

ВАЗОРАТИ МАЪЛУМОТИ ОЛӢ ВА МИӮНАИ МАҲСУСИ
РСС ТО҆ЦИҚИСТОН

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ ТО҆ЦИҚИСТОН
ба номи В. И. ЛЕНИН

Т. Н. ХАСҚАШЕВ

ФОНЕТИКАИ
ЗАБОНИ АДАБИИ
ҲОЗИРАИ ТО҆ЦИҚ

ҚИСМИ II
ПРОСОДИКА

ДУШАНБЕ — 1984

ВАЗОРАТИ МАЪЛУМОТИ ОЛИ ВА МИЁНАИ МАХСУСИ
РСС ТОЧИКИСТОН

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ ТОЧИКИСТОН
ба номи В. И. ЛЕНИН

Т. Н. ХАСҚАШЕВ

ФОНЕТИКА И
ЗАБОНИ АДАБИИ
ҲОЗИРАИ ТОЧИК

ҚИСМИ II
ПРОСОДИКА

Даётури таълим барои донишҷӯёни
факультетҳои филологияи мактабҳои олий

Таҳрири умумии проф. Д. Т. Тоҷиев
Мухаррири масъул доц. С. Ҳалимов

129
121

ДУШАНБЕ — 1984

ХАСҚАШЕВ Т. Н.

Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, к. II, Просодика, Душанбе
УДТ, 1984, 100 саҳ.

Аз тарафи Коллегияи Вазораи маълумоти ва миёнаи маҳсуси РСС Тоҷикистон ба сиёҳ дастури таълим пешниҳод шудааст.

Дар дастур масъалаҳои асосии просодикай қалима, синтагма фразаи тоҷикий: асосҳои илми ҳичосозию ҳичоҷудокунӣ, соҳти фонетики ҳичоҷи тоҷикий, моҳияти фонетикии задаи қалима, колаброи заданони қалимаҳои тоҷикию иқтибосӣ, оҳанг, моҳияти фонетикии ва унсурҳои оғтаҷзияи синтагматикии нутқи овозӣ, задаҳои синтагмаға фраза, навъҳои асосии оҳангӣ тоҷикий (аҳбор, амр, пурсиш, мурӯзиат, номбари) баён шудаанд.

Аксарияти ин масъалаҳо дар асар бори аввал мавриди таҳқиқи лингвистӣ қарор гирифтаанд. Китоб доир ба баъзе масъалаҳои фонетикаи умумӣ ҳам маълумоти муфид мёдихад.

Дастур ба донишҷӯёни факультетҳои филологияи мактабҳои олий, муаллимони мактабҳои миёна ва ҳамон онҳо, ки ҳаваси омӯзиши фонетикаи забони тоҷикиро доранд, пешниҳод мешавад.

Муқарризон: доктори илми филология, профессор Ш. Рустамов

Номзади илми филология, доцент Ҳ. Майдидов

ПЕШГУФТОР

«Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» қисми дуюми дастури таълимие мебошад, ки бо ҳамин ном соли гузашта дастраси хонандагон гардид. Дар қисми аввали ин дастур масъалаҳои асосии системаи вокализм ва консонантизми забони адабии ҳозираи тоҷик баён шуданд.

Қисми дуюм, ки «Просодика» ном гирифтааст, ба ташреҳи се воҳиди асосии просодика: ҳичо, задаи калима ва оҳанг баҳшида шудааст.

Просодикаи забони тоҷикӣ ҳанӯз ба таври бояду шояд таҳқиқ нашудааст. Сабаб ҳамин аст, ки мо имрӯз на танҳо доир ба категорияҳои просодика маълумоти коғӣ надорем, балки истилоҳҳои ин соҳа ҳам ҳанӯз устувору оммавӣ нашудаанд. Дар қитобҳои дарсӣ ва грамматикаҳои васоити таълими додир ба баъзе категорияҳои просодика (ҳичо, задаи калима) маълумот дода шавад ҳам, ин маълумот басо маҳдуд, номукаммал ва ҳатто носаҳеханд ва одатан бо шарҳи ягон ҳусусияти воҳидҳои просодикий маҳдуд мегарданд. Масалан, дар қитоби дарсии донишҷӯёни мактабҳои олий «Забони адабии ҳозираи тоҷик» (қ. I, 1973) ҳамаи масъалаҳои ҳичо дар як саҳифа баён шудаанд. Маълумоти доир ба задаи калима овардашуда низ аз ин беш нест. Доир ба оҳанг ғайр аз баъзе маълумоти парокандае, ки алоқамандона бо таҳлили масъалаҳои дигар (дар ҷараёни баёни масъалаҳои ҳониши ифоданок ва синтаксис) оварда мешаванд, чизи дигаре дар даст нест. Муаллифони васоити таълимий ва тадқиқотҳои алоҳида ба оҳангӣ гуфтори тоҷикӣ дахл қунанд ҳам, бо баёни бисъёр муҳтасари яке аз унсурҳои он — задаи мантиқӣ (ё таъқид) қаноат мекунанд. Чунин аҳвол шарҳи категорияҳои просодикаи тоҷикиро басо душвор месозад. Аммо эҳтиёҷоти таълим ва мавҷуд набудани васоити тадрис муаллифи ин дастурро водор соҳт, ки ба адабиёти мавҷудаи забоншиносии тоҷик ва умумӣ таъқия карда, мушоҳидаю мулоҳизаҳои ҷандинсолаи ҳудро ба тартиб

дароварда, ба сифати воситаи кӯмак ба омӯзгорон ва омӯзан-
дагони просодикай тоҷикӣ пешкаш намояд.

Дар таҳияи ин дастур ва беҳтар карданни сифати он ҳай-
ати муаллимони кафедраи забони тоҷикистон УДТ ба номи
В. И. Ленин ва маҳсусан доцентон Б. Қамолиддинов, М. Эш-
ниёзов, С. Ҳошимов ҳиссаи калон доранд. Муаллиф ба ҳа-
май онҳо миннатдорӣ изҳор мекунад. Соҳиби китоб ҳамчунин
аз муқарризон профессор Ш. Рустамов, доцент Ҳ. Маҷидов,
муҳаррирони дастур профессор Д. Т. Тоҷиев, доцент С. Ҳа-
лимов барои маслиҳатҳои муғидашон сипосгузор аст.

Муаллиф.

Х И Ч О

1. Мафхуми хичо

Дар забонҳои дорои соҳти фонемагӣ (масалан, забонҳои ҳиндуаврупой, туркӣ ва аксарияти забонҳои дунъё) дар таҳлили забоншиносӣ ҳадди охирин ва воҳиди хурдтарини таҷзия овози алоҳида, фонема мебошад, аммо дар талаффуз ҳадди охирини таҷзияни нутқи овозӣ ҳичо аст. Масалан, ҷумлаи «Ҳичо яке аз воҳидҳои асосии фонетика аст» дар талаффуз ба порчаҳои овозии ҳиҷо-я-ке — аз — во-ҳид-ҳо-и — а-со-си-и — фо-не-ти-ка — аст чудо мешавад, ки ба воҳидҳои хурдтар тақсим кардан онҳо имконопазир аст. Ҳамин порчаҳои овозӣ ҳичо ном доранд. Бинобар ҳамин ҳичоро воҳиди хурдтарини талаффуз мегӯянд. Ин таъриф ҳусусиятҳои асосии ҳичоро ҳамчун воҳиди талаффуз инъикос кардааст.

Аввалан, ҳичо аз он сабаб воҳиди «хурдтарин» номида шудааст, ки мо, чи тавре ки дар мисоли боло дидем, ягон қалима ё ҷумларо ба порчаҳои овозии аз ҳичо хурдтар ҷудо карда наметавонем. Ин ҳусусияти ҳичо дар он зоҳир меғардад, ки нутқ (талаффузи ягон қалима ё ҷумла) ҳар қадар сусту оҳиста карда шавад ҳам, вай ба порчаҳои аз ҳичо хурдтар тақсим намешавад. Яке аз далелҳои ин даъво ин аст, ки мо дар ҷавоби ҳоҳиши ҳамсӯҳбатамон ягон қалимаи ношиносро қасдан равшантар талаффуз карданӣ шавем ҳам, онро ба ҳичоҳо ҷудо карда талаффуз менамоем. Гайр аз ин маълум аст, ки қӯдакон қалимаҳоро ба фонемаҳо не, балки ба ҳичоҳо (бо-бо, да-да, ма-ма) ҷудо мекунанд. Ҷунин таҷ-

¹ Дар забонҳои дорои соҳти ҳичоӣ (масалан, забонҳои бирманий, вьетнамий, чинӣ ва баъзе забонҳои Африқаи ҷанубӣ) воҳиди хурдтарини таҷзияни лингвистӣ ҳичо аст, ки он ба фонемаи забонҳои соҳти фонемагӣ монанд буда, қолаби муйайяну устувор дорад. Қолаби ҳичо чор унсурро дар бар мегирад: ҳамсадои аввал, садоноки ғайриҳиҷосоз, садоноки ҳиҷосоз ва унсури охир, ки метавонад ҳамсадо ё ғонант бошад. Ин унсурҳо вобаста ба ҷояшон дар структураи ҳичо мувофиқан инциаль, медиаль, централь ва терминалӣ номида мешаванд. Гоҳо се унсури охирро дар якҷоягӣ финаль низ мөнноманд. Дар ин забонҳо унсурҳои мазкурро ҳамеша лаҳн (тон) ҳамроҳӣ мекунанд.

зия дар нутқи күдакон бешуурона сурат тирад ҳам, таңзия —
напазирии ҳичоро далолат мекунанд.

Олимони сохаҳои физиология ва психология низ қайд
мекунанд, ки ҳангоми ба қасалии афазия гирифтор шудан,
ки дар натиҷаи он мураттабии нутқ ва воҳидҳои он аз байн
меравад, ҳичоҳо ба порчаҳои хурдтар тақсим нашуда, як-
лухтии худро нигоҳ медоранд.

Сониян, мо ҳичоро воҳиди талаффуз номида таъкид меку-
нем, ки ҳичо дар талаффуз пайдо мешавад ва маҳз дар
нутқи овозӣ вуҷуд дошта метавонад ва гуфтани ҳастем, ки:
а) ҳинҷо танҳо дар талаффуз воҳиди хурдтарин аст, дар таҳ-
лили лингвистӣ ва дар шунид ҳичо ба воҳидҳои хурдтар —
овозҳо (фонемаҳо) тақсим мешавад ва б) хусусиятҳои тав-
лидии ҳичо муҳолифи хусусиятҳои акустикиаш нестанд, бал-
ки, баръакс, дар байни онҳо мувоғиқати комил мушоҳида
мешавад.

Ниҳоят, ҳичо аз он сабаб «**воҳид**» ном гирифтааст, ки
вай танҳо аз силсилаи овозҳои пашхамомада иборат нест,
балки маҷмӯи овозҳое мебошад, ки онҳоро ягон хусусияти
умумӣ муттаҳид месозад ва ин хусусият программаи ягонаи
талаффузи ҳичо (овозҳои таркиби он) аст, ки тавассути он
ҷараёни тавлиди нутқ, кори узвҳои овозсоз идора карда ме-
шавад.

Табиист, ки тарзу тарики ҳамкории узвҳои овозсоз ху-
сусиятҳои физикии овозҳои таркиби ҳичоро бетағъир наме-
монад, vale ин тағъироти хусусиятҳои физикии овозҳо, чи
тавре ки болотар қайд шуд, бо хусусиятҳои тавлидии онҳо
комилан мувоғиқат мекунанд.

Ҳамин тарик, дар ҳар сурат нутқи мо аз нутқаи назари
талаффуз ба ҳичоҳо — таркибҳои гуногуни ҳамсадоҳою са-
донокҳо чудо мешавад ва ин таркибҳо дар ҳар шароити
нутқ яклюҳтӣ ва тақсимнапазирии худро нигоҳ медоранд.
Табиист, ки дар забон мавҷудияти ҳичои аз як овоз иборат-
буда низ имконпазир аст (о-дам, са-о-дат, бо-о-доб ва ғай-
ра), vale дар нутқи муттасил ин гӯна ҳичоҳо кам дӯҷор мео-
янд. Нутқи муттасил занҷири овозҳост, ки дар он ҳичоҳо ба
воситаи ҳамнишинии ҳамсадоҳою садонокҳо соҳта мешаванд
ва занҷирҳои овозии сершумору гуногуни нутқи овозиро ба
амал меоранд.

Ҳичоҳо вобаста ба таркибу хусусиятҳои овозиашон як-
чанд ҳел мешаванд. Вобаста ба он, ки ҳичо бо садонок тамом
мешавад ё бо ҳамсадо ҳичоҳо ду ҳел мешаванд: кушода ва
баста. Агар ҳичо бо садонок тамом шуда бошад (бо-бо, зо-

иу, со-ро, са-да ва ғайра), онро хичои кушода ва агар бо ҳамсадо ба охир расад (масалан, боғ-бон, сад-барг, нар-гис, шоҳ-мот ва ғайра), онро хичои **баста** меноманд.

Хичоҳо вобаста ба он, ки бо қадом овоз оғоз меёбанд низ ду хел мешаванд: боз ва пӯшида. Агар хичо бо садонок сар шавад (ор-зу, аб-рӯ, ўз-бак), хичои боз ва агар ба ҳамсадо оғоз ёбад (ба-хор, бо-ну, фо-зил), хичои пӯшида ном дорад.

Хичоҳо вобаста ба заданокиашон низ ду навъ мешаванд: **заданоқ** ва **безада** (шоҳ-мбт, саҳ-рб). Хичое, ки зада дорад, хичои **заданок** ва хичое, ки зада надорад, хичои **бездада** номида мешавад: Дар забонҳо ва аз чумла дар забони тоҷикӣ, маъмулан, төъоди хичоҳои безада нисбат ба хичоҳои **заданок** бештар аст.

Хичо дар структураи забон вазифаҳои ба худ хосро адо мекунад. Вай ҳамчун воҳиди хурдтарини талафуз пеш аз ҳама шарту муҳити мавҷудияти воҳидҳои хурдтарини овозӣ-тобишҳои фонема аст. Тобишҳои гуногуни фонема дар хичо саҳт тағъир меёбанд, аммо бо тобишҳои фонемаҳои дигар омехта намешаванд ва соҳибони забон ин тобишҳоро аз тобишҳои фонемаҳои дигар фарқ мекунанд. Хичо вазифаи прородикӣ низ дорад, зеро ташкили просодикии нутқ ва воситаҳои фонетикии он маҳз дар хичоҳо зохир мегарданд. Хичо воситаи асосии ташкили мавзунияти нутқ (ритм) аст, чунки мавзунияти сухан ба бадалшавии хичоҳои дарозу кӯтоҳ ва заданокию безадагии онҳо асос меёбад.

Хичоро ҳамчун воҳиди хурдтарини нутқи овозӣ илмҳои гуногун: физика, физиология, психология, психолингвистика ва ғайра бо мақсадҳои мухталиф меомӯзанд. Забоншиносӣ аз маълумоти ҳамаи ин илмҳо фаровон истифода барад ҳам, хичоро ҳамчун яке аз воҳидҳои асосии структураи забон ва бо мақсади забоншиносӣ мавриди таҳқиқ қарор медиҳад.

Ҳангоми омӯзиши хичо чун проблемаи забоншиносӣ зарурати ҳалли ду масъалаи асосӣ пеш меояд:

а) хичосозӣ дар ин ё он забон чӣ тавр сурат мегирад, яъне чӣ тавр ва ба қадом восита овозҳои гуногун дар таркибҳои муайян (масалан, дех-қон, во-дӣ) муттаҳид шуда, як воҳид — хичоро ба вучуд меоранд?

б) хичоҷудокунӣ бо қадом роҳ амалӣ мегардад, яъне худуди хичоҳоро дар таркиби ягон қалима (ё чумла) чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

Ин ду масъала ба ҳамдигар саҳт алокаманд мебошанд, зеро, аз як тараф, агар вобаста ба тарзи муттаҳидшавии овозҳо таркиби хичо муайян карда шавад, тавассути он **то**

дарачае худуди хичохоро таъин кардан имконпазир мегардад, аз тарафи дигар, агар мо конунҳои хичоҷудокуниро донем, ба воситай онҳо аз тарзу воситаҳои хичосоз боҳабар шуда метавонем.

2. ҲИЧОСОЗӢ

Дар масъалаи хичосозӣ ва воситаҳои хичосоз ихтилофи назари забоншиносон нисбатан камтар аст.

Аксарияти забоншиносони равияю мактабҳои гуногун, ки мавҷудияти хичоро чун воҳиди соҳти овозии забон икрор мекунанд, садонокҳоро воситай асосии хичосозӣ медонанд.

Дар забони тоҷикӣ ҳам воситай асосии хичосоз фонемаҳои садонок мебошанд. Онҳо дар худуди хичо истеъмоли озод доранд ва метавонанд дар тамоми ҳолатҳои хичо: дар аввал (ор-зу, ар-ча), мобайн (бод-бон, кор-гар, нар-гис, садбарг) ва охир (са-до, бе-да, бо-бо, хо-на) бе маҳдудият истеъмол шаванд.

Садонокҳо ғайр аз қобилияти ба сифати воҳидҳои маънидор — морфема, калима ва ҳатто ҷумла истифода шуда-нашон дар алоҳидагӣ, бе иштироки ҳамсадоҳо хичо месозанд: о-мад, о-ҳис-та, бо-о-доб, са-о-дат ва ғайра. Аксарияти хичоҳои тоҷикӣ ба воситан садонокҳо соҳта мешаванд. Аммо дар забони тоҷикӣ дар сурати бо ҳамсадоҳо ҳамшафат набудани садонокҳо ҳамсадоҳо низ вазифаи хичосозиро адо карда метавонанд. Аз ҳамсадоҳо фонемаҳои сонории р, м, н, (в), л қобилияти хичосозӣ доранд.

Ин қобилияти ҳамсадоҳои сонорӣ дар ду ҳолат: мобайн ва охирни калима ё синтагма зоҳир мешавад:

1) дар мобайни калима:

сонанти Р:

а-бр-ҳо,
фи-кр-ҳо,
на-хр-ҳо,
за-хр-хан-да;

сонанти М:

за-хм-ҳо,
ва-хм-нок,
та-ъм-ҳо,
са-хм-дор;

сонанти Н:

ма-ти-ҳо,
ру-кн-ҳо,
са-ҳн-ча,
ла-ҳн-дор;

сонанти В:

ҳа-ҷв-гар,
са-ҳв-нок,
на-ҳв-ши-нос,
ма-ҳв-ку-нан-да;

сонанти Л:

ла-ъл-ҳо,
на-ъл-ҳо,
са-ҳл-гир,
на-сл-ҳо;

2) дар охири калима:

сонанти Р:

фи-кр,
на-хр,
за-хр,
ка-хр;

сонанти М:

ва-хм,
за-хм,
ча-шм,
ту-хм;

сонанти Л:

на-ъл,
ла-ъл,
фа-сл,
на-сл;

сонанти Н:

ма-тн,
ру-ки,
та-ън,
ша-ън;

сонанти В:

са-хв,
ха-чв,
ма-хв,
на-хв ва гайра.

Дар бораи саҳми ҳичкосозии ҳамсадоҳои сонорӣ сухан ронда, ба ин қобилияти онҳо аз ҳад зиёд баҳо додан даркор нест. Дар ин маврид ҳамеша бояд ду шарти асосиро дар ёд дошт. Аввал ин, ки ҳамсадоҳои сонорӣ вазифаи ҳичкосозиро танҳо дар мавридҳое ба ҷо меоранд, ки дар ҳичро бо онҳо садонок ҳамشاфат набошад. Ҳамин қиссадонок пайдо шуд, ҳамсадоҳои сонорӣ роли ҳичкосозиро ба овози садонок медиҳанд ва аз ин вазифа маҳрум мешаванд: фи-кр — фик-рӣ, қа-хр — қаҳ-рӣ, за-хм — заҳ-мӣ, ту-хм — тух-мӣ, ла-ъл — лаъ-лӣ, а-сл — ас-лӣ, ма-тн — мат-нӣ, ха-чв — ҳаҷ-вӣ ва гайра. Сониян, роли ҳичкосозии ҳамсадоҳои сонорӣ барои сабки комили гуфтор хос аст. Дар сабки гуфтугӯй маъмулан яке аз овозҳои нисбатан ноустувору «зиёдатӣ» меафтад.

Ҳамин тарик, дар ҳичкосозӣ саҳми ҳамсадоҳои сонорӣ ва садонокҳо якхела ҷест. Садонокҳо воситаи асосии ҳичкосозӣ мебошанд. Ҳамсадоҳои сонорӣ бошад, аҳъёнан ва факат дар мавридҳое ҳичро соҳта метавонанд, ки дар ҳичро садонок ҳамнишини онҳо набошад.

Ҳамсадоҳои дигари забони тоҷикий мустақилона, бе иштироки садонокҳо ва ҳамсадоҳои сонорӣ ҳичро соҳта наметавонанд. Онҳо дар ҳичкосозӣ саҳми дуюмдараҷа дошта, дар ин кор садонокҳоро ҳамроҳӣ мекунанд. Ҳатто дар баъзе мавридҳое, ки ҳамсадоҳои гайрисонорӣ зоҳирان ҳичкосоз ба назар мерасанд (дар назм, ки калима мувоғиқи чаҳорҷӯби вазн ба ҳичроҳо чудо мешавад), садонокҳо дар шакли ихтизори бошад ҳам, ба онҳо ҳамроҳ мебошанд. Масалан, дар байти зерини Ҳусрави Дехлавӣ ҳамсадои [т] дар калимаҳои кошт ва бардошт:

Дарахти захр ҳар чо кошт матвон,
Чу қорй, з-ү шакар бардошт матвон,

мувофики чаҳорчӯби арӯз ба ҳиҷоҳои алоҳида (коштэ ва бардоштэ) ҷудо мешаванд, вале ба ин ҳамсадо як овози садонок ҳамроҳ аст.

3. ҲИҶОЧУДОҚУНИЙ

а) Назарияҳои ҳиҷоҷудокунӣ

Ҷудо кардани ҳиҷоҳо дар таркиби қалима барои соҳибони забон кори душворе нест. Ҳар як шахси ба забони тоҷикий гап мезадагӣ ҷараёни нутқро ба осонӣ ба ҳиҷоҳо тақсим мекунад ва аввали охири ҳар як ҳиҷоро бегалат нишон мебидҳад. Аммо дар забоншиносӣ ин масъала яке аз проблемаҳои душвортарини фонетикаи умумӣ ҳисоб мешавад. Масъалаи ҳиҷоҷудокунӣ аз давраи антиқа то имрӯз борҳо мавриди баҳсу таҳқиқ қарор гирифтааст, вале имрӯз ҳам ҳалли қаноатбаҳш надорад. Дар ҳиҷоҷудокунӣ «душворӣ дар он аст, — менависад Л. Р. Зиндер, — ки дар забонҳои дорон соҳти фонемагӣ воҳиди хурдтарине, ки бори маънӣ дошта метавонад, овози алоҳидаи нутқ (фонема) ҳисоб мешавад. Ҳиҷо бошад бо маъно алоҳа надорад ва аз ин рӯ, гӯё унсури бокимондаи давраи ҳиҷоӣ, давраи тофонемагии инкишоғи забон аст»¹.

Масалан, қалимаи тоҷикини сунбул-ро ду хел ба ҳиҷоҳо ҷудо кардан мумкин аст: сун-бул ва су-нбул, вале дар ҳар ду маврид ба маънои қалима ҳалале намерасад. Аз ҳамин сабаб ҳангоми таҳқиқи масъалаи ҳиҷо гӯё меъёрҳои забоншиносӣ ба кор намераванд. Ин ҳолат забоншиносонро водор соҳтааст, ки ҳиҷоро аз ҷиҳатҳои гуногун ва бо равиши муҳталиф мавриди таҳқиқ қарор диханд.

Ҳанӯз забоншиносӣ давраи антиқа Присман кӯшиш карда буд, ки ҳиҷоро ҳамчун ҳамнишинии овозҳо таъриф кунад. Филологҳои Рум ҳиҷоро аз нуқтаи назари арӯз мавриди таҳқиқ қарор дода буданд. Уламои машриқзамиин низ масъалаи ҳиҷоро аз юнониҳо иқтибос карда, ба он аз диди арӯз низдик, шуда, фикрҳои ҷолибе гуфта будаанд. Абӯрайҳони Берунӣ ҳатто истилоҳи «силлоб»-и юнониро истифода бурда,

¹ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика, Л., 1960, с. 279.

бурдааст. Ибни Сино ҳичоро «муқаттаъ» номида, онро ин тавр таъриф кардааст: «чун ҳарфхоро (овозҳоро — Т. Х.) имконияти якбора адо кардан бошад, онро муқаттаъ меноманд»².

Масъалаи ҳичо дар асрҳо миёна ва маҳсусан аз солҳои 60—70-уми аспи XIX сар карда диққати забоншиносонро ба ҳуд бештар ҷалб кардан гирифт. Дар натиҷаи ин ҷустуҷӯҳо як силсила назарияҳои ҳичо пайдо шуд, ки мо дар поён бо мухйимтарин онҳо мухтасаран шинос мешавем.

1. Кадимтарин назарияи ҳичо назарияи антиқа мебошад, ки онро филологҳои давраи антиқӣ пешниҳод карда буданд ва имрӯз ҳам дар байни забоншиносон тарафдорони зиёд дорад. Мувофиқи ин назария, воситаи асосии ҳичкосоз садонокҳо мебошанд. Онҳо ҳамчун овозҳои ҳичкосоз қуллаи ҳичро ташкил медиҳанд ва худашон бе иштироки ҳамсадоҳо қодиранд ҳичо созанд. Донишмандони давраи антиқа дар асоси ҳамин таълимот ҳудуду миқдори ҳичоҳоро муайян карданӣ шуда, тезиси «миқдори ҳичоҳо ба миқдори садонокҳо баробар аст»-ро пешниҳод ҷардаанд. Ифодаи «дар калима ҳар қадар садонок бошад, дар он ҳамон қадар ҳичо мавҷуд аст», ки имрӯз ҳам дар бисъёр қитобҳои дарсӣ дучор меояд, низ аз ҳамин тезис сар задааст.


Ин назарияи ҳичо барои бисъёр забонҳо дуруст бошад ҳам, аз нуктаи назари фонетикаи умумӣ иоқис аст.

Аввал ин, ки дар бисъёр забонҳо дар ҷатори садонокҳо ҳамсадоҳои сонорӣ низ ҳичо соҳта метавонанд: Масалан, дар забони чехӣ (*vlk* «гург», *Trnka* — *Trn-ka* исми ҳос), русӣ (корабль — ко-ра-блъ «киштӣ», смотр — смо-тр «азназаргузаронӣ»), англисӣ (*bottle* — bo-tle «шиша», *apple* — a-ple «себӣ») ва ғайра ҳамсадоҳои сонорӣ ҳичо месозанд.

Сониян, агар овозҳои садонокро ба назар гирем ҳам, мо дар асоси онҳо танҳо миқдори ҳичоҳоро муайян карда метавонем, vale ҳудуди ҳичоҳоро муайян кárda наметавонем. Масалан, мувофиқи ин назария, дар калимаи тоҷикии **саҳтири** ду ҳичо мавҷуд аст, vale муайян кардан душвор аст, ки ҳичои якум бо қадом ҳамсадо ба охир мерасад ва ҳичои дуюм бо қадом ҳамсадо сар мешавад.

2. Назарияи **шиддатнокии ҷисмонӣ** яке аз маъмултарини назарияҳои ҳичо дар забоншиносии ҷуносир ҳисоб мешавад. Асосгузорони ин назария забоншиносони француз М. Грам-

² Истилоҳи «ҳичо» бори аввал дар қитоби «Мизон-үш-шер фи арӯз-ул-араб-вал-аҷам» дучор омад.



Расмий I. Як навьи хичоудокуны.

мон-ва советй Л. В. Щерба мебошанд. Мувофики таълимоти ин олимон, калима аз рўи ҳаракати мураттаби узвҳои овозсоз ба хичоҳо тақсим мешавад. Ҳар як хичои калима ба як навбати шиддатнок (таранг) шудаён ва суст гардидани узв-

ҳои нутқ рост меояд. Ҷараёни нутқ **аз силсилаи ҳамин ҳел** ҳаракатҳои (тарангшавию сустшавии) узвҳои нутқ ташкил мешавад. Ҳар як чунин ҳаракат се марҳила дорад: **афзоиши тадриции шиддатнокӣ**, авчи шиддат ва қоҳиши тадриции он. Аз ҳамин рӯ, ҷараёни нуткро метавонем ба шакли **ҳатти мавҷдор** (расми 1) тасвир намоем, ки дар он қуллаҳо **авчи шиддатнокӣ**, қисми пешина афзоиши тадриции шиддатнокӣ **ва қисми баъдина қоҳиши тадриции онро нишон медиҳанд**³.

Мувофиқан ба ҳамин фикр, Л. В. Щерба овозҳоеро, ки бо онҳо ҳичо сар мешавад, ҳамсадоҳои **охиравҷ**, овозҳоеро, ки дар охири ҳичо меоянд, **аввалавҷ** номида буд. Агар сустшавии шиддатнокӣ дар мобайни овоз ба вуҷуд ояд, ҳамсадои дуавҷа лайдо мешавад, ки авчи якумӣ он ба ҳичои пешина ва авчи дуюм ба ҳичои баъдина нисбат дорад. Ҳамсадоҳои дуавҷа ҳамеша дароз (шаддадор) мебошанд ва талафузи қашишноки онҳо ба задаи калима вобаста аст.

Баъзан, овозҳо метавонанд дар ду ё ҳар се марҳилаи ҳичсозӣ қарор дошта бошанд, ба шарте ки дар ҳичсозӣ як садонок ё як садоноку як ҳамсадо иштирок намояд.

Мувофики ин назария, садонокҳо қуллаи (авчи) ҳичо буда, ҳамсадоҳо дар тегаҳои он қарор мегиранд. Ҷойиршавии ҳамсадоҳо нисбат ба садонок ба дараҷаю тарзи алоқамандии ҳамсадо ба садонок вобаста аст. Часпиши ҳамсадо бо садонок метавонад қавӣ ё заъиф бошад: агар часпиши заъиф бошад, ҳамсадо ба ҳичои баъдина мансуб мешавад (масалан, (калимаҳои русии ру-кá, у-шlá, тоҷикии ҷо-лóк, қар-кбр) ва агар часпиши қавӣ бошад, ҳамсадо ба ҳичои пешина мансуб мегардад. (масалан, қалимаҳои русии: пál-кá, фák-ты, рób-пись, тоҷикии: фár-до, дý-рӯз ва ғайра).

Л. В. Щерба дараҷаи алоқамандии ҳамсадоҳоро бо садонокҳо бо ҷои зада дар калима вобаста медонад: агар зада пеш аз гурӯҳи ҳамсадоҳо омада бошад, вай ҳамсадои баъдинаро ба тарафи худ мекашад ва ин ҳамсадо бо садоноки пешина саҳттар мечаспад ва аз ҳамин сабаб қалимаҳои наъви пápка, фákты, рób-пись, фárdo, dýrӯz ба таври дар боло зикршуда ба ҳичоҳо чудо мешаванд; агар зада баъд аз гурӯҳи ҳамсадоҳои интервокали омада бошад, вай, баръакс, ҳамсадоҳоро ба охири калима, ба тарафи худ мекашад ва дар натиҷа ҳамсадоҳо бо садонокҳои баъдина нисбат бо садонокҳои пешина саҳттар мечаспанд ва қалимаҳои русии

³ Л. В. Щерба. Фонетика французского языка. М., 1955. §§ 87, 88.

навъи рука, ушлá, точикii, чолóк, саркбр бa таври ру-кá, у-шлá, чо-лóк, са-ркбр бa хичохó чудо мешаванд.

Бa тавре ки аз мисолхой точикii дида мешавад, назарияи шиддатнокии чисмоний дар забони русй бомуваффакият истифода шавад ҳам, дар забони точикii қобили татбиқ нест. Агар ҳангоми хичоҷудокунӣ ҷои задаро дар қалима бa инобат гирем, мо бояд қалимаҳои навъи гандум, хиштар, марзбон, роҳбар ва амсоли онҳоро бa таври га-ндум, хиштар, ма-рзбон, ро-ҳбар бa хичохó чудо кунем, вале бо ин хичоҷудокунӣ соҳибони забони точикii ҳеч тоҳ розӣ намешаванд, зеро ин тарзи хичоҷудокунӣ бa хичоҷудокуни соҳибони забон шабоҳате надорад.


3. Аз назарияҳои физикии хичо маъмултаринашон **назарияи қобилияти ҷарангос** (ё сонорӣ) мебошад. Мувофиқи ин назария, хичо аз маҷмуи унсурҳои серҷарап (сонорӣ) ва камҷарап иборат аст. Садонок унсури ҳатмии хичо нест. Барои ташкили хичо танҳо мавҷудияти ду унсуре, ки бо дараҷаи ҷарангоси худ фарқ мекунанд, кофӣ аст. Овозҳои нутқ ҷарангоси гуногун доранд. Масалан, Отто Йесперсен (1860—1943) — яке аз асосгузорони ин назария, овозҳои нутқро вобаста ба дараҷаи ҷарангосашон (аз кам ба зиёд) бa таври зер гурӯҳбандӣ кардааст:

1. ҳамсадоҳои зичи бечаранг — д, т, ч, к, қ, ъ,
2. ҳамсадоҳои роғи бечаранг — ф, с, ҳ, ҳ,
3. ҳамсадоҳои зичи ҷарангдор — б, д, г,
4. ҳамсадоҳои роғи ҷарангдор — в, з, ж, ғ,
5. ҳамсадоҳои димоғӣ — м, н,
6. ҳамсадои паҳлӯй — л,
7. ҳамсадои ларҷон — р,
8. садонокҳои бардошти боло — и, у,
9. садонокҳои бардошти миёна — э, о, ў,
10. садонокҳои бардошти поён — а.

Агар овозҳои таркиби ин ё он ибора ё чумларо вобаста ба дараҷаи сонориашон пай ҳам гузорем, мо аз рӯи дараҷаи ҷарангосашон миқдори хичоҳоро муайян карда метавонем: миқдори хичоҳо ба миқдори қуллаҳои сонорӣ баробар ҳоҳад буд. Барои мисол овозҳои таркиби ибораи **денишҷӯи пешқадам**-ро аз рӯи дараҷаи ҷарангосашон дар расми зерин меорем (расми 2).

Мувофиқи ақидаи тарафдорони ин назария, ҳар як қалима аз тағирии мураттаби ҷарангоси овозҳо ва ҳар як хичо аз як мавчи ҷарангос иборат аст. Аз сабаби он ки ҳамеша

*Дараачай
чарангного*



Расми 2. Силсилан овозҳо аз рӯи чарангосашон.

садонокҳо ва сонориҳо нисбат ба ҳамсадоҳо чарангоси бештар доранд, онҳо авчи (куллаи) хичоро ба вучуд меоранд. Ҳамсадоҳо дар тегахои ин мавҷ ҷой мегиранд. Ба ҳамин равиш афзоиш ва коҳиши тадриции мавчи хичо аз ибтидо то интиҳои хичо таъмин мешавад.

Ба ҳичоҳо чудо қарданӣ қалимаҳо аз рӯи дараҷа ва афзоиши тадриции чарангоси овозҳо сурат мегирад. Масалан, қалимаҳои **бедорӣ**, **пода**, **хона** ба ҳичоҳои қушода (по-да, хона, бе-до-рӣ) чудо мешаванд ва дар ҳар қадоми ин ҳичоҳо чарангос аз аввали ҳамсадо то мобайни садонок тадриҷан авҷ гирифта, пайдарпай баланд мешавад ва пас бо ҳамин тартиб паст мешавад. Агар дар байни садонокҳо ду ва ё зиёда ҳамсадо қарор гирад, ҳичо ба тавре ташкил мешавад, ки ҳамин афзоиши мураттаби чарангос аз аввали ҳичо то нуқтаи авҷ вайрон нашавад. Масалан, қалимаи **тарсидан** ба шакли тар-си-дан ба ҳичоҳо чудо мешавад, зеро дар сурати

хичочудокуний та-рси-дан афзоиши тадрійчий қарангос вайрон мешавад: пас аз ҳамсадои сонорӣ (р) ҳамсадои бечаранг (с) ва пас аз он садоноки (о) омадааст. Дар натиҷа қарангиси хичо-тадриҷан авҷ нагирифта, аввал баланд, баъд (дар бечаранг /с/ паст ва боз дубора авҷ мегирад. Ба ин тартиб ташкил шудани хичо муҳолифи ин назария аст. Ӯвозҳои /р/ ва /с/ метавонанд дар мавридҳои дигар (масалан, дар қалимаҳои якҳичой — **тарс** ё бисъёргиҷони дорон соҳти дигар — **та-сриф**) дар хичкосози иштирок кунанд ва мутобики ра-виши мавчи хичкосоз бошанд.

Назарияи қарангоси хичоро забоншиносони советӣ Р. И. Аванесов, А. Н. Гвоздев, А. Л. Трахтеров ва дигарон инкишоф дода, мукаммалтар кардаанд. Масалан, Р. И. Аванесов дар хичочудокунӣ фарқ карданни се дараҷаи қарангоси ӯвозҳоро басандад: а) ҳамсадоҳои шавшувдор (б, п, в, ф, д, т, з, с ва ғайра), б) ҳамсадоҳои сонорӣ (м, н, л, р, й, в) ва в) садонокҳо (и, э, а, ў, у, о).

Бояд қайд кард, ки ин назария дар бисъёрги мавридҳо ху-дуди хичоҳоро дуруст муайян мекунад ва аз ҳамин сабаб бисъёрги маъмул шуда, дар бисъёрги забонҳо татбиқ гардидааст. Яке аз ду назарияи асосии хичочудокунӣ дар забони русӣ ҳамин назарияи қарангос аст. Бо вуҷуди ин назарияи қарангос камбудиҳои ҷиддӣ ҳам дорад.

Аз диди фонетикаи умумӣ камбудии ин назария он аст, ки он ба меъёри ноустувор асос ёфтааст. Дараҷаи қарангоси ӯвозҳо, ки дар ин назария меъёри асосӣ ҳисоб мешавад, вобаста ба шароитҳои гуногуни фонетикии ӯвозҳо ва муҳити нутқ метавонад тағъир ёбад: ҳар як овоз метавонад бо қарангоси гуногун талаффуз шавад ва ғайра.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки назарияи сонорӣ ҳам дар хичочудокунии тоҷикӣ ба кор намеравад, зоро тарзи хичочудокунии ин назария бо равиши чудо карданни хичоҳо, ки дар байнин тоҷикон маъмул аст, рост намеояд. Масалан, муво-ғикии назарияи қарангос, қалимаҳои тоҷикии **курта**, **токзор**, **такриз**, **шиқва** ва амсоли онҳо ба таври қу-рта, то-қзор, та-қриз, ши-қва ва ғайра ба ҳичоҳо чудо мешаванд, аммо соҳи-бони забони тоҷикӣ ин қалимаҳоро ба таври кур-та, ток-зор, тақ-риз, шиқ-ва ба ҳичоҳо чудо мекунанд.

б) Ҳичочудокунӣ дар забони тоҷикӣ

Ба тавре ки дидем, бо вуҷуди кӯшиши зиёди забоншиносони мактабу равияҳои гуногун аз давраи антика то имрӯз масъалаи ҳичо ва ҳичочудокунӣ ҳанӯз ба таври бояду шояд ҳал нашудааст. Назарияҳои гуногуни ҳичо, ки дар ин муддат пайдо шудаанд (антиқӣ, физиологӣ, физикӣ ва ғайра), ҷиҳатҳои гуногуни ҳичоро ошкӯр кунанд ҳам, масъалаи ҳичочудокуниро тӯҳидӣ ҳал накардаанд.

Сабаби ҳал нагардидани ин масъала, ба фикри мо, дар он аст, ки: аввалан, аксарияти забоншиносон масъалаи ҳичочудокуниро васеъ, аз диди забоншиносии умумӣ ҳал карданӣ шуда, меъёрхоеро ҷустуҷӯ кардаанд, ки дар ҳамаи забонҳо ё лоақал дар як ғуруҳи забонҳо кобили татбиқ башанд. Ба назари мо, масъалаҳои ҳичо ва аз ҷумла ҳичочудокунӣ, масъалаи ҳусусӣ аст ва бояд барои ҳар як забони алоҳида ҷудогона ҳал шавад. Далели ин даъво воҳиди талаффуз будани ҳичост. Ҳичо воҳиди талаффуз аст, вале талаффузи овозҳо дар ҳамаи забонҳо як хел нест. Ӯзвҳои овозсоз чун узви инсон (категорияи физиология) барои ҳамаи ирқҳо ва ҳалқҳо умумӣ бошанд ҳам, тарзи кору ҳамкории онҳо дар овозсозӣ дар забонҳо гуногун аст, зеро забонҳо дорон системаҳои фонемаҳои муҳталиф мебошанд. Малакаҳои талаффузи овозҳо (ҳичҳо) категорияи таъриҳӣ мебошанд, ки вобаста ба системаи фонемаҳои забонҳои гуногун таъриҳан ба вуҷуд омада, баробари соҳти овозии забон инкишоф ёфта, тадриҷан барои ҳамаи соҳибони забон, намояндагони шевахои гуногуни як забони адабӣ умумӣ ва устувор мегарданд. Сабаб ҳамин аст, ки ҳангоми омӯҳтҳани таркиби овозии забони бегона (овозҳо, ҳичҳо ва ғайра) мо ба душворӣ дучор мешавем. Аз ҳамин рӯ, масъалаи ҳичосозиро барои якчанд забони гуногуноҳту муҳталиф ҳал кардан басо душвор аст.

Сониян, қиёми зиёди муаллифон кӯшидаанд, ки ҳичою ҳичосозиро аз дид ва бо методҳои ғайризабоншиносӣ (физикиӣ ва физиологӣ) ҳал кунанд. Агар ҳичо воҳиди забонӣ бошад, бояд ҳичочудокунӣ ҳам мисли ҳамаи масъалаҳои дигари забон бо ёрии методҳои забоншиносӣ ҳал шавад.

Аз назарияҳои мавҷудаи ҳичо назарияи антика ҳичочудокуниро бо роҳи забоншиносӣ ҳал мекунад. Аммо дар мавридиҳои мурakkabтар ин назария барои ҷудо кардани ҳичҳо ба кор намеравад. Масалан, аз рӯи назарияи антика зеро медонем, ки дар ҷалимаи марзбон ду ҳичо мавҷуд аст, зеро

ки ин калима ду садонок [а] ва [о] дорад, аммо худуди ҳичоҳои онро муайян карда наметавонем. Ба таври дигар гӯем, дар асоси ин назария фахмидан душвор аст, ки ҳамсадоҳои ҳамшафати интервокалии (хтм) дар калимаи **соҳтмон** чӣ тавр ба ҳичоҳо чудо мешаванд ва ба қадом ҳичоҳо мансуб мегарданд, марзai байни ҳичоҳо дар кучост, ин калима ба таври со-хтмон ба ҳичоҳо чудо мешавад ё ба сурати соҳтмон ё соҳт-он ё соҳт-у/-мон ва ё соҳт-мон.

Назарияҳои дигари забоншиносии имрӯза низ ин масъаларо ҳал намекунанд: мувофиқи назарияи шиддати ҷисмонӣ калимаи **соҳтмон** ба шакли со-хтмон ё соҳтмон ба ҳичоҳо чудо шавад, назарияи ҷарангос ин калимаро ба таври соҳтмон ба ҳичоҳо чудо мекунад, аммо ҳеч қадоми ин таҷзияҳо ба таҷзияи соҳибони забон мувофиқат намекунад.

Барои бартараф кардан ин душворӣ дар ҳичоҷудокунии забони тоҷикӣ, ба фикри мо, аз ду омили бисъёر мухим истифода бурдан мумкин аст:

1) марзai морфологӣ, яъне ҳусусиятҳои таркиби овозии калима ва морфемаҳои якҳиҷоӣ ва

2) қонунҳои фонотактика, яъне қонуниятиҳои ҳамнишинии овозҳо. Ин ду омил ду амали пай дар пай, ду қадам дар ҳалли як масъала мебошанд. Аввал, ба воситаи марзai морфологӣ мо ҳичоро чудо мекунем, баъд, тавассути меъёри ҳамнишинии овозҳо ин таҷзияро месанҷем.

Барои истифода бурдани меъёри якум мо ду асос дорем:

а) он ҷизе, ки соҳибони забони тоҷикӣ ба сифати ҳичоҷудо мекунанд, аз лиҳози таркиби овозӣ бо калима ва морфемаҳои якҳиҷоӣ комилан монанд аст ва аз ҳамин ҷо метавон таҳмин ҷард, ки б) воҳидҳое, ки таркиби овозии якҳела доранд, тобеи як қонуни талаффуз мебошанд, яъне онҳо дар ҷараёни нутқ бо як роҳ аз воҳидҳои ҳамҷинсашон ҷудо мешаванд.

Агар таркиби овозии калима ва морфемаҳои якҳиҷоиро бодикӣ аз назар гузаронем, ҳусусиятҳои зерини таркиби овозии онҳоро ошкор ҳоҳем ҷард:

1. калима ва морфемаҳои якҳиҷоӣ дар таркиби худ аз як тоҷ овоз дошта метавонанд: ў, бо, бод, барг;

2. калимаҳои якҳиҷоӣ аз як овоз иборат шуда метавонанд, вале ин овоз ҳатман садонок аст: ў (ҷонишӣ), о (асоси феъли омадан);

3. дар калимаҳои якҳиҷоӣ мавҷудияти як овози садонок ҳатмист: ў, бе, бад, бурд;

4. агар калимаҳои якхичой бо ҳамсадо сар шаванд, бо як ҳамсадо оғоз меёбанд: бод, дард, сар, дар, зар ва **райра**;

5. агар калимаҳои якхичой бо ҳамсадо ба охир расанд, бо як ё ду ҳамсадо ба анҷом мерасанд: сар, сард, дар, дард.

Ҳанғоми аз назар гузаронидани таркиби овозии он чизе, ки соҳибони забон ба сифати ҳичо чудо мекунанд, мо айнан ҳамин панҷ хусусияти зикршударо дучор мекунем:⁴

1) дар таркиби ҳичои тоҷикӣ то чор овоз омада метавонад: **о-зо-дӣ**, бо-рон, санг-пушт;

2) ҳичо аз як овоз иборат мешавад, вале ин овоз ҳатман садонок аст: бо-о-доб;

3) дар таркиби ҳичо омадани як садонок ҳатмист:⁵ **са-даф**, ор-зу, баҳт;

4) ҳичо бо як ҳамсадо сар мешавад: ба-ро-дар, зе-бо, нарғис;

5) агар ҳичо бо ҳамсадо ба охир расад, бо як ё ду ҳамсадо анҷом меёбад: дос, даст, роз, раст.

Чунин мувофиқати таркиби овозии калимаҳои якхичой ва он чизе, ки соҳибони забон ҳамчун ҳичо чудо мекунанд, ба мо имконият медиҳад, ки дар асоси аломатҳои зикршудаи онҳо ҳамагуна калимаи тоҷикиро ба ҳичоҳо чудо кунем. Дар ин маврид шарти асосӣ ин аст, ки дар ҳичоҷудокунӣ ҳамаи панҷ хусусияти зикршуда риоя шавад. Фарз мекунем, зарурати чудо кардани ҳичоҳои калимаи **марзбон** пеш омад: дар асоси аломати якум ва дуюм ба қароре меоям, ки ин калима якхичой нест, зеро дар таркибаш хафт овоз дорад, вале ҳичоҳои тоҷикӣ то чор овоз дошта метавонанд, ки яктои онҳо ҳатман садонок аст. Пас тасмим мегирем, ки ин калима иборат аз ду ҳичост. Дар ин сурат чудо кардан ва ба ин ду ҳичо нисбат додани ҳамсадоҳои ҳамнишини интервокалии /рзб/ пеш меояд: мо ин ҳамсадоҳоро ба таври марзбон ё марз-бон марзбон ба ҳичоҳо нисбат дода наметавонем, зеро дар забони тоҷикӣ ҳичо бо ду ё се ҳамсадо сар намешавад (нишонаи чорум) ва бо се ҳамсадо ба охир намерасад (аломати панҷум). Ягона роҳе, ки мемонад, тарзи ҳичоҷудокунии марз-бон аст ва чунин тарзи ҳичоҷудокунӣ ба ҳамаи панҷ талаботи зикршудаи ҳичои соҳибони забон комилан мувофиқ аст.

⁴ Дар ин маврид баъзе тафовутҳо сарфи назар мешаванд.

⁵ Дар ин ҷо масъалаи дифтонг ва трифтонг пеш меояд, аммо **аввал**, ин ки дифтонгу трифтонгҳо хоси забони тоҷикӣ нестанд, сониян, агар ин масъала пайдо шавад (дар шакли дифтонгоид), онро ҳам бо **ёрии марз** мазор морфологӣ ҳал кардан мумкин аст.

Аммо ҳанұз ин тарзи ҳичочудокуниро дуруст ҳукм кардан мүмкін нест, зеро мо нағамденем, ки тарзи дар боло чудо кардани ҳамсадохой ҳамшафати /рэб/ ба қонунхой ҳамнишинин забони точиқи мувофиқат мекунад ё не. Ба таври дигар гүем, овозхой /р/ ва /з/ дар забони точиқи дар охири ҳичо ва калимахой яқхічой ҳамнишин шуда метавонанд ё не ва ҳичохой точиқи бо ҳамсадои /б/ сар мешаванд ё не. Калимахой яқхічои: дарз, бурз, гурз, бод, бомдод ва ҳичохой дарз-дұз, барз-гарй, бом-дод, бо-да нишон медиҳанд, ки ҳамсадохой [р] ва [з] дар охири ҳичо ва калимахой яқхічой ҳамнишин шуда метавонанд ва ҳамсадои [б] низ дар аввали ҳичо меояд. Пас ба хулосае меоем, ки тарзи ҳичочудокунин марз-бон дуруст аст.

Ду омили зикршуда ва панч аломати асосий^{*} ҳичои точиқи имконият медиҳанд, ки қоидахой зерини ҳичочудокунин забони точиқиро муайян кунем:

1. агар дар калима дар байни ду садонок як ҳамсадо мавшұд бошад, вай ҳамеша ба ҳичои баъдина мансуб аст: о-доб, о-ди-лӣ, са-фед, ка-бұд, ка-бу-дӣ, ҳа-ма ва ғайра;

2. агар дар байни ду садонок ду ҳамсадо омада бошад, ҳамсадои аввал ба ҳичои пешина ва ҳамсадои дуюм ба ҳичои баъдина мутааллиқ мебошад: нар-гис, сұх-бат, боғ-бон. Ин тарзи ҳичочудокунй дар мавриди калимахой иқтибосии арабый, ки дар таркибашон фонемаи ъ истеъмол мешавад, низ содиқ аст: мас-ъа-ла, қит-ъа, шұғ-ла, шұғ-ба ва ғайра;

3. агар дар байни ду садонок се ҳамсадо истифода шуда бошад, ду ҳамсадои аввал ба ҳичои пешина ва ҳамсадои сеюм ба ҳичои баъдина мансуб мебошад: мард-хо, гарм-рӯ, қашм-си-ёх, санг-пушт;

4. агар дар байни ду ҳамсадо як садонок омада бошад, вай ҳамеша ба ҳичои пешина мансуб аст: бо-дом, бе-го-на-гӣ, да-ле-рӣ, мар-дӣ;

5. агар дар байни ду ҳамсадо ду садонок омада бошад, садоноки аввал ба ҳичои пешина ва садоноки дуюм ба ҳичои баъдина мутааллиқ аст: бо-об-рӯ, бе-о-зор, бо-а-даб, са-о-дат-ман-дӣ ва ғайра;

6. агар дар байни ду ҳамсадо се садонок омада бошад, садоноки якум ба ҳичои пешина, садоноки сеюм ба ҳичои баъдина мансуб буда, садоноки мобайни дар алоҳидагй ҳичо месозад: сарватхой та-би-и-и..., мат-ба-а-и...

Меъөрхो ва қоидахой дар боло овардашуда на танҳо ҳангоми ба ҳичоҳо тақсим намудан калимахой содда, бал-

ки ҳангоми тацзии ҳичохой калимахой сохтаю мураккаб низ ба кор меравад. Марзай морфологии байни калимахой ёрирасону мустакилмаъно (дар калимаи фонетикий) ва ду калимаи мустакилмаъно ба ҳичҷоҷудокунӣ ҳалал намерасонанд. Масалан, дар рубоии:

Як бор бигуфтамат, ки себ ор ба ман,
Аз боғи латофат ду себ ор ба ман,
Се бор бигуфтамат, наёвардӣ себ,
Эй вазъда хилоф қарда се бор ба ман.

таркибҳои се бор ва себ ор бо вучуди марзай морфологӣ ба таври се-бор ба ҳичоҳо чудо мешаванд. Танҳо дар марзай синтагмаҳо танфис намегузорад, ки овози охири синтагмай пешина ба овози аввали синтагмаи баъдина муттаҳид шуда, як ҳичро ташкил диханд. Аз ҳамин рӯ, марзай ҳичоҳо тобеи марзай синтагмаҳо мешавад, вале агар дар мобайни калимаҳо таифис набошад ва онҳо дар як синтагма талаффуз шаванд, меъёрҳои ҳичҷоҷудокунӣ амал мекунанд. Масалан, агар ҷумлаи «Дирӯз омадам» дар як синтагма гуфта шавад, ба таври Ди-рӯ-зома-дам ба ҳичоҳо чудо мешавад, вале агар дар ду синтагма гуфта шавад, ба шакли Ди-рӯз о-ма-дам ба ҳичоҳо тақсим мегардад. Аз ҳамин сабаб метавон гуфт, ки меъёр ва қондаҳои мазкури ҳичҷоҷудокунӣ дар ҳудуди синтагма амал мекунанд.

4. СОХТИ ҲИЧОИ ТОЦИКӢ

Агар ҷараёни нутқро дар асоси меъёрҳои ҳичҷоҷудокунии дар боло қайдгардида ба ҳичоҳо тақсим намоем, ду навъи асосии ҳичои тоцикӣ (кушода ва баста) ба даст меояд. Ин ду навъи ҳичо дорон ҳелҳои зерин мебошанд (ҷадв. 1).

Ҷадвали 1

Навъҳои ҳичои тоцикӣ

Кушода		Баста	
Навъи ҳичо	Мисолҳо	Навъи ҳичо	Мисолҳо
С ҲС	о-бод бо-а-даб бо-бо бе-да	СХ СХХ ҲСХ ҲСХХ	ор-зу асп, орд кор-гар мард-ро

Ба тавре ки аз ҷадвали боло бармеояд, дар забони ҳозираи тоҷик шаш навъи ҳичо мавҷуд аст. Ин шаш навъи ҳичо ду формулаи асосиро ба вуҷуд меоранд: $[(X \ (CX))]$ ва $[(X \ (CX) \ X)]$, формулаи аввал мансуб ба ҳичои қушода буда, ду навъ дорад: С ва ХС.

Формулаи дуюм формулаи ҳичои баста аст ва ҷор навъ ^ж дорад: CX, CXХ, X CX, ва XCХХ.

Таносуб ва бори забонии (басомади) ин навъҳои ҳичо дар забони тоҷики то имрӯз таҳқиқ нашудаанд. Дар асоси баъзе маълумотҳои пешакӣ метавон гуфт, ки маъмуратин ҳичои тоҷики навъҳои ХС (дар гурӯҳи ҳичоҳои қушода) ва ХСХ (дар дастаи ҳичоҳои баста) мебошанд, вале таносуб ва дараҷаи истеъмоли онҳо як хел нест. Масалан, дар матни иборат аз 18.500 калима таносуби ҳичоҳои қушодаву баста $\approx 1:2$ аст.

Он чи ки дар боло зикр шуд, ба қалимаҳои аслан тоҷикий ва қалимаҳои иқтибосии ҳазмшуда даҳл дорад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик төъдоди зиёди қалимаҳои русӣ ва советио интернационали низ мавҷуд мебошанд, ки мағҳумҳои зарурии ҳаётро ифода карда, дар нутки тоҷикон баробари қалимаҳои гурӯҳи аввал истеъмол мешаванд. Структураи ҳичоғӣ ва қоидҳои ҳичоҷудокунии ин гурӯҳи қалимаҳо аз қалимаҳои тоҷикий фарқ мекунад. Ин қалимаҳои иқтибосӣ дар забони тоҷикий ҳусусиятҳои миллии ҳудро нигоҳ доштаанд ва мутобики қоиди ҳичоҷудокунии забони русӣ, ки дар адабиёти забоншиносӣ батағсил баён шудааст⁶, ба ҳичоҳо ҷудо мешаванд. Аз ҳамин рӯ, аз баёни такрории ин қоидҳо дар ин дастур ҳуддорӣ шуд.

ЗАДАИ КАЛИМА

1. Мағҳуми зада

Ҳар як қалимаи фонетики⁷ аз овозҳо ва ҳичоҳо ташкил мешавад, вале овозҳо ва ҳичоҳо дар таркиби он як хел таляфуз намешавад. Масалан, дар ҷумлаи «Шоҳин дари ҳонаро пӯшид» ҷор қалима мавҷуд аст, ки ҳар қадоми онҳо аз.

⁶ Л. В. Бондарко. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977, с. 122—145; Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина. Основы общей фонетики. Л., 1983, с. 73—81.

⁷ Роҷеъ ба қалимаи фонетики ба саҳ. 40—42 муроҷиат шавад.

ду ё се хичо ташкил шудаанд, аммо ин хичоҳо талафузӣ мухталиф дошта, бо сифати гуногун дарк мешаванд: дар калимаи аввал /Шоҳин/ хичои дуюм, дар калимаҳои дуюм /дари/ ва чорум /иӯшид/ хичоҳои якум ва дар калимаи сеюм /хонаро/ хичои дуюм /на-/ нисбат ба хичоҳои дигар равшантар ва шунавотар талафуз мешаванд. Чунин тафовути талафузӣ хичоҳои калима дар қалимаҳои аввал ва охири байти зеринӣ устод Рӯдакӣ равшантар зоҳир гаштааст:

**Мардӣ набувад фитодаро пой задан,
Гар дasti фитодае бигирий, марди.**

Чи тавре ки диди мешавад, ин ду калима — шакл як ҳел навишта шаванд ҳам, ба таври гуногун талафуз мешаванд: агар дар калимаи аввал ҳичои дуюм /-дӣ/ равшантар талафуз шавад, дар калимаи дуюм ҳичои якум /мар-/ баландтар садо медиҳад. Ҳамин гуна тафовути талафузӣ хичоҳои таркиби калимаро задаи **калима** меноманд.

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки калима танҳо аз овозҳо ва ҳичоҳо иборат нест. Овозҳо ва ҳичоҳои паиҳамомада танҳо дар сурате ягон маъноро ифода намуда, ҷараёни мубодилаи афкорро мусоидат мекунанд, ки тавассути зада ба таври фонетикӣ муттаҳид шаванд. Бинобар ҳамин задаро яке аз се унсури ҳатмии фонетикии калима мешуморанд⁸. Вай ба қавли забоншиносӣ машҳури советӣ И. А. Бодуэн де Куртене, «цементест», ки овозҳо ва ҳичоҳоро бо ҳам часпонда, як воҳиди яклюҳти овозӣ-калимаро ба вучуд меорад.

Ҳамаи калимаҳо дар алоҳидагӣ, яъне дар шакле, ки дар лугатҳо оварда мешаванд, заданок талафуз мешаванд. Аммо дар ҷараёни нутқ /матн/ маъмулан калимаҳои мустақилмаъно (якҳичоӣ, дуҳичоӣ ва ғ.) зада қабул мекунанд⁹. Қалимаҳои ёрирасон (пешояндҳо, пасояндҳо ва ғ.) дар ҷараёни нутқ безада талафуз мешаванд. Онҳо бо калимаҳои пешинаю баъдинаи мустақилмаъно ҳамроҳ шуда, якҷоя чун воҳиди яклюҳт талафуз мешаванд.

Ҳамин тарик, задаю заданокӣ дар ин фаҳмиш падидай

⁸ Доир ба таносуби ин се унсур дар таркиби калима мур. шав.: Т. Ҳаскашев. Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. К. И. Садонокҳо ва ҳамсадоҳо, Душанбе, 1983, с. 10.

⁹ Дар ҷараёни нутқ баъзан калимаҳои мустақилмаъно ҳам **задаҳон** худро гум карда, ба унсурҳои безада табдил меёбад. Дар ин **бора** ба с. 40—42 муроҷиат шавад

нисбат ва ба воситаи муқоисаи (нисбати) як ҳичо ба ҳиҷоҳо дигар ошкор мегардад.

Дар забоншиносии имрӯза зада фаҳмиши дигар ҳам дорад. До нишмандони тарафдори ин фаҳмиш ақида доранд, ки зада на танҳо ҳодисаи нисбист, балки хусусияти мутлак дорад. Онҳо гумон мекунанд, ки дар забонҳо ду типи гуногуни ҳичоҳо — заданок ва безада мавҷуд аст. Ҳичои заданок ба хусусиятҳо молик аст, ки аз онҳо ҳичои безада маҳдум мебошад. Аз ҳамин рӯ, мо ҳичои заданокро на танҳо дар муқоиса бо ҳичоҳои безада, балки дар мавридиҳое ҳам, ки дар қалима ҳичои безада мавҷуд нест ва ҳичоҳои заданок бо ҳичоҳои безада ҳамнишин намешаванд (масалан, дар ҷумлаи «Вай себ дод»), низ фарқ мекунем ва мешиноsem.

Задаи қалима бо хусусиятҳои худ аз задаҳои синтагма ва фраза, ки дар сатҳи синтагма ва фраза зохир шуда, барои ташкили фонетикии онҳо ҳизмат мекунанд ва задаи таъкид (мантиқӣ), ки дар ҷумла барои қалимаи аз ҷиҳати маъно мухимро аз қалимаҳои дигар ҷудо кунонидан истифода мешавад, фарқ мекунад. Ин навъҳои зада (синтагматикий, фразагӣ ва таъкидӣ) унсурҳои фонетикии синтагмаю фраза мебошанд ва дар фаслҳои баъдина (с. 68 — 76) аз назар тузаронида мешаванд.

2. Моҳияти фонетикий ва навъи задаи тоҷикий

Мо дар боло қайд кардем, ки ҳичои заданок аз ҳичоҳои безада бо равшани талаффуз ва қобилияти бехтари дарки худ фарқ мекунад. Талаффузи равшани ҳичоҳои заданокро маҷмӯи воситаҳои фонетикие таъмин менамоянд, ки ба воситаи онҳо ҳичои заданок аз ҳичоҳои безада фарқ мекунад. Ин воситаҳо инҳоянд:

- а) тамдид ё вакте, ки дар талаффузи ҳичо (овоз) сарғ мешавад;
- б) лаҳн (наво) ё дараҷаи зудии лаппиши садопардаҳо;
- в) қувва (интенсивӣ) ё дараҷаи тарангии узвҳои гуфттор ҳангоми овозсозӣ ва

г) танин ё тобиши иловагии овозие, ки дар натиҷаи таъсири резонаторҳо ба лаҳни асосӣ ва таносуби лаҳну қувва ба вуҷуд меояд.

Зада падидан нисбист. Вай дар таносубу ҳамкории унсурҳои зикршуда дар ҳичоҳои қалима, дар қобилияти доро будани (ё набудани) ҳичоҳо бо ҳамин воситаҳои заданокӣ ошкор мегардад. Ба таври дигар гӯем, зада ва заданокӣ

воситаи (ё воситаҳои) фонетикиест, ки ҳичои заданок бо молик будан бо он (онҳо) аз ҳичоҳои безада фарқ мекунад. Аз ҳамин рӯ, можияти фонетикии зада дар муқоисаи ҳичоҳои калима аз рӯи таносуби аломатҳои заданокӣ (тамдид, кувватнокӣ, лаҳннокӣ ва танин (сифатнокӣ) ва таъин намудани саҳми воситаҳои мазкур дар ташаккулу фарқ кунонидани ҳичои заданок ошкӯр мегардад.

Мавҷудияти ин ё он навъи зада дар забонҳо низ тавассути ҳамин воситаҳо муайян карда мешавад, вале ин воситаҳо дар забонҳо саҳми якхела надоранд. Вобаста ба саҳми ин ё он унсур дар ташаккул ва фарқ ҷардани ҳичои заданок, яъне аз рӯи аломати асосии заданокӣ чор хели зерини задаи калимаро фарқ мекунанд:

- а) задаи миқдорӣ (ё квантативӣ),
- б) задаи лаҳнӣ (ё навой, ё мусиқавӣ),
- в) задаи қуввагӣ (ё динамики),
- г) задаи сифатӣ.

Зимни зикри навъҳон зада бояд хотиррасон кард, ки унсурҳои зикршуда дар ташаккул ва фарқ кунонидани ҳичои заданок ҳамдигарро инкор намекунанд. Баръакс, воситаҳои фонетикии зада дар фарқу чудо ҷардани ҳичои заданок якдигарро ҳамроҳӣ мекунанд ва аз ҳамин сабаб зада дар аксари забонҳо хусусияти омехтагӣ дорад. Масалан, дар забони франсавӣ ҳичои заданок бо се унсури аввала, дар забони олмонӣ ҳичои заданок аз ҳичои безада бо ду унсур (кувва ва лаҳн) фарқ мекунад. Дар забони русӣ унсурҳои асосии заданокӣ тамдид ва сифат мебошанд. Вале дар ҳар сурат дар чудо ҷардани ҳичои заданок аз ҳичоҳои безада маъмулан яке аз унсурҳо нисбат ба воситаҳои дигар фаъолонатар иштирок мекунад ва унсурҳои дигар ба сифати воситаи ёрияеон ба ҳамин унсури асосӣ ҳизмат мекунанд. Маҳз бо ҳамин сабаб навъи задаи забонро ҳамин унсури асосӣ муайян мекунад.

Аз донишмандони қадими шарқ, ки бо забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ (форсӣ) сару кор доштаанд, маълумоте дар бораи зада ба мо нарасидааст. Онҳо ба саҳму роли зада дар соҳги овозии забон таваҷҷӯҳ накардаанд ва аз ҳамин сабаб дар осори онҳо истилоҳи «зада» ё истилоҳи дигаре бо ҳамин маъно дучор намеояд.

Маълумотҳои аввалине, ки донишмандони аврупой доир ба зада додаанд, ба нимаи дуюми асри нуздаҳ мутааллиқ мебошанд. Ҳамаи ин муаллифон можияти фонетикии **задаи**

форсиро (точкіро) дар «куватноки талаффузи ҳичои зâданок» ва «аз лаҳну лаҳнокӣ чудо будани он» диданд¹⁰.

Истилохи «зада» ё «зарба» ё «зарб» дар забони тоҷикӣ ба наздикӣ — дар аввалҳои солҳои сиоми асри бист пайдо шуд¹¹, vale моҳияту табииати фонетикии задаи қалимаи забони тоҷикӣ то солҳои охир мавриди баҳс қарор нагирифта буд. Бо вучуди ин дар китобҳои дарсӣ ва васоити таълими задаи қалимаи забони тоҷикӣ задаи «куввагӣ» ё «динамики» номида мешуд ва онро ҳамчун «куватноктар гуфта шудани яке аз ҳичоҳо дар қалима» таъриф мекарданд.

Тадқикоти солҳои охир, ки маҳз ба ошкор сохтани моҳияти фонетикии задаи қалимаи забони адабӣ бахшида шуда буданд¹², нишон доданд, ки се аломати асосии заданокӣ (тамдид, қувва ва лаҳн) дар фарқу ҷудо кардани ҳичои заданок дар забони тоҷикӣ саҳми гуногун доранд.

Тамдиди овозҳо дар фарқ қунониданни ҳичои заданок иштирок намекунад, зоро овозҳо ба заданокию безадагии ҳичоҳояшон нигоҳ накарда метавонанд тамдиди гуногун дошта бошанд. Тамдиди овозҳо ба табииати фонетикии худи овозҳо (устуворӣ ва ноустуворӣ) ва мавқеи онҳо дар синтагма (тамдиди мавқей) вобаста аст.

Тамдиди садонокҳои устувор ва овозҳои ҳичои охирин синтагма (тамдиди мавқей) ба заданокию безадагиашон нигоҳ накарда ҳамеша аз тамдиди садонокҳои дигари синтагма бештар аст.

Тамдиди овозҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик яке аз унсурҳои хеле муҳимми таҷзияи синтагмантикӣ гуфтор буда, барои ташаккули фонетикии синтагма ҳизмат мекунад ва дар айни замон яке аз аломатҳои ҳудуди он ҳисоб мешавад. Ин вазифаи тамдид дар он зоҳир мешавад, ки ҳичои охирин ҳар як синтагма нисбат ба ҳичоҳои дигараш (ҳоҳ заданок бушад, ҳоҳ безада) бо тамдиди бештар, қашидатар талаффуз мешавад. Масалан, дар ҷумлаи «Марди ношиносе ба саҳна баромад» синтагмаи якум (Марди ношиносе) бо ҳичои беза-

¹⁰ A. Meillet. La dictionaison l'accent d'intensité en perse. J. A., mars-avril, 1900, pp. 254 et suiv; R. Quathion. De l'accent d'intensité iranien. MSL, t. XX, 1e, fase, 1916.

¹¹ Т. Ҳаскашев. Оид ба таърифи зада. — Дар: «Маҷмӯаи филология» (мақолаҳои аспирантҳои факультетҳои филологияи тоҷик ва шарқ), Душанбе, УДТ, 1971, саҳ. 77—87.

¹² Т. Н. Ҳаскашев. Фонетическая природа словесного ударения в современном таджикском литературном языке. Душанбе, 1983, с. 24—54.

да ба охир расидааст, аммо тамдиidi ин ҳичо нисбат ба ҳичо-
ҳои дигари заданоку безадай ҳамин синтагма бештар аст.

Маълумотҳои мавҷуда нишон медиҳанд, ки задаи кали-
маи забони тоҷикро қуввагӣ (ё динамикӣ) низ ҳукм кардан
раво нест, зеро қувва (интенсивӣ) дар фарқ қунонидани ҳи-
ҷои заданок ҳамеша иштирок намекунад: интенсивии ҳичои
заданок метавонад аз интенсивии ҳичои безада зиёдтар, ба
он баробарва ҳатто аз он камтар бошад. Масалан, дар ка-
лимаи зада аз ҷумлаи «Задаро бояд омӯҳт» интенсивии са-
доноки безада дар талафузи се диктор мувофиқан ба 5 мм,
6 мм, 5 мм баробар бошад, садоноки ҳичои дуюм 5 мм,
5 мм, 4 мм интенсивӣ дорад, яъне дар талафузи ду диктор
садоноки безада нисбат ба садоноки зададор бо қувваи беш-
тар талафуз шудааст. Сабаби қуввагӣ номида шудани
задаи калимаи забони тоҷикӣ он аст, ки муаллифон зада ва
заданокиро бо роҳи субъективӣ муайян карда, баланд гуфта
шудани ҳичои заданокро (ё дарки бехтари ҳичоҳоро) бо
қувва алоқаманд донистаанд. Тахқиқотҳои таҷрибию озмо-
ишгоҳӣ нишон доданд, ки баландтар дарк шудани ҳичои за-
данок ҳамеша ба қувваи талафуз вобаста нест. Баландии
ҳичои заданок, пеш аз ҳама, ба ҳусусиятҳои садонокҳои ҳи-
ҷосоз — ба қӯшодагӣ ва бастагии онҳо вобаста аст: садонок
ҳар қадар күшода бошад, баландии он ҳамон дараҷа зиёд-
тар аст. Масалан, дар сурати якхела будани шароитҳои фон-
етикий баландии садоноки аз Ҷаъ ва и бештар аст: ин садо-
нокҳо дар калимаҳои дада, шанбе ва бибӣ шароити якхелаи
фонетикий (ҳичои күшоди заданок, пас аз ҳамсадои зичи ча-
рангдор) доранд, вале интенсивии онҳо, аз рӯи материали-
ҳои мо, мувофиқан: 9 мм, 6 мм ва 4 мм аст; сониян, балан-
дӣ ва қувватнокии ҳичо ё садоноки ҳҷосоз ба мавкеи ҳичо
дар, калима ва синтагма (ҳичо ҳар қадар ба аввали калима
ё синтагма наздиктар бошад, қувватнокӣ ва баландии он
ҳамон андоза зиёдтар аст), баландии умумии нутқ (бо овози
баланд ё паст ғап задан ё хондани матн), услуби фардии
нутқи гӯянда ва ғайра вобастагӣ дорад.

Бо вуҷуди ин интенсивиро аз ҳисоби воситаҳои заданокии
забони тоҷикӣ баровардан раво нест. Далели ин ақида он
аст, ки дар баъзе мавриҷҳо садонокҳо дар ҳичоҳои заданок
нисбат ба ҳичоҳои безада бо интенсивии бештар талафуз
мешаванд. Вале қувва дар забони тоҷикӣ унсури асосии за-
данокӣ нест. Вай метавонад ҳамчун воситаи ёрирасон дар
фарқ қунонидани ҳичои заданок танҳо дар як ҳолат — дар
ҳичои охир синтагмаи ниҳоии ҷумла иштирок қунад, ба

шарте ки ин синтагма бо шакли тасрифии феъл ба охир нарасад.

Воситай асосии ташаккулу чудо кардани ҳичои заданоки забони тоҷикӣ лаҳн аст, зоро ҳичои заданок дар аксари мутлаки мавридиҳо нисбат ба ҳичоҳои безада бо лаҳннокии бештар гуфта мешавад. Ин қонунияти ҳичои' заданок дар бештари шароитҳои фонетикий ва 'дар тамоми анвои синтагмаҳо: доҳилӣ (ҳамаи синтагмаҳои ҷумла ғайр аз синтагмаи ниҳоӣ) ва ниҳоӣ, синтагмаҳои яктаркиба, дутаркиба, сетаркиба ва ғайра зоҳир мегардад, ба ҷуз синтагмаи охирини ҷумлаҳое, ки ҳабари онҳо бо хиссаҳои номии нутқ ифода мешавад. Дар ин тип ҷумлаҳо ҳичои заданок дар охирни синтагмаву ҷумла меояд. Дар ҷумлаҳои аҳборӣ лаҳннокии ҳичои заданок ба тарҳи умумии оҳанги ҷумла, ки ҳусусияти пастшавӣ (афтонӣ) дорад, тобеъ шуда, аз лаҳннокии ҳичоҳои безада фарқ намекунад. Дар ин маврид ва дар баъзе ҳолатҳои нодири дигар, ки дар синтагмаҳои ғайринихоӣ диде мешаванд, ҳичои заданокро ийтенисивӣ фарқ мекунад.

Бояд гуфт, ки ин ҳодисаи зикршуда барои забони тоҷикӣ ҳарактернок нест, зоро ба туфайли тартиби устувори калимаҳо ва қолибҳои ҳоси ҷумлаи забони тоҷикӣ ҳабар дар аксарияти мутлаки ҷумлаҳо дар охир омада, ба воситай феъл ифода мейёбад. Дар феълҳои тоҷикӣ (ҳоҳ сода бошанд, ҳоҳ соҳта ва ҳоҳ таркибӣ) дар охирни ҷумла зада маъмулан дар ҳичои ғайриохир меояд ва ҳичои заданок аз таъсири ҳодисаҳои просодӣ, ки дар ҳичои охирни ҷумла зухур мейёбанд, нисбатан озод аст ва аз ҳамин рӯ, қонунияти дар боло зикршудаи заданокии овозҳо риоя мешавад. Метавон гуфт, ки бо лаҳни зиёд фарқ карда шудани ҳичои заданок (аз ҳичоҳои безада) ҳусусияти асосии акцентуациини забони адабии тоҷик аст.

Ҳамин тарик, аз се үнсури заданокӣ (тамдид, қувва ва лаҳн) тамдид дар ташаккул ва фарқ кардани ҳичои заданок бартамом иштирок намекунад; ширкати қувва дар ташаккули ҳичои заданок низ доимӣ ва устувор нест; ягона воситай устувори фонетикие, ки бо он зада ва заданокӣ саҳт вобастагӣ дорад, лаҳннокӣ мебошад. Аз ҳамин рӯ, лаҳнро үнсури асосии фонетикини зада ҳисобида, навъи задан калимаи забони тоҷикиро лаҳнӣ ё оҳангӣ ҳукм кардан мумкин аст.

В. Қолабхой заданокиі забони точикі

Таркиби луғавии забони точикі дар таърихи инкишофи худ бетақыр намонда будааст. Алоқамандона бо ҳодисаҳои муҳими таърихию сиёсӣ, маданию илмӣ, муносибатҳои давлатию савдо, адабӣ ва ғайра дар таърихи ҳалқи точикӣ ва таҳаввулоти забони точикӣ таркиби луғавӣ ба тағъирот дучор гардидааст.

Вай, аз як тараф, унсурҳои кӯҳнашударо партофта бошад, аз тарафи дигар, аз ҳисоби заҳираҳои дохилии худ ва забонҳои дигар фанитару мукаммалтар гардидааст. Сабаб ҳамий аст, ки мо имрӯз дар таркиби луғавии забони точикӣ дар қатори қалимаҳои аслан точикӣ (эронӣ) бо қалимаҳои зиёде дучор мёөем, ки аз забонҳои дигар иқтибос шудаанд. Ин қалимаҳои иқтибосӣ мағфумҳои зарурии ҳётиро ифода мекунанд ва қисми ҷудошавандай заҳираи луғавии забонамон мебошанд. Аз ҳамин рӯ, омӯзишу муайян намудани талафуз ва ҳусусиятҳои акцентологияи онҳо вазифаи забоншиносии точикӣ аст.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки аз рӯи ҳусусиятҳои акцентологӣ, аз як тараф, қалимаҳои аслан точикӣ аз унеурҳои иқтибосӣ фарқ кунанд, аз тарафи дигар, дар байни қалимаҳои иқтибосӣ низ тафовут ба назар мерасад.

Маълум аёт, ки симои овозӣ, соҳти грамматикии ва маънои лексикии қалимаҳои иқтибосӣ мувофиқи қонунҳои дохилии забони иқтибоскунанда тағъир мёбанд ва тадриҷан ба ҳусусиятҳои фонетикий, лексикий ва грамматикии он мувофиқи мутобиқ шуда, дар забон ҳуқуқи «гражданий» пайдо мекунанд.

Баъзе қалимаҳои иқтибосӣ, ки ба забонамон барвақтар дохил шудаанд, дар давоми асрҳо дар нутқи шифоҳӣ ва ҳаттии тоҷикон истеъмол гардида, ҳусусиятҳои миллӣи худро аз даст дода, ба дараҷае точикӣ шудаанд, ки мо имрӯз онҳоро аз қалимаҳои аслан точикӣ фарқ намекунем. Ба ин ғурӯҳ қалимаҳои арабӣ, туркӣ, ҳиндӣ, юнонӣ ва ғайра дохил мешаванд.

а) Қалимаҳои арабӣ аз назари миқдор ва доирана истеъмол дар забони точикӣ мавқеи маҳсус доранд. Ҳамаи қалимаҳои арабӣ соҳти заданокии миллӣи худро гум карда, ба қонунҳои фонетикии забони точикӣ пурра мувофиқат гардаанд ва мувофиқи нормаҳои он талафуз мешаванд. **Масалан**, дар қалимаҳои арабии **блім**, **қодир**, **қотиб**, **содик**, **соҳиб**, **Собир** ва ғайра, ки дар забони арабӣ зада **дар ҳичон**

аввалашон меомадааст, калимаҳои муаллим, садоқат, таріқат, маърифат, мунбозира, мубориза, музбира ва ғайра, ки дар забони арабӣ хичои дуюми онҳо аз аввал заданок будааст, задаи аслии худро аз даст дода, задаи тоҷикӣ қабул кардаанд ва имрӯз дар забонамон ба шакли: олӣм, қодир, котиб, содиқ, соҳиб, собир, муаллим, садоқат, тариқат, маърифат, мунозира, мубориза ва музокира талафғуз мешаванд. Ҳатто баязе калимаҳои арабӣ (аммо, ваље, лекин) дубора заданок шудаанд¹³.

б) Ҳусусияти дар боло зикршуда барои калимаҳои юнони қафас, тарьёк, Афлотӯн, Арастӯ, қонӯн, қалам, Сукрӯт, уқъёнус, Иқлидус, лотинии Қайсар, дақъёнус, сандал, сандалӣ ва ҳиндии тӯпӣ, товус, шатранҷ ва ғайра низ ҳост аст. Ин калимаҳо холо бо задаи тоҷикӣ, ки дар хичои охиришон меояд, талафғуз мешаванд.

в) Дар гурӯҳи калимаҳои туркӣ бинобар мувофиқ омадани колабҳои заданокӣ зарурати мутобиқу мувофиқшавӣ пеш наомадааст. Онҳо бо колабҳои худ ҳамчун воҳиди тайёр ба забони тоҷикӣ доҳил шуда, мавриди истифода қарор гирифтаанд: ғайрӯқ, қошӯқ, элак, қишилӯқ, қаймӯқ, бегим, қулӯн, қаравӯл, юзбошиӣ ва т. ғ.

Ин гурӯҳи калимаҳои иқтибосӣ бинобар мутобиқати пурран фонетикиашон аз рӯи ҳусусиятҳои акцентологӣ ба калимаҳои аслан тоҷикӣ монанд шуда, мувофиқи колабҳои заданокии калимаҳои тоҷикӣ талафғуз мешаванд. Аз ҳамин рӯ, мо онҳоро дар якҷоигӣ бо калимаҳои аслан тоҷикӣ аз назар мегузаронем.

Гурӯҳи дигари калимаҳои иқтибосӣ бинобар мавҷудияти алоқаи доимии забонҳои иқтибосдиханда ва иқтибоскунанда, ҳамзистию ҳамкории соҳибони ин забонҳо дар заминаҳои иқтисодию истеҳсолӣ, маданию адабӣ, илмӣ ва ғайра бевосита ба ҷараёни инкишофи забони иқтибоскунанда ҳамроҳ шуда, ба қонунҳои дохилии он итоат кунанд ҳам, баязе ҳусусиятҳои миллии худро нигоҳ медоранд. Ба ин гурӯҳ калимаҳои русӣ ва калимаҳои аврупоии русишуда, ки ба забони тоҷикӣ ворид шудани онҳо нисбат ба калимаҳои гурӯҳи якум дертар — аз охирҳои асри XIX шурӯъ шуда ва баъд аз Инқилоби Октябрь авҷ гирифтааст, доҳил мешаванд. Ҳусусияти хоси ин гурӯҳи калимаҳо он аст, ки онҳо дар ҷараё-

из Т. Ҳасқашев. Зада дар калимаҳои иқтибосии забони тоҷикӣ, — Мактаби советӣ, 1968, № 9, с. 25—28.

ни истеъмолашон дар забони точики дар бештари мавридҳо бо задаи аслии худ талаффуз шуда, ба қолабҳои заданокии калимаҳои аслан точики итоат намекунанд.

Вобаста ба хусусиятҳои зикршуда калимаҳои забони точикиро аз рӯи хусусиятҳои акцентологиаҷон ба ду гурӯҳи зерин ҷудо карда, алоҳида аз назар гузаронидан беҳтар аст:

- а) калимаҳои аслан точики ва иқтибосии точикишуда (арабӣ, туркӣ, хиндӣ, юнонӣ ва ғайра);
- б) калимаҳои иқтибосӣ (русӣ ва советию байналмиллай).

а) Калимаҳои точики

Масъалаи ҷои зада дар калимаҳои аслан точики (ва иқтибосии точикишуда) ҳанӯз таҳқиқ нашудааст, вале дар адабиёти илмию методӣ, грамматикаҳо ва дастурҳои таълимии забони точики оид ба ҷои задаи ин калимаҳо маълумоти судбахше оварда мешавад. Ҳамаи муаллифоне, ки дар омади гап ё бевосита ба масъалаи ҷои зада даҳл кардаанд, ақида доранд, ки «дар забони точики зада одатан дар ҳичои охири калима меояд»¹⁴. Ин муаллифон ҳамзамон чун истисно аз ин қоиди умумӣ бажзе морфемаҳои безада (пасоянди-ро, бандаки изофиши-и, бандакчонишинҳо, бандакҳои ҳабарии феълӣ)-ро, ки ба охири калимаҳо ҳамроҳ мешаванд, нишон медиҳанд.

Бояд қайд кард, ки ин фикри муаллифон умуман дуруст аст, вале ҳамаи калимаҳои точикиро дар бар намегирад. Калимаҳо бо ин қолаб танҳо дар як маврид, дар алоҳидагӣ, дар сурате, ки ба онҳо унсурҳои грамматикий ҳамроҳ нашуда бошанд; яъне дар шакле, ки дар дуғатҳо оварда мешаванд (мо ин тарзи истеъмоли калимаҳоро минбаъд, «шакли луғатӣ» меномем) талаффуз мешаванд. Дар ҷараёни нутқ калимаҳо ин қолаби заданокии худро тағъир медиҳанд. Масалан, дар калимаҳои сесад, чорсад ва ғайра дар алоҳидагӣ зада дар ҳичои охир меояд (сесад, чорсад), аммо дар ҷараёни нутқ зада ба ҳичои аввал мекӯчад: сесаду шасту як. Иловашавии унсурҳои морфологӣ низ дар қолаби зикршуда тағъирот ба вучуд меоранд. Масалан, порчай зе-

¹⁴ Lutifullo Buzurgzoda. Fonetikaii zaboni adabiji тоҷик, Stalinobod—Leningrad, 1940, с. 61 — 64; В. С. Растворгумба. Краткий очерк фонетики таджикского языка. Сталинабад, 1955, с. 61; Забони адабии ҳозираи тоҷик, к. 1. Душанбе, 1973, с. 105—106.

ринро мегирем: Суханварони бузурги адабиёти классикий форсун точик умеду орзуи халқро сурудаанд. Шеъри онҳо били халқ ошно буд, vale ба били душманону истилогарон чун тир мерасид. (Садои Шарқ).

Ба тавре ки дигар мешавад, дар ин матн ҳаждаҳ калимаи мустакилмаъно, ки дар таркибашон аз ду ҳичо зиёд доранд, истеъмол шудааст, vale танҳо дар чор калима (точик, онҳо, ошно, истилогарон) зада дар ҳичои охир омадааст. Дар чордаҳ калимаи дигар зада дар ҳичои гайри охир меояд.

Агар ҳар ду тарзи истеъмоли калимаҳоро (дар шакли луғатӣ ва дар матн) ба назар гирем, онҳоро аз рӯи чои задаашон ба гурӯҳчаҳои зер ҷудо кардан мумкин аст.

1. Гурӯҳи калимаҳое, ки ҳичои охирашон заданок талафуз мешавад.

Ин гурӯҳи акцентӣ калимаҳои аз лиҳози маъни лексикию грамматикий мухталифро дар бар мегирад:

1) Ҳамаи гурӯҳҳои лексикии исмҳоро дар шакли луғатӣ¹⁵ саҳро, пахтачинӣ, хониш, сафедӣ, мардӯм, пахтакӯр, донишҷӯ, савдоғар ва ғайра.

2) Ҳамаи гурӯҳҳои лексикии сифатҳоро дар шакли: а) луғатӣ (сафед, қадбаланд, оҳанин, абруқамон, бисъёрошъенá) ва б) дар ҷумла, ба шарте ки онҳо нишондиҳандаҳои морфологӣ қабул накарда бошанд: хонаи сафед, марди қадбаланд ва ғайра, в) ҳамаи сифатҳои аслие, ки суффикси -тар ва -тарин қабул кардаанд, vale нишондиҳандаҳои дигари морфологӣ надоранд: օқилтарин мард, одами заҳматкаштарин, донишҷӯи бофаҳмтár ва ғайра.

3) Ҳамаи гурӯҳҳои маъни шумораҳо: а) дар шакли луғатӣ: ҳазор, дувоздаҳ, сесад, панҷсад, нуздаҳ, ҳафтӯм, шонздаҳум, сейк, чоръяқ, б) дар ҷумла, ба шарте ки нишондиҳандаи морфологӣ қабул накарда бошанд: хонаи панҷӯм, дувоздаҳ китоб, ҳазор аскар ва ғайра¹⁶.

4) Баъзе ҷонишиҳои гурӯҳҳои зер:

- а) шаҳсӣ: моён, моҳб, шумоён, шумоҳб,
- б) саволӣ: ҳизб, чихб, ҷандӯм, қадомӣ, қадомӣн,
- в) ишоратӣ: ҳамин, ҳамон, ҷунин, ҷунон,

г) номуайянӣ: қадом, яғон, фалонӣ, ҷандӣн,

15 Баъзе исомҳои хос (масалан, Пётр) колаби дигари заданокӣ доранд ва алоҳида аз назар гузаронида мешаванд.

16 Баъзе шумораҳо, ки дар онҳо дар ҷараёни нутқ чои зада тағъир мебёбад (ҷорсаду ҳафтод), тобеи қолаби дигари акцентӣ мебошанд.

- д) муштарák: яқдигáр, ҳамдигáр.
- 5) Ҳамаи гурӯҳҳои маъноии масдарҳо:
- дар шакли луғатӣ: хондáн, дидáн, омадáн, гузаштáн, хобидáн,
 - дар ҷумла бидуни нишондиҳандаҳои морфологӣ: хуб хондáн ҳунар аст.
 - Ҳамаи шаклҳои сифати феъли:
 - ~~а)~~ замони гузашта: хондá, навиштá, баромадá, гирифтá, омадá, додá,
 - б) замони ҳозира: равандá, шунавандá, бинандá, гирандá, хонандá,
 - в) замони ҳозира-оянда: мерафтагӣ, меомадагӣ, медидагӣ, меҳондагӣ,
 - г) замони оянда: рафтаниӣ, омаданиӣ, диданиӣ, шуниданӣ, хонданиӣ, навиштаниӣ;
 - 7) Феъли ҳол: бозикуйон, роҳравон, табассумкунон, сӯхбаткунон;
 - 8) Баъзе зарфҳои гурӯҳҳои зер:
 - а) зарфҳои ҳолат: далеронá, хушҳолонá, мардонá, босабронá,
 - б) зарфҳои замон: рӯзонá, шабонá, бегоҳӣ, пагоҳӣ, нисфирузӣ, пешинӣ,
 - в) зарфҳои макон: поён, берӯн, қафо, наздик, доҳӣл:
 - г) зарфҳои тарзи амал: оҳистá, саворá, паснокӣ, рӯнокӣ, бейст ва ғ.
- 2) Гурӯҳи калимаҳое, ки зада дар ҳичои аввалашон меояд. Ин гурӯҳи акцентӣ калимаҳои зеринро муттаҳид месозад.
1. Баъзе ҷомҳои ҷуғрофӣ, ки задаҳои қадимаи ҳудро нигоҳ доштаанд:
 - дар шакли луғатӣ: Вӣштхарв, Пéте, Поршиев ва ғ.
 - дар ҷумла бидуни нишондиҳандаҳои морфологӣ: қишилоки Вӣштхарв, дехаи Пéте.
 2. Баъзе ҷонишинҳои гурӯҳҳои зерин:
 - ҷонишинҳои саволӣ: чӣ ҳел, чӣ гуна, чӣ навъ, чӣ тара;
 - ҷонишинҳои ишоратӣ: ин ҳел, он ҳел, йиҷуни, ғиҷуни, ҳамҷуни, ҳамҷунин, ҳамҷунон;

в) чонишинҳои номуайянӣ: баъзе, ким-ки, ким-чи, ким-кадом;

г) чонишинҳои таъинӣ: ҳама, ҳар як, ҳар кадом.

3. Ҳамаи шаклҳои тасрифи феълҳои беёридиҳанда (ғайритаркибӣ) дар ҳамаи сиғаҳо:

а) шаклҳои мусбат: гирифтам, хондам, дидам, ғомадам, ҳандидам, гирондам, ҳандондам, хонондам, рондам, фахмондам;

б) шаклҳои манғӣ: нағирифтам, нахондам, наҳидам, наҳандидам, наовардам;

в) шаклҳои ҳикояӣ: мэдидам, мэдидагист, мэхондаам, мэдидам;

г) шаклҳои нақлӣ, мэхондаам, хондаам, дидаам, гирифтаам, фахмидаам;

е) шаклҳои амрӣ: хонед, хононед, нағисед, нағисонед, бред, баред;

4. Баъзе зарфҳои гурӯҳҳои зерин:

а) тарзи амал: даррав, ноҳост, ёбачо, беихтиёр, ғурри;

б) замон: дирӯз, имрӯз, дйна, фардо, пасфардо, побсол, дарҳол, ногоҳ, нағавақақ;

в) микдору дарача: ин қадар, он қадар, як қадар, андак ва ғайра.

5. Баъзе пайвандакҳои гурӯҳҳои зайл:

а) сабаб: зёро, зёро ки, ҷаро ки, чун ки;

б) хилофӣ: аммо, вâле, лёкин, нағашад;

в) шартӣ: гарчи, ҳарчанд, ҳарчанде ки;

г) замон: вакте ки, даме ки;

д) монандӣ: гӯё, гӯё ки.

6. Баъзе ҳиссачаҳои ин гурӯҳҳо:

а) ишоратӣ: ана, мана;

б) тасдиқӣ: бре, бале, майлаш;

в) саволӣ: бё, наҳод, наҳод ки;

г) модалий: кошхи, мабодо, шояд, бояд, бигузор, канӣ, биё.

7. Ҳамаи нидоҳо: хӯше, хоппа, оббо, додо, ҷаъре, ало, бале, боракалло, ўра, басе, ўххӯ.

8. Калимаҳои арабии типи: алқисса, мінчумла, мінбаъд, лбақал, філчумла філҳол ва амсоли онҳо.

3. Калимаҳое, ки зада дар ҳичон дуюмашон аз охирӣ калима меояд. Ин қолаби заданокӣ дар натиҷаи ба калимаҳои гурӯҳи якум илова шудани яке аз морфемаҳои безада ба вуҷуд омада, гурӯҳҳои лексикию грамматикии гуногуни

калимаҳоро муттахид месозад. Ба ин гурӯхи акцентӣ дохил мешаванд:

а) ҳамай исмҳои чинсе, ки ба онҳо яке аз морфемаҳои шаклсози безада илова шудааст: **рӯҳи** дур, **китобу** дафтар, **ҳамдигарро** дидан, **китобат ва** т.;

б) фамилияҳои мардонӣ бо суффикси -ов (-ев) дар алоҳидагӣ ва дар чумла дар мавридиҳои ба онҳо илова нашудани морфемаҳои безада: **Оев, Аҳмадов, Нозимов**, инженер **Саркбров**, муаллим **Нурмуҳаммадов, Нурназаров** рафт.

2. Сифатҳо дар чумла дар мавридиҳои як морфемаи безада қабул карданашон: Қалами **сӯри**..., ҳонаи **бисъёртабақаӣ** гузари..., марди **коматбаланде**... ва ғайра.

3. Шумораҳо дар чумла ҳангоми ба онҳо илова шудани морфемаҳои безада: **Ҳазбуру нӯҳсаду ҳафтобу нӯҳ, даҳъяки..., шонздаҳуми..., дувоздаҳуми...**

4. Баъзе ҷонишиҳои гурӯҳҳои зер, ки дар чумла нишондиҳандаҳои морфологӣ қабул мекунанд:

а) ҷонишиҳои шаҳсӣ: мобёнро..., шумобёнро..., ўро...,

б) ҷонишиҳои нафсӣ: хӯди ман, хӯдам,

в) ҷонишиҳои номуайянӣ: фалониро, фалонро,

г) ҷонишиҳои муштарак: якдигарро..., ҳамдигарро...,

5. Баъзе гурӯҳҳои зарфҳои замон: парерӯз, перерӯз, ҳамоно.

6. Пешояндҳои:

а) изофӣ: ҷонӣби..., пёши..., лаб-лаби..., қад-қади...,

б) таркибии беизофӣ: назар ба..., дойр ба..., роҷеъ ба...,

7. Баъзе пайвандакҳои:

а) замон: ҳамин ки, пеш аз он ки, баъд аз он ки;

б) монандӣ: мисли он ки..., монанди он ки... ва амсоли онҳо.

4. Гурӯхи калимаҳое, ки зада дар ҳиҷои дуюмашон аз аввал меояд.

Ба ин гурӯхи акцентӣ дохил мешаванд:

1. Баъзе зарфҳои:

а) миқдору дараҷа: ҳамин қадар, ҳамон қадар;

б) замон: пербрӯз, ҳамоно, парерӯз.

2. Баъзе пайвандакҳои гурӯҳҳои зер:

а) замон: ҳамин ки, ҳангоме ки;

б) миқдору дараҷа: ба ҳадде ки, то ҳадде ки, ба қадре ки;

в) сабаб: азбаски, атарчи, модом ки;

Қолабхой заданокий забони адабии ҳозираи тоҷик

Гурӯҳҳои лексикию грамматикии қалимаҳо	Ҳичрои заданок	Ҳичрои оҳир					
		Ҳичрои аввал	Ҳичрои дуом аз оҳир	Ҳичрои дуом аз аввал	Ҳичрои секунд аз оҳир		
1. Исмҳо	а) исмҳои хос б) исмҳои чинс	+	-	+	-	-	+
2. Сифат	а) ҷонишинҳои шаҳсӣ	+	-	+	-	-	-
3. Шумораҳо	б) ҷонишинҳои нафсӣ-таъ- кидӣ	-	-	+	-	-	-
4. Ҷонишинҳо:	в) ҷонишинҳои саволӣ г) ҷонишинҳои ишоратӣ д) ҷонишинҳои таъниӣ е) ҷонишинҳои манғӣ ё) ҷонишинҳои номуайяниӣ ж) ҷонишинҳои муштарақ	-	-	+	-	-	-
5. Феълҳо:	а) шакли таорифнавашанд б) шакли тасрифӣ а) зарфҳои замон б) зарфҳои макон в) зарфҳои холат г) зарфҳои сабаб д) зарфҳои мақсад е) зарфҳои миқдору дараҷа	+	-	-	-	-	-
7. Пешоянҳо:	ё) зарфҳои тарзи амал а) пешоянҳои номии изоғӣ б) пешоянҳои номии тар- киби	-	-	-	-	-	-
8. Пайвандакҳо:	а) пайвандакҳои хилофӣ б) пайвандакҳои сабаб в) пайвандакҳои мақсад г) пайвандакҳои замон д) пайвандакҳои тарзи амал е) пайвандакҳои монандӣ ё) пайвандакҳои шартӣ ж) пайвандакҳои миқдору дараҷа	-	-	-	-	-	-
9. Ҳиссачаҳо:	а) ҳиссачаҳои ишорӣ б) ҳиссачаҳои маҳдудӣ в) ҳиссачаҳои таъқидӣ г) ҳиссачаҳои тасдиқӣ д) ҳиссачаҳои саволӣ е) ҳиссачаҳои модалиӣ	-	-	-	-	-	-
10. Нидоҳо:	а) нидоҳои эмоционалиӣ б) нидоҳои амрӣ	-	+	-	-	-	-

г) монандӣ: чунбн ки, чунбн чи.

5. **Баъзе калимаҳое, ки зада дар онҳо дар ҳиҷои сеюмашон аз ҷохир меояд.**

Ин гурӯҳи акцентӣ маҳдуд буда, баъзе исмҳо ва пайвандакҳоро дар бар мегирад. Ба ин гурӯҳ:

а) исмҳои ҷинсе, ки ду морфемаи безада (ё-и ваҳдат ё бандакҷонишин ва пасоянд) қабул кардаанд: мâрдеро, суҳнашро...

б) номҳои занона бо суффиксҳои -овна (-евна): Боббевна, Аҳмадовна¹⁷

в) фамилияҳои мардона бо суффикси -ов (-ев), ки як морфемаи безада қабул кардаанд: Саркровери мо, Шоҳмирзёевро... ва

г) пайвандакҳои замон: ҳангоме ки, лаҳзा�е ки, вâқте ки дохил мешаванд.

Феълҳои таркибӣ бо хусусиятҳои акцентологии худ аз гурӯҳҳои дар боло зикршудаи калимаҳо фарқ мекунанд.

Дар шаклҳои таркибии феъл, ки метавонанд аз ду то панҷ ҷузъи морфологӣ иборат шаванд, одатан зада дар ҳиҷои охири ҷузъҳои асосӣ (номӣ ва феълӣ) меояд. Феълҳои ёридиҳанда задаҳои худро ҷвобаста ба бори маъноиашон суст мекунанд ё бартамон аз даст дода, чун мөфемаҳои безада (энклитикаҳо) дар атрофи ҷузъи заданок (сосӣ) муттаҳид шуда, як калимаи фонетикиро ба вучуд мөоранд ва яклухт талафғуз мешаванд:

Дарс тамом шуд
Карор ҳондá шуда буд
Карор ҳондá шуда истода буд.

Агар ба шаклҳои феълӣ ҳиссачаи инкорӣ илова шавад, зада ба ҳиссачаи инкорӣ мегузараад. Муқ. шав.:

Кор тамом шуда буд,
Кор тамом нашуда буд.

Сабаб ҳамин як задаи муттаҳидкунанда аст, ки мо таркибҳои феълиро дар талафғуз ба ҷузъҳо ҷудо карда наметавонем ва чун як воҳиди яклухт талафғуз менамоем. Агар яклухтии шакли феълӣ нигоҳ дошта нашавад, маънии шакли феълӣ халалдор мегардад. Муқ. шав.:

¹⁷ Агар ин исмҳои занона нишондиҳандаи грамматикий қабул қунаид. (Боббевна...) ҳиҷон ҷорумашон аз ҷохир заданок мешавад.

Қарор хонда//шуда истода буд,
Қарор//хонда шуда//истода буд,
Қарор хонда шуда истода//буд ва р.

Қайд кардан чоиз аст, ки ин хусусияти шаклхой таркибий ва ҳамаи шаклхой дигари (оддиву сохтаи) феъб, ки дар боло (саҳ. 34) зикр шуданд, танҳо дар ҷумлаҳои дутаркиба зохир мегардад, ба шарте ки дар онҳо ҳабар (феъл) чун синтагмаи алоҳида талаффуз шавад. Агар дар ҷумла дар байни мубтадо ва ҳабар аъзои дигар қарор гирад, зада ба ҳамин аъзо мегузарад ва задаи ҳабар (шакли феълий) суст мешавад ё тамоман аз байн меравад: Муқ. шав.:

Салим өмад,
Салим омадааст,
Салим тёз омадааст.

Ба тавре ки диди мешавад, заданокио безадагии ҷузъҳои морфологии феъл ба вазни маъногию грамматикии онҳо во-баста аст, зоро баробари тағъир ёфтани маркази маънии ҷумла задаи шакли феълий низ тағъир меёбад. Ба таври дигар гӯем, задаи ҷузъҳои феъл тобеи задаи фраза мебошад, ки сӯҳбати он дар пеш аст¹⁸.

6) Калимаҳои иқтибосӣ

Калимаҳои иқтибосии русӣ ва советио байналмиллалӣ, чи тавре ки ишора шуд, аз калимаҳои иқтибосии дигар бо он фарқ мекунанд, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик хусусиятҳои акцентологии худро нигоҳ доштаанд. Дар ин калимаҳо зада мисли забони русӣ гуногунҷои аст ва метавонад дар ҳичоҳои муҳталиф (аввал, мобайн ва охир) қарор гирад. Колабҳои заданокии ин калимаҳо дар адабиёти забоншиносӣ¹⁹ батафсил шарҳ дода шудааст. Мо бо овардани чанд мисол қаноат мекунем:

а) калимаҳое, ки ҳичои аввалишон заданок аст: бáза, áтом, фíзика, óпера, ráдио, álгебра, ráдиус, хímия ва fáйра;

б) калимаҳое, ки зада дар ҳичои охирашон меояд: билéт,

¹⁸ Мур. шав.; ба саҳ. 68—75.

¹⁹ Мур. шав.: Р. И. Авансов. Ударение в современном русском литературном языке, М., 1958; В. А. Редькин. Акцентология современного русского языка, М., 1970; Н. А. Федъядина. Ударение в современном русском языке, М., 1976 ва диг.

вагон, вокзal, бригадир, ветеран, ателье, водопровод, интеллигент ва f;

в) қалимаҳо, ки яке аз хичоҳои мобайниашон зада қабул мекунад: синоним, декада, грамматика, агитатор, библиограф, демократия, делегация, интеллигенция, диалектология, фонетика ва f.

Дар ҳусуси задаи қалимаҳои иқтибосии русӣ ва советию байналмиллалӣ сухан ронда, бояд ду масъалаи акцентологии онҳоро қайд кард.

Аввал чин, ки қолабҳои дар боло зикршуда танҳо дар сурате вуҷуд дошта метавонанд, ки қалимаҳои иқтибосӣ дар шакли ҳолис, бе иловашавии унсурҳои граматики истифода шаванд. Агар ба қалимаҳои иқтибосии русӣ ва аврупой морфемаҳои тоҷикӣ ҳамроҳ шаванд, дар ин қалимаҳо ҷои зада тағъир мейёбад ва онҳо бо қолибҳои заданокии тоҷикӣ та-лаффуз мешавад. Ин ҳолат дар мавридиҳои зерин рӯй медиҳад:

а) агар ба қалимаҳои иқтибосӣ суффиксҳои қалимасози тоҷикӣ ҳамроҳ шаванд: физика-физики, атом-атомӣ, химия-химиавӣ, партия-партиявӣ, демократия-демократӣ ва f;

б) агар қалимаҳои иқтибосӣ бо суффиксҳои тоҷикӣ ҷамъ баста шаванд: физик-физикҳо, химик-химикҳо, агитатор-агитаторон, газета-газетаҳо;

в) агар аз қалимаҳои иқтибосӣ бо ҷузъҳои тоҷикӣ қалимаи нав соҳта шавад: атом-атомшинӯс, машина-машинасӯз, пианино-пианинанавӯз, волейбол-волейболбӯз ва тайра;

г) агар ба ҷои суффиксҳои русӣ компонентҳои тоҷикӣ илова шавад: комсомолка-комсомолдуҳтár, пионерка-пионердуҳтár, артистка-артистдуҳтár ва амсоли онҳо.

Сониян, қалимаҳои русӣ ва аврупой дар забони тоҷикӣ бо қолибҳои русӣ талаффуз шаванд ҳам, ин маъни онро надорад, ки задаи онҳо русӣ аст. Гап дар сари он аст, ки воситаҳои заданокӣ (тамдид, лаҳн ва интенсивӣ) ва хичои зоҳиршавии ин воситаҳо (хичои заданок) мағҳумҳои гунонгун мебошанд. Қалимаҳои иқтибосии русӣ ва аврупой дар забони тоҷикӣ қолибҳои заданокии русии худро нигоҳ доранд ҳам, бо эҳтимоли зиёд (ин масъала таҳқики озмоишгоҳиро талаб мекунад) дар онҳо унсури заданокии тоҷикӣ (лаҳн) зоҳир мешавад ва задаи онҳо тоҷикӣ аст.

4. Калима ва морфемаҳои бозада

Дар талаффузи алоҳида, берун аз бофтҳои гуногун на танҳо қалимаҳои мустақилмаъно, балки қалимаҳои ёрирасон, морфемаҳо ва ҳатто фонемаҳо мисли қалимаҳои мустақилмаъно дорон зада мебошанд, воне онҳо дар матн, дар таркиби воҳидҳои аз худашон қалонтар (фонемаҳо дар таркиби ҳичоҳо, морфемаҳо дар таркиби қалимаҳо ва қалимаҳо дар таркиби синтагмаҳо) ҳамеша дорон мустақилияти фонетикии яхела нестанд ва бо зада талаффуз намешаванд. Дар бофтҳои гуногуни забонӣ як гурӯҳи қалимаҳо ва морфемаҳо задаҳои худро суст мекунанд, гурӯҳи дигари онҳо гоҳо задаашонро аз даст медиҳанд ва гурӯҳи сеюм бартамом бозада талаффуз мешаванд. Онҳо ба ҳичоҳо, морфемаҳою қалимаҳои заданок часпида, як воҳиди яклуҳти фонетикий— қалимаи фонетикиро ташкил медиҳанд.

Вобаста ба ҷояшон нисбат ба қалимаи мустақилмаъно унсурҳои бозада ба ду гурӯҳ чудо мекунанд: а) қалима ва морфемаҳое, ки пеш аз қалимаи асосӣ меоянд (проклитикаҳо) ва б) қалима ва морфемаҳое, ки баъд аз қалимаи заданок истифода мешаванд (энклитикаҳо).

Дар забони имрӯзai тоҷикӣ ба гурӯҳи проклитикаҳо морфемаҳои зерин доҳил мешаванд:

- пешояниҳои аслии содда: аз, бар, бо, ба, бе, бар, то, дар: аз ҳона, бо қалам, бе заҳмат, дар роҳ, то Душанбе;
- пайвандакҳои паиҳам на, на... на, чи... чи.

Дар ин наздикиҳо на деха буд, на девор, на дараҳт буд, на киштзор (С. Айнӣ). Чи дар лафзу чи дар фикру чи дар кор;

- Пайвандаки ҷудоии ё... ё.

Агар пул ба даст орад, камтар орди ҷуворимакка ё ҷав, лаблабу ё сабзӣ... харида мемонд (Улугзода)²⁰.

Ба гурӯҳи энклитикаҳо морфемаҳои зерин мансуб мебошанд:

- «е»-и ваҳдат: марде, шахсе, гуле ва ғайра;
- ё-и ишорат: Марде, ки ин гапро мегуфт...;
- О-и ниҳо: шоиро, ёро, устодо;
- суффиксҳои фамилиясози -ов (-ев), -ова (-ева), «овна

²⁰ Преффиксҳо ба гурӯҳи проклитикаҳо доҳил намешаванд, зоро онҳо ҷузъи қалимаи заданок {мустақилмаъно} мебошанд. Ин ҳусусияти онҳо ро имло низ инъикос мекунад.

(-евна), -евич: Аҳмадов Салим Каримович, Азизова, Азиза Азимовна;

д) бандаки изофи: житоби нодир, марди оқил;
е) бандакчонишинҳо: -ам, -ат, -аш, -амон, -атон, -ашон: дӯстам, номааш, фармоишатон;

ё) бандакҳои феълӣ: -ам, -ӣ, -ем, -ед, -анд: хондам, хондӣ, хонанд;

ж) бандакҳои хабарӣ: -ам, -ӣ, -аст, -ем, -ед, -анд: хондам, хондай, хондааст;

з) феълҳои ёридиҳандаи будан, шудан, намудан ва амсоли онҳо, ки маъни лексикии худро аз даст додаанд: Ӯ дар пеши ман қалон шуд, кор кард ва то ба дараҷаи раиси чамоа боло бардошта шуд. (С. Улуғзода). Он номаро дӯстам навишта буд;

и) пасоянҳои -ро, -барин, -боз, -катӣ||қатӣ: барф барин, хонаро, дер боз, дӯстам қатӣ;

к) ҳиссачаҳои саволии -мӣ, -ҷӣ, -а: Ин мард шинос-мӣ?

— Аҳмад бародари дӯсти шумо ҷӣ? Муаллимро мешиномед-а? — профессор Тоҳирӣ:

л) ҳиссачаҳои эмоционалии -дия, -да, -е, -ку, -куя: Ин мард бо шумо шинос-ку? Шумо ҳам гуфтед-дия! Ин гапро дигар нагӯед-е!

м) пайвандакҳои паиҳами у /ю, ву/, ва:

Мо бисъёр кӯчаву пасткӯчаҳоро бурида гузашта, окибат ба ҳавлӣ расидем (Айнӣ).

Калима ва морфемаҳои зикршуда дар ҷараёни нутқ зада надоранд ва зада ҳам гирифта наметавонанд. Вале дар забони тоҷикӣ як тарҷуми калимаҳое дидо мешаванд, ки метавонанд заданок талафуз шаванд, аммо вобаста ба шароитҳои гуногуни грамматикий, ифодай тобиҷҳои муҳталифи маъною модаӣ ё задаҳои худро ниҳоят суст мекунанд (ба задаи дуюмдараҷа табдил медиҳанд) ва ё онро бартамом гум карда, ба энклитикаҳо табдил меёбанд. Ӯ дар назди ман истод. Ақбар хонда истода буд. Дар мисоли аввал феъли «истодан» мустақил аст ва заданок талафуз мешавад, вале дар мисоли дуюм ин феъл мустақилиятро аз даст додааст ва мисли феъли ёридиҳандаи «будан» безада гуфта мешавад. Дар ҷумлаи «Коргарон ба намоиш тайёри дидо истода буданд» задаи асосӣ дар ҳичои охири калимаи «тайёри» омадааст, задаи феъли дидо суст шуда, ба задаи фаръӣ табдил ёфтааст ва ду феъли охир бе зада талафуз мешаванд.

Дар ҹараёни нутк калима ва морфемахои безада муттаҳид шуда порчаҳои мавзунро ба вучуд меоранд, ки аз силсаи онҳо ритм ё мавзунияти гуфтор ташкил мешавад.

5. Вазифаи задаи калима

Задаи калима ҳамчун яке аз воҳидҳои соҳти овозии забон дар ҹараёни мубодилаи афкор иштирок карда, вазифаи ба худаш хотро адо мекунад.

Зада пеш аз ҳама дар якҷоягӣ бо фонемаҳо ва ҳичкоҳо барои ташкили таркиби овозии воҳидҳои маънодори забон—калимаҳо, синтагмаҳо, фразаҳо ва умуман ташкили ҹараёни нутк истифода мешавад. Фонемаҳо, ҳичкоҳо ва ғ., пай ҳам омада таркиби овозии воҳидҳои маънодори забонро месозанд, аммо силсилаи фонемаҳо ва ҳичкоҳо дар сурате таркиби калимаро ташкил медиҳанд, ки бо як зада муттаҳид карда шаванд, вагарна чун силсилаи бемаъни овозӣ дар забон истифода намешаванд. Масалан, мо овозҳои ҳ, о, д, қ, э ва н-ро метавонем ба тарзи гуногун (дохқен, хедкон ва ғ.) пай ҳам гузорем, vale онҳо танҳо дар силсилаи дехқон, ки бо як зада муттаҳид шудааст, маъни муайянро ифода карда, эҳтиёҷоти моро дар ҹараёни мухобира таъмин менамоянд. Зада дар ин вазифааш, ба қавли забоншиносӣ номии советӣ И. А. Бодуэн де Куртене, ба «цементе» шабоҳат дорад, ки фонемаҳо ва ҳичкоҳоро бо якдигар часпонда, бинои калимаро ба вучуд меорад. Ин вазифаи задаи калима **вазифаи ташкилий** (калиматашкилдиҳӣ ё қалимасозӣ) ном дорад.

Вазифаи ташкилии задаи калима дар он амалӣ мешавад, ки яке аз ҳичкоҳои калима бо барҷастагию равшани талаф-фузи худ аз ҳичкоҳои дигари ҳамин калима фарқ мекунанд, ҳичкоҳои дигарро чун унсурҳои дуюмдараваи нисбатан норавшан дар атрофи худ муттаҳид соҳта, як воҳиди яклюҳт — калимаи фонетикиро ба вучуд меорад. Ҳамин тарик, зада дар вазифаи ташкилиаш (калимасозиаш) воситаи дар қалима муттаҳид соҳтани овозҳо ва ҳичкоҳо буда, тавассути фарқ кунонидани ҳичои заданок аз ҳичкоҳои безадаи калима зоҳир мегардад.

Дар забоншиносии имрӯза вакте ки аз вазифаи калима-фарқкунии (ё қалимашиносии) зада сухан меравад, одатан ҷуфтни қалимаҳоро, ки бо ҷои зада фарқ мекунанд (масалан, бмайд: бмад, гузар: гузар, барор: барор, киро: киро, ҷаро:

чаро ва ғайраро) мисол меоранд, аммо ин фаҳмиши танги масъала аст: «Вазифаи калимафарқуний задаро,—менависад Л. Р. Зиндер,—васеъ фаҳмидан лозим аст. Дар ин маврид бояд на танҳо имконияти ба воситай чои зада фарқ кунонидани калимаҳои муҳталиф, балки тафовути шаклҳои гуногуни як калимаро ҳам дар назар дошт. Ғайр аз ин бояд фаромӯш накард, ки ҷазифаи калимафарқуний на танҳо дар мавридҳои ба воситай чои зада фарқ кардани калимаҳо (масалан, ҷаро: ҷаро), Ҷалки бехтару бештар дар мавридҳо зохир меғардад, ки барои мавҷудияти ҳар як калима зада дар яке аз ҳичоҳои он ҳатмӣ мебошад»²¹.

Ҷуфти калимаҳое, ки танҳо ба воситай чои зада фарқ мекунанд, дар забонҳо, алалхусус дар забони тоҷикӣ, ниҳоят кам дучор меоянд, аммо калимаҳое, ки мустақилияти фонетикии онҳо ҳамчун воҳиди лексикӣ ба мавҷудияти зада дар яке аз ҳичоҳояшон вобаста аст, аксарияти мутлаки ҳазинаи луғавии ҳар як забонро ташкил медиҳанд. Тағъир додани чои зада дар ин гуна калимаҳо ба ҷои оварда мерасонад, ки ин калима мустақилияти фонетикии худро аз даст дода, ё ба калимаи дигар табдил мейбад ва ё ба маҷмӯи овозҳои бемаъно бадал шуда, тамоман аз байн меравад. Масалан, агар мо ҷои задаро дар калимаҳои тоҷикии **модар** ва **ҳамкор** тағъир дихем, ин калимаҳо ба таркиби **мо дар** ва **ҳамкор табдил** мейбанд. Тағъир додани чои зада дар калимаҳои давом, моён, сафед, назар онҳоро ба калимаҳои бегонае, ки таркиби фонемагиашон ба калимаҳои тоҷикӣ монанд аст, табдил медиҳад.

Ҳамин тарик, ҷазифаи воҳидфарқунии зада дар он амалӣ мегардад, ки мавҷудияти зада дар яке аз ҳичоҳои калима ҳатмӣ мебошад. Зада унсури зарурӣ соҳти фонетикии калима аст, ки бе он фарқ кардану шинохтани калима ва фаҳмидани он мушкил аст. Аз ҳамин рӯ, ин ҷазифаи задаро ғоҳо **ҷазифаи калимашиной** низ меноманд.

Ҷазифаҳои калимасозӣ ва калимафарқунии зада барои ҳамаи он забонҳое, ки задаи калима доранд, умумӣ мебошанд. Ғайр аз ин ду ҷазифаи асосӣ вобаста ба қонунҳои доҳилии фонетикаи забонҳои алоҳида зада метавонад ҷазифаҳои ҳусусӣ низ дошта бошад.

Фарқ кардани ҷазифаҳои умумӣ ва ҳусусии зада аз мөҳияти забон чун воситай муҳобира, ки дар қатори ҳусусият-

²¹ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика. Л., 1960, с. 302.

хои умумибашариаш ҷиҳатҳои миллӣ ҳам дорад, сар мезанд.

Фарқ накардани вазифаҳои умумӣ ва хусусии зада ба он оварда расонидааст, ки забоншиносон ба задаи калима даҳҳо вазифаро аз қабили: калимасозӣ, маънофарқунӣ, ташкилий, семантикий, фонологӣ, грамматикий, фонетикий, муқобилгузорӣ, лексикий, ҳудудмуайянкунӣ, кулласозӣ ва гайраро нисбат додаанд. Чунин ҳолат дар шарҳи масъалаҳои назариявии зада душворӣ ба вуҷуд меорад.

Албатта, задаи калима чун үнсури калима дар сатҳҳои гуногуни забон зоҳир мешавад ва ин ё он ҳодисаи забонро мусондат мекунад, аммо дар ҳар маврид мо бояд фаромуш накунем, ки зада воҳиди сатҳи фонетика аст ва вазифаи асосии ҳудро дар ҳамин сатҳ иҷро мекунад. Вазифаҳои дигари зада туфайлий мебошанд ва хусусияти иловагӣ доранд. Аз ҳамин рӯ, ин вазифаҳо барои зада ҳатмӣ нестанд, аммо вазифаҳои умумӣ ҳатмианд ва агар зада дар забон мавҷуд бошад, (забонҳое ҳам ҳастанд, ки задаи калима надоранд, масалан, забони французӣ), вай ҳатман бо ин вазифаҳо молик аст. Вазифаи асосии зада аз моҳияти муҳобиротии забон ва саҳми ҷиҳати овозӣ дар он сар мезанд: вазифаи задаи калима мисли дигар ҳодисаҳои овозӣ фароҳам овардани мубодилаи афкор, яъне ташкили воҳидҳое мебошад, ки ба воситай онҳо муҳобира амалий мегардад. Аммо дар баробари ин вазифаи асосӣ зада метавонад вазифаи хусусӣ ҳам дошта бошад. Вазифаҳои хусусии зада, чи тавре ки зикр шуд, хусусияти миллӣ доранд ва ба қонуҳҳои доҳилии забонҳои конкретӣ вобастаанд.

Яке аз ҳамин вазифаҳои хусусии задаи тоҷикий вазифаи ҳудудмуайянкунӣ (тâҳдидӣ) мебошад, ки онро бисъёр муаллифон қайд кардаанд.

Чи тавре ки маълум аст, зада дар баъзе ҳиссаҳои нутқ: исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл (шаклҳои гайритасрифӣ), баъзе зарфҳо дар ҳичрои охир, дар шаклҳои тасрифии феъл, баъзе зарфҳо ва ғ. дар ҳичрои аввал меояд ва бинобар ҳамин метавонад ҳамчун нишонаи фонетикий барои муайян кардани ҳудуди (охир ва аввали) калимаҳо истифода шавад. Аммо задаи калимаи тоҷикий дар ин вазифа кам истифода мешавад, зоро дар ҷараёни нутқ калимаҳои ҳичрои охирашон заданок морфемаҳои гуногуни безада қабул карда, задаро аз ҳичрои охир дур мекунанд ва иҷрои вазифаи ҳудудмуайянкуниашро имконнопазир мегардонанд. Масалан, порҷаи зеринро мегирем: «Кашфи ҳаматарафаи моҳияти асоси

(заминаи) тасвири шоирона чун калиде хизмат ҳоҳад намуд, ки ба туфайли он олами дониш ва ҷаҳонбии, дараҷаи маҳорат ва ҷигунағии завқи эстетикии суханвар ҳувайдо мегардад»²².

Ба тавре ки диде мешавад, дар ин порча 23 калимаи мустақилмашро дуруғи истифода шудааст, воне дар ҳеч кадоми онҳо задаи калима чун нишонаи ҳудуди онҳо истифода нашудааст: дар сездаҳ калима зада дар ҳичро дуюм аз охир омадааст, калимаҳои дигар, ки дар ҳичро охирашон зада доранд (шоирона, дониш, ҷаҳонбии, маҳорат ва суханвар) бо задаи синтагматикӣ талафуз мешаванд ё чун ҷузъҳои номии ҳабар (хизмат ва ҳувайдо) дар ин матн маркази маънои чумларо ташкил дода задаи фразаро қабул кардаанд. Вазифаи ҳудудмуайянкуниро дар забони тоҷикӣ бештар задаи синтагма адо мекунад.

Вазифаи ҳусусии задаи калимаи забони тоҷикӣ инчунин дар он зохир мегардад, ки вай барои фарқ кардан гуруҳҳои лексикии ва грамматикии калимаҳо истифода мешавад. Ин саҳми задаи тоҷикӣ бештар дар мавридиҳо зер ба назар мепрасад.

1. Дар фарқ кунонидани воҳидҳои лексикии аз грамматики:

а) калимаи мураккаб аз ибора:

калимаи мураккаб:

- а) исм:
инсон,
чормағз,
мардикӯр,
чорсӯ;

- б) исм:
дилбár,
номанавӣс,
бозубанд,

- в) сифат:
ҷортабакá,
яқдил,
сегӯшá,
дучон,
яктаń,

ибора:

ибораи номӣ:
йн сон,
чор мағз,
марди кор,

чор сӯ;

ибораи феълӣ:
дил бар,
нома на́вис,
бозӯ банд;

ибораи номӣ:
чор табакá,
яқ дил,
сé гӯшá,
дӯ ҷон,
яқ тан ва ғайра.

²² Рахим Мусулмонкулов. Фурӯғи шеъри ҷаҳонпарвар. Душанбе, «Ирфон», 1984, с. 5.

- г) сиғат:
 сурудхон,
 ҳадшинос,
 қадрдан,
 гилембоб,
- д) ҷонишин:
 ҳамин,
 ҳамон,
 ҷунин,
 ҷунон,
- фөъли амр:
 сурӯд хон,
 қайдон,
 ҳад шинос,
 гилем боф ва диг.
- ибораи ҷонишинӣ:
 ҳам ин,
 ҳам он,
 ҷун ин,
 ҷун он ва ғайра.

Дар мисолҳои боло зада ба сифати яке аз воситаҳои асосӣ фарқ кардани ибора аз калимаи мураккаб истифода шудааст: агар ду ҷузъи мустақилмашро бо як зада талаффуз шаванд, як калимаро ташкил медиҳанд ва агар ҷар ду ҷузъ бо зада гуфта шаванд, ибора ба вучуд меояд.

Зада дар забони тоҷикӣ барои фарқ кардани ҳиссаҳои нутқи низ истифода мешавад. Ин ҳусусияти зада дар фарқ қунонидани ҳиссаҳои нутқи зер зоҳир мегардад:

1. Барои фарқ кардани исм аз феъл:

- а) исм:
 омад /омади кор/
 сурӯд /сурӯди ҳофиз/
 бозгашт /бозгашти мо/
 гузашт /гузашти рӯзгор/
- фөъли замони гузашта:
 омад /Барот омад/,
 сурӯд /ҳофиз сурӯд/,
 бозгашт /ӯ бозгашт/,
 гузашт /дарс гузашт/ ва диг.
- б) исм:
 гузар /гузари поён/
 барор /барори кор/
 дараъ /дарави гандум/
 андоз /андози ҳарсола/
- сиғаи амр:
 гӯзар,
 барор,
 дараъ,
 андоз ва амсоли ин.

2. Барои фарқи сиғат аз феъл:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| сиғат: | сиғаи амр: |
| равон /сарви равон/ | rávon, |
| сӯзон /дили сӯзон/ | сӯzon, |
| тобон /моҳи тобон/ | тóbon, |
| хандон /гули хандон/ | хándon, |
| ларzon /дасти ларzon/ | lárzon ва диг. |

3. Барои фарқ намудани феъли ҳол аз феъли амр:

феъки ҳол:

феъли амр:

бозикунён

бозӣ кунон,

роҳравон

роҳ равон,

табассумкунён

табассум кунон,

галланён

гап занон,

ишоракунён

ишора кунон ва ғайра.

Ҳамин саҳми задаро дар фарқ кунонидани исм аз ҷонишинаш /кирӯ: қиро: чарӯ: ҷарӯ:/, сифат аз нида /алӯ: ҷалӯ:/, исму аз нида /офарӯн: ҷофарин/, сифат аз зарф /расӯ-рâsö/ ва ғайра мушоҳида ҷардан мумкин аст²³.

ОҲАНГ

1. Мафҳуми оҳанг

Алоқаи забонии аъзоёни ҷамъият дар шакли **мухобира** (ба якдигар дар бораи ҳодисае, воеае ҳабар додан, аз якдигар дар бораи ягон ҳодиса, воеа, ҳусусият ё аломати номаълум маълумоте ба даст овардан, ҳамдигарро ба ичрои коре ангезондан) амалӣ мегардад. Воҳиди хурдтарини муҳобира **гуфтор** аст.

Гуфтор воҳидест, ки як фикри томро мефаҳмонад ва аз лиҳози грамматикий комилан муташаккил аст. Гуфтор ду ҷиҳат дорад: а) маънои ё ҷиҳати ифодашаванда ва б) воситай ифодаи ин маъно—овозҳо (дар шакли ҳаттий—ҳарфҳо)—ифодакунанд. Аммо силсилаи овозҳои пайхамомада /масалан, дар ҷумлаи Занг зада шуд/ ҳанӯз маъноеро, фикреро ифода намекунанд. Ин силсилаи овозҳо /ё ҳарфҳо/ танҳо дар сурате ягон маъно (фикре)-ро ифода карда метавонанд, ки бо ягон оҳанг /пурсиш, ангезиш, ахбор ва г./ талафғуз шаванд:

1. Занг зада шуд.

2. Занг зада шуд?

3. Занг зада шуд!

Ҷумлаҳои овардашуда таркиби якхелаи лексикию грамматикий доранд, аммо бо оҳангҳо ҳуд фарқ мекунанд ва ба

²³ Дар ин бора муфассалтар ниг.: Т. Ҳаскашев. Роль ва вазифаи за-даи қалима дар забони тоҷикӣ. — Дар маҷ.: Масъалаҳои забон ~~ва аз~~ ба биёт, к. I—II, Душанбе, УДТ ба номи В. И. Ленин, 1975, с. 275—286.

туфайли он маъноҳои гуногун /аҳбор, пурсиш ва хитоб/-ро ифода менамоянд.

Тағъири оҳанги гуфтор маъни чумла ва мароми онро низ тағъир медиҳад:

4. Ман аз шумо **мепурсам**.
5. Ман аз **шумо** мепурсам.
6. **Ман** аз шумо мепурсам.

Вобаста ба тағъир ёфтани мароми гуфтор ва маркази маъни оҳанги чумла (задай таъкид) ин чумлаҳо бо пурсишҳои гуногун: Ман чӣ кор мекунам? /...мепурсам/. Ман аз кӣ мепурсам? /...аз шумо.../ ва Кӣ аз шумо мепурсад? /Ман.../ ҷавоб дода, маъноҳои муҳталифро ифода мекунанд.

Чумлаҳои дори таркиби лексикию грамматикии гуногун метавонанд оҳанги монанд дошта бошанд:

7. Дарс сар шуд.
8. Мачлис ба охир расид.
9. Дониш қувваи бузург аст.

Чунин новобастагии оҳанг ба таркиби лексикию грамматикии гуфтор ҳусусияти мустақилиятии (мухтории) онро дар низоми фонологии забон далолат мекунад.

Оҳанг аз чумлаи воҳидҳои забарзанчирии фонетика аст. Вай ҳусусияти пайдарпай надорад ва гӯё ба болои воҳидҳои тайёр-чумлаҳо «илова» шуда, онҳоро аз нуқтаи назари фонетикию муҳобиротӣ муташаккил месозад. Вале чунин «иловашавӣ» ҳатмишт, зеро мавҷудияти чумла ҳамчун воҳиди томи муҳобира ба оҳанг вобаста аст. Оҳанг дар ҳар ду шакли мавҷудияти гуфтор (широҳӣ ва ҳаттӣ) зоҳир мегардад.

Дар нутқи широҳӣ ба туфайли шакли овозиаш оҳанг равшантар зоҳир мешавад ва гуногурангу бойтар аст. Ҳар як чумла дар нутқи овозӣ метавонад тобишҳои гуногуни маъноро ифода карда, хелҳои сершумори оҳангӣ дошта бошад, аммо ҳамеша тобишҳои оҳангии як чумла аз тобишҳои оҳангии чумлаи дигар фарқ мекунанд. Сабаб ҳамин аст, ки бâъзе забоншиносон оҳангро хоси нутқи овозӣ медонанд. Аммо чунин фаҳмиши оҳанг маҳдуд ва яктарафа аст, зеро ҳар як чумлаи матни ҳаттӣ имконияти дер ё зуд ба шакли овозӣ табдил шудан дорад. Дар ин маврид чумла (матни) танҳо дар сурате дуруст фаҳмида мешавад, ки хонанда маъно ва оҳангӣ дар он ҷо кардаи нависандаро дуруст фаҳмад ва хонад.

Дар нуқти ҳаттӣ оҳанг ба воситаи аломатҳои китобат (нуқта, вергул, аломатҳои пурсиш, амр, аҳбор ва д.) ифода мешавад, зеро ... ҳамаи аломатҳои китобат мувофиқан ба

вазифаи худ аз зарурати таҷзияи ҷараёни нутқ ва оҳанг пайдо шудаанд²⁴. Имрӯз барои таҷзияи ҷараёни нутқ на танҳо нуқта, вергул, нуқтавергул, қавсҳо, сари ҳат, тире, дунукта, аломатҳои ахбор, пурсиш, амру ҳитоб, ҳатто ҳарфҳои калон (ки таъриҳан бо сари ҳат алоқаманд буданд ва имрӯз ҳам чун яке аз воситаҳои ҷудо қардани як ҷумла аз ҷумлаи дигар истифода мешаванд) ба кор бурда мешаванд. Масалан, тире метавонад ҷумларо ба ду қисм—мубтадои психологӣ (тема) ва ҳабари психологӣ (рема) ҷудо созад:

10. Ҳитоб-манбаи дониш ё

11. Манбаи дониш—ҳитоб.

Аломатҳои ҳитобат вахдати синтаксисии порчаҳои гунонгурро ифода мекунанд. Барои ифодай яклюхтии воҳидҳои ҳурдтар вергулу нуқта истифода шавад, барои муттаҳид соҳтани воҳидҳои қалонтар (ҷумлаҳои муракқаб, бандҳои синтаксисӣ) нуқта ва абзац ҳизмат мекунанд. Ҳар ду навъи воҳидҳои синтаксисӣ ҳамчунин метавонанд тавассути қавсҳо, нуқтавергул, дунқта, аломатҳои саволу ҳитоб ва ғайра муттаҳид гарданд ва ҷудо шаванд.

Баъзе аломатҳои ҳитобат ҳусусияти умумии воҳидҳои синтаксисӣ: ҳусусиятҳои ахборӣ /ба воситаи аломати нуқта/, пурсишиӣ /аломати савол/, амрий ва эҳсосоти гунонгурро /аломати ҳитоб/ ифода мекунанд ва ғайра. Танҳо ба воситаи оҳанг, ки дар ҳат инъикос намешавад, мо нуқтаҳои оҳири ҷумлаҳои таркиби бандро аз нуқтаҳои оҳири банд фарқ мекунем. Маҳз оҳанг бофти /контексти/ овозии ҷумларо, яъне он ҷизеро, ки дар үнсурҳои лексикию грамматикий инъикос намешавад, ба вуҷуд меорад, зоро модалияти ҷумла, ақидаю андеша ва муносибати гунонги гӯянда нисбат ба предмету мавзӯи баҳс, нисбат ба ҳамсӯҳбат маҳз ба воситаи оҳанг ифода мешаванд. Аз ҳамин рӯ, маъное, ки оҳанг ифода мекунад, баъзан акси маънои умумии воҳидҳои лексикию грамматикии таркиби ҷумла аст: Ҳитобро овардӣ? — Ҳа, овардам! /Яъне, не, наовардам/. Дар ҷунин мавридиҳо муҳим он нест, ки Ҷӣ мегӯяд ва ҷӣ мегӯяд, балки муҳим он аст, ки ҷӣ тавр (бо қадом оҳанг) мегӯяд.

Ба туфайли имкониятҳои фаровонаш дар ифодай тобишҳои муҳталифи модалий оҳанг навъҳои гунонгун дорад. Ҳар як ҷумларо бо оҳангҳои пурсиш, ахбор, ҳоҳиш, амр, ҳитоб, ангезиш, нақл, тааҷҷубу таҳайюр, таъқиду ҳоҳиш, оғоҳию таҳдид, илтиҷою супориш, маслиҳат, бетаррафиу ҳавасмандӣ,

²⁴ П. В. Щерба. Теория русского письма. Л., 1983, с. 128.

нидо, инкор, даъват, мукоиса ва ғайра гуфтан мумкин аст. Бөвчуди сершуморй ва гуногуний навъхой оҳанг ҳамаи онҳо чанд типи асосиро ташкил медиҳанд. Ин типҳои асосӣ барои ҳамаи соҳибони забон комилан фахмо ва умумӣ буда, мубодилаи афкори байни онҳоро таъмин менамоянд. Тобишҳои дигари оҳанг, ки ба хусусиятҳои фардии нутқ, муҳиту матни нутқ ва ғайра вобаста мебошанд, зухуроти гуногуни ҳамин типҳои асосианд. Мавҷудияти типҳои асосӣ имконият медиҳад, ки мо онҳоро аз зухуроту тобишҳои сершуморашон чудо карда, тазодҳои просодиро дар низоми оҳангии забон ошкор созем ва системаи фонологияи забонро пурратар баён кунем.

Оҳант ҳамчун ҳодисаи овозии забон ду ҷиҳати омӯзиш дорад: а) ҷиҳати мухобиротӣ (коммуникативӣ) ва б) ҷиҳати эҳсосӣ (эмфатикӣ).

Агар дар ҷиҳати мухобиротӣ саҳм ва имкониятҳои оҳанг дар ифодаи маъноҳои гуногуни мухобира (ҳабар, пурсиш, амр, нотамомии фикр) ва воситаҳои фонетикии ташкили онҳо таҳқиқ шавад, дар ҷиҳати эҳсосӣ имконияти ба воситаи оҳанг ифода шудани эҳсосоти рӯҳии гӯянда — қаҳр, ғазаб, хурсандӣ, тааҷҷуб ва ғайра омӯхта мешавад.

Ҷиҳати дуюми оҳанг ҳамеша бо маъни умумии ҷумла вобаста нест, зеро бо вуҷуди маъно ва оҳангии умумиаш (масалан, мисоли Маҷлис сар шуд) ҷумла метавонад бо тобишҳои таассуф, қаҳр, тааҷҷуб, таъқид, хурсандӣ ва гайра талаффуз шавад ва ин ба маъни умумии ҷумла ҳалале намерасонад. Ба ҷунин мустақилияти ҷиҳати дуюмаш нигоҳ накарда аспекти ифоданокии оҳангро мавзӯи баҳси илми забоншиносӣ медонанд, зеро он бо категорияи модалият, ки ҳеч як навъи ҷумла аз он фориғ нест, вобастагӣ дорад.

Бо вуҷуди тафовути бисъёر возехи ин ду ҷиҳат баъзе забоншиносон оҳангро ҳодисаи субъективӣ мешуморанд ва мегӯянд, ки ҳар кас оҳангги хоса дорад, зеро як матнро хонандагони гуногун ба таври мухталиф меҳонанд.

Аммо бояд дар хотир дошт, ки хониши гуногуни матн натиҷаи фаҳмиши мухталифи он аст. Ҳар як ҷумларо бо чанд оҳанг талаффуз кардан мумкин аст, вали дар ҷунин мавридиҳо маъно бетағъир намемонад. Гайр аз ин оҳангҳои гуногуни фардии талаффузи ҷумла (мисли талаффузи фонемахо, хиҷоҳо ва р.) моҳияти фонетикии типи асосии оҳангии умумии онро тағъир дода наметавонанд. Онҳо танҳо ба оҳангии асосӣ, ки барои ягон забон хос аст, илова мешаванду бас.

«Оҳангро ҳодисаи субъективӣ пиндоштан, — менависад

Л. Р. Зиндер, — ба инкори вазифаи забонии он бурда мерасонад, зеро ходисаи субъективӣ, ходисае, ки мохияти ҷамъӣ-яти надорад, арзиши забоншиносӣ дошта наметавонад. Қомилан возех аст, ки инкори вазифаи забонии оҳанг номумкии мебошад, зеро ин амр мухолифи ҳақиқат аст. Агар наво ходисаи субъективӣ мебуд, мо онро фаҳмида наметавонистем. вакте ки мо онро дарк мекунем ва мефаҳмем, яъне онро бо маъни муайян алоқаманд медонем, мавҷудияти вазифаи (маъни) объективии лингвистии онро низ тасдиқ мекунем»²⁵.

Оҳанг аз ҷумлаи ходисаҳои сервазифаи фонетика мебошад. Вай пеш аз ҳама яке аз **воситаҳои асосии фарқ қунонидани типҳои асосии гуфтор** аст. Вобаста ба мақсади гуфтор се типи асосии он фарқ карда мешаванд.

12. Қишу кори баҳорӣ ба охир расид /гуфтори аҳборӣ/.
13. Шумо аз таътил кай баргаштед? /гуфтори пурсиши/.
14. Машғулиятро соати даҳ сар кунед! /гуфтори амри/.

Оҳанг дар фарқ қунонидани типҳои гуфтор бо воситаҳои лексикию грамматикий ҳамкорӣ мекунад, аммо ғоҳо ин вазифаю мустақилона низ иҷро карда метавонад:

15. Кашидани сиғорро тарқ кард.
16. Кашидани сиғорро тарқ кард?
17. Кашидани сиғорро тарқ кун!

Воситаи ягонаи фарқ қунонидани ин се навъи гуфтор оҳанг (дар мисоли сеюм дар якчоягӣ бо сиғаи ҳабарӣ) мебошад.

Дар фарқ қунонидани типҳои асосии гуфтор ҳамаи унсурҳои оҳанг иштирок дошта бошанд ҳам, роли асосиро наво мебозад. Навъҳои гуногуни гуфтор на танҳо аз рӯи баландии умумии лаҳни асосии овоз, балки аз рӯи тарзу ҷои тағъиръёбӣ, самту суръати дигаргуншавии наво фарқ мекунанд. Тағъиръёбии наво тарҳҳои гуногуни оҳангро ба вуҷуд меорад.

Се типи асосии мухобира — ҳабар, пурсиш ва амр аз рӯи тарҳҳои оҳангҳои ҳуд фарқ қунанд ҳам, дар байни типҳои оҳангҳо чумла мувофиқати том дида намешавад.

Оҳанг ба сифати воситаи ифодаи алоқаи синтаксисӣ низ истифода мешавад.

Вазифаи синтаксисии оҳанг дар ҷумлаҳои мураккаб равшантар зоҳир мешавад. Дар ин маврид оҳанг дар якчоягӣ бо воситаҳои дигари грамматикий дараҷаи алоқамандии компонентҳои ҷумларо ифода мекунад. Агар воситаҳои грамматикий тарзи алоқа, яъне муносибатҳои маъноии байни компо-

²⁵ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика. Изд. второе, М., 1979, с. 288.

нентҳои ҷумларо ифода намоянд (муносибатҳои замон, сабаб ва ғайра), оҳанг ин алоқаҳоро бевосита ифода намекунад, балки дараҷаи алоқамандии компонентҳои ҷумларо нишон медиҳад. Алоқаи наздики қисмҳои ҷумлаи мураккаб (вобастагии бештари байни онҳо) дар баландшавии наво дар ҳиҷои оҳирӣ синтагмаи ибтидой ва мавҷудияти таифиси кӯтохмуддат, алоқаи сусттари қисмҳои ҷумлаи мураккаб (вобастагии камтари қисомҳо) дар пастшавии наво дар оҳирӣ компоненти якум ва таифиси нишбатан тӯлонӣ зоҳир мешавад:

18. Занг зада шуд. Ҳама ба синф даромаданд.

19. Занг зада шуд, ҳама ба синф даромаданд.

20. Занг ки зада шуд, ҳама ба синф даромаданд.

Саҳми оҳанг дар ифодай алоқаи синтаксисии қалимаҳо маҳз дар мавридҳое қалон мебошад, ки омонимияи грамматики фахмиши ҷумларо душвор месозад. Дар ҷунун мавридҳо оҳанг алоқамандона бо контексти умумӣ маънои ҷумла ва ҳамзамон бо он шабакаи муносибатҳои алоқаҳои синтаксисиро муайян менамояд.

Оҳанг яке аз воситаҳои муҳими ифодай муносибатҳои мантиқии ҷумла мебошад.

Аз нуқтаи назари оҳанг дар ҳар як ҷумла маркази маънои мавҷуд аст ва ин қисми ҷумла ҳамчун қисми муҳими он ба қисмҳои дигараш мӯжабил меистад. Ду ҷумлаи аз нуқтаи назари мароми гуфтор ва таркиби лексикӣ монанд вобаста ба таҷzияи маънои (вобаста ба он ки қадом аъзояшон хабари маълум ва қадомашон хабари навро ифода мекунад) семантикаи гуногуниро молик мегарданд.

Дар чудо қардани хабари маълум аз хабари номаълум воситаҳои дигари грамматикий (масалан, тартиби қалима) иштирок мекунанд, аммо дар ҳар сурат дар чудо қардани маркази маънои гуфтор (предикати мантиқӣ) ва фарқ қардани он аз қисматҳои дуюмдарава (субъекти мантиқӣ) оҳанг воситай асосӣ мебошад. Оҳанг ин вазифаи худро ба воситаи яке аз унсурҳояш — задаи таъқид иҷро мекунад. Задаи таъқид ба воситаҳои дигари грамматикий нигоҳ накарда метавонад хабари навро (маркази маъноиро) аз хабари маълум чудо кунад. Дар ин маврид тартиби қалима тағъир намеёбад:

22. Ман аз дӯстам нома **гирифтам**.

23. Ман аз дӯстам нома **гирифтам**.

24. Ман аз дӯстам нома **гирифтам**.

25. Ман аз дӯстам нома **гирифтам**.

Дар ин мисолҳо воситай асосие, ки ин ҷумлаҳоро фарқ

мекунонад, охант, яъне ѡзи гуногуни задай гаъкид ва вобаста ба он тағыиръёбии тархи умумии охангги онҳо мебошад.

Ташкил ва таҷзияи Ҷараённи нутқи вазифаи дигари оханг мебошад.

Ҷараённи муттасили нутқи аз воҳидҳои гуногуни оҳатгӣ (синтагма, фраза ва ғайра) ташкил мешавад. Оҳанг, аз як тараф, ин воҳидҳоро ба таври фонетикий муташаккил мекунад, аз тарафи дигар, онҳоро аз ҳамдигар чудо месозад²⁶. Ин вазифаи охант дар он зоҳир мешавад, ки ҳар як навъи гуфттор, фраза бо ёрии воситаҳои муайянни охангӣ ташкил мешавад ва ба туфайли ҳамин тафовути охангӣаш аз фразаи дигар фарқ мекунад, чудо мешавад. Дар ташкил ва таҷзияи синтагмаҳо низ оҳанг саҳми асосӣ дорад.

Оҳанг яке аз воситаҳои ташкили нутқи ифоданок мебошад.

Ҳар як типи асосии гуфттор ғайр аз маънои умумии худ (аҳбор, пурсиш ё амр) муносабати гӯяндаро ба предмети гуфттор низ ифода менамояд. Гӯянда метавонад дар бораи ин ё он факт бо хурсандӣ ё андӯҳ накл кунад ё пурсад, шунавандаро ба иҷрои коре бо ширкӣ ё мулоимат водор намояд. Воситаи асосии ифодаи муносабати гӯянда ба предмети гуфттор оҳанг аст.

Тобишҳои маънои эмоционалие, ки ба воситаи оҳанг ифода мешаванд, басо гуногун ва сершуморанд, аммо ҳамаи онҳо ду гурӯҳи асосиро ташкил медиҳанд: а) маъноҳои гуногуни эмоционалий: шубҳа, афсӯс, ҷиддият, даъват ва маъноҳои дигар; б) тобишҳои маънои ҳолати рӯҳӣ. Фарқи байни ин ду навъи маънои эмоционалий гоҳо ба ёрии воситаҳои лексикӣ ифода мешавад: маъноҳои эмоционалиро бештар ҳисса-чаҳою нидоҳон: афсӯс, э кош, албатта, ҳатман, баҳ-баҳ, э, вой, э, вое, ҳайрияте-е, ура, воҳ, оббо, ачаб ва амсоли инҳо ифода кунанд, тобишҳои маънои эмоционалий дар ремаркаҳои муаллиф ифода мешаванд. Ман ўро кайҳо боз фаромӯш кардаам! — гуфт бо овози маҳзун Саттор.

Фарқи дигари ин ду навъи маънои эмоционалий дар он аст, ки маъноҳои эмоционалий хусусияти миллӣ доранд ва дар забонҳои гуногун бо ёрии воситаҳои муҳталиф (лексикий, фонетикий) ифода мешаванд, аммо тобишҳои эмоционалий умумӣ мебошанд.

Аз ҷиҳати ташкили охангӣ низ ин ду навъи маъно фарқ мекунанд. Маъноҳои эмоционалий ба туфайли семантикаи хо-

²⁶ Ин масъала дар фаслҳои баъдина батафсилтар баён мешавад.

сашон дорои типҳои маҳсус (навъҳои эмоционалий типҳои асосии оҳанг) мебошанд, тобишҳои эмоционалий, ки ба таври ногаҳон пайдо мешаванд, дар тархи умумии оҳанг тағъирот ба амал меоранд. Дар ташкили оҳанги маъноҳои эмоционалий ҳамаи унсурҳои оҳанг: танин, тамдид, наво ва ф. саҳм доранд, аммо оҳанги тобишҳои эмоционалий бештар тавассути танин, интенсивӣ ва тамдид ташкил мешавад.

Дар фраза калимаҳо дараҷаи гуногуни ифоданокӣ доранд. Барои фарқ кунонидани калимае, ки бо сабабе бори бештари эҳсосӣ дорад, задаи **эмфатикий** истифода бурда мешавад. Задаи эмфатикий хоси нутқи эмоционалий буда, бо унсурҳои фонетикии худ аз задаҳои дигари фраза фарқ мекунад.

2. Моҳияти фонетикии оҳанг

Оҳанг моҳиятани воҳиди мураккаб аст. Вай маҷмӯи воситаҳои фонетикие мебошад, ки дар ташкили оҳанги типҳои асосии гуфтор (ахбор, амр, ангезиш ва хитоб) ширкат варзида, онҳоро аз ҳамдигар фарқ мекунонанд.

Забоншиносон дар масъалаи миқдори ин воситаҳо ҳамфир нестанд, аммо аксарияти онҳо дар ташкили оҳанги навъҳои асосии мухобира иштироқи шанҷ унсури зерро қайд мекунанд: а) **наво** — зудии лаппиши садопардаҳо ё ҳаракати (пасту баландшавии) лаҳни асосии овоз ҳангоми талаффузи ягон ҷумла (унсури савтӣ ё лаҳнӣ), б) **тамдид** — вақте, ки дар талаффузи ин ё он порчай овозӣ сарф мешавад (унсури суръат), в) **танфис** — кать гардидани талаффуз бинобар эҳтиёҷоти физиологӣ (нафағсирӣ), г) **кувва** — тавоне, ки дар талаффузи овозҳо сарф мешавад (унсури қуввагӣ ё динамикий) ва д) **танин** — сифати талаффузи овозҳо (унсури сифатӣ).

Воситаҳои зикршуда унсурҳои фонетикии оҳанг номида мешаванд.

Унсурҳои фонетикии оҳанг алоҳида амал намекунанд. Ҳамаи онҳо барои адои як вазифа — ташкили оҳанги нутқ, хизмат мекунанд. Оҳанги типҳои асосии мухобира дар натиҷаи ҳамкории бисъёр мураккаби ҳамаи унсурҳо ташкил мешавад. Ҳамаи унсурҳои оҳанг (ғайр аз танфис) ҳамеша дар мухобира мавҷуд мебошанд, зоро талаффузи ҳар як порчай овозӣ бе танину наво ва қувваю вақти муайян имконнолаҳизар аст.

Ҳамкории унсурҳои оҳанг дар **такмили** истеъмоли ҳам-

дигар ҳангсми амалй шудани ягон вазифаи оҳанг ошкор мегардад. Масалан, барои таҷзияи оҳангии мати таnfис воситаи асосӣ мебошад, аммо дар амалй гардонидани ин вазифа таnfисро маъмулан тамдид ва наво ҳамроҳӣ мекунанд: ҳар як синтагмаи тақтеъшуда ба ҷуз таnfис бо дарозии бештар ва навои баландтари (ё пасттари) ҳичои оҳирӣ заданокаш фарқ мекунад. Тағъироти муҳимтарини тархи оҳанг одатан дар ҳичои заданоки фраза (ё синтагма) ба амал меояд, ҷаде ин ҳичоро дар бештари мавридиҳо навои баланд ҳамроҳӣ мекунад.

Бо вуҷуди вазифаи муштарак ва ҳамкории бисъёر зичашон унсурҳои оҳанг дар ҷараёни нутқдории мустақилията буда, хусусияти хос доранд ва вазифаҳои гуногуно мекунанд.

а. **Наво** — муҳимтарин унсури оҳанг аст. Наво дар забонҳои ғайрилаҳӣ (ғайритонӣ), ки забони тоҷикӣ аз ҷумлаи онҳост, барои фарқ кунонидани воҳидҳои занҷирӣ (фонемахо) бисъёру кам истифода мешавад. Наво хусусияти умумибашарӣ (универсалӣ) дошта, ҳамчун унсури оҳанг дар забонҳои сершумору гуногун истифода мешавад. Сабаб ҳаммин аст, ки баязе забоншиносон дар зери мағҳуми оҳанг (дар фаҳмиши танги оҳанг) танҳо наворо мефаҳманд.

Ба туфайли имкониятҳои фаровонаш наво дар забонҳо вазифаҳои зиёдеро мекунад.

Наво дар забони тоҷикӣ низ яке аз унсурҳои сервазифаи оҳанг аст.

а) Вай дар якҷоягӣ ба таnfис яке аз воситаҳои асосии таҷзияи ҷараёни нутқ аст. Сарҳади синтагмаҳо ба воситаи шинқости тархи умумии наво (аз авҷ ба пастшавӣ ва аз пастшавӣ ба авҷирӣ майл кардан, аз ибтидои паст ба интиҳои баланд табдил ёфтани) муайян карда мешавад. Наво дар алоҳидагӣ (дар сурати мавҷуд набудани таnfис) низ сарҳади синтагмаҳоро муайян мекунад. Масалан, дар ҷумлаи «Мачлис ба оҳир расид» синтагмаи аввал (мачлис) тавассути авҷи навои ҳичои заданокаш аз синтагмаи баъдина ҷудо мешавад. Дар ин мавриди наворо таnfисе, ки баъд аз синтагмаи якум воеъ мегардад, ҳамроҳӣ мекунад.

б) Наво дар айни замон яке аз воситаҳои асосии алоқамандӣ кардани қисматҳои гуногуни нутқ (фразаҳо ва синтагмаҳо) низ мебошад. Масалан, баландшавии наво дар оҳирӣ ягон синтагма (ё фраза) на танҳо оҳангӣ пурсишро далолат мекунад, балки шоҳиди нотамомӣ ва алоқамандии ин синтагма (ё фраза) бо синтагмаи (фразаи) баъдина низ мебошад:

26. Аңчоми кор — соати шаш.

27. Қитоб манбай дониш аст.

в) Наво воситаи асосии фарқ күнөнидани типҳои асосии мухобиротии чумла мебошад. Чумлаҳои: 28. Қитобро хонд. 29. Қитобро хондӣ? 30. Қитобро хон! таркиби якхелаи грамматикию лексикӣ доранд (ба истиснои бандажҳои феълӣ), аммо ба туфайли гуногуни наво онҳо маъноҳои мухталиф— ахбор (28), пурсиш (29) ва амр (30)-ро ифода мекунанд.

г) Наво дар якҷояй бо унсурҳои дигари оҳанг барои ифодай муносибатҳои мantiқии чумла, фарқ күнөнидани хабари маълум аз нав ва ташкили маркази маънои оҳангии чумла истифода мешавад. Маркази маънои чумла дар ҳар қисмати чумла, ки карор гирад, ҳамеша навои баланд дорад:

31. Модар аз духтар пурсид.

32. Модар аз духтар пурсид.

33. **Модар** аз духтар пурсид.

Наво дар ифодай тобишҳои гуногуни модалию эҳсосотӣ низ саҳми калон дорад.

Дар ташкили оҳангти типҳои асосии мухобира ғайр аз самти ҳаракати наво қисмҳои гуногуни тарҳи умумии он, ҳусусиятҳои дигари тарҳи умумии наво низ иштирок карда, вазифаҳои гуногунро адо мекунанд. Муҳимтарини ин ҳусусиятҳо инҳо мебошанд: а) самти ҳаракати наво; б) шакли ҳаракат; в) фосилаи байни нуқтаҳои авҷ ва пастишавии наво дар тарҳи умумии наво, фосилаҳои мусбат (авҷгирии наво) ва манғӣ (пастишавии наво); г) худуди (диапазони) авҷгирий ва пастишавии наво дар ягон порчаи нутқ, д) суръати паству баландшавии наво ва ғайра.

Самти ҳаракати наво одатан барои фарқ күнөнидани типҳои асосии мухобира истифода мешавад. Дар ин маврид наво метавонад болорав, пастишав, болорави пастишав ва ғ. бошад. Ҳаракати наво ба боло ё поён метавонад дар шаклҳои гуногун (барҷаста, гунбадшакл, зинноманд ва ғ.) сурат гирад. Чунин шаклҳои ҳаракати наво бо мақсадҳои гуногун истифода мешаванд. Масалан, чумлаҳои: 34 Салим омад? 35. Аҳмад чӣ? бо оҳангти пурсиш гӯфта мешаванд, аммо шакли (тарзи) авҷгирии наво дар онҳо як хел нест.

Агар навои ду чумла самт ва шакли монанд дошта бошад, онҳо метавонанд бо фосила фарқ кунанд. Масалан, дар бисъёр забонҳо, аз чумла дар забони русӣ, оҳангти нотамом аз оҳангти пурсиш бо фосилаи камтари навои худ, бо авҷчи камтари наво дар ҳичкои заданок фарқ мекунад.

Худуди (диапазони) авчгирию пастшавии наво дар тӯли воҳидҳои нисбатан калонтар (масалан, дар худуди синтагма, фраза ва ғ.) ба назар гирифта мешавад. Маъмулан, на-во дар синтагмаҳои аз нуқтаи назари ягон лаҳзаи нутқ (маъно) мухим худуди васеи тағтирибӣ дорад, аммо дар аъзоҳои иловагии чумла худуди тағтирибии наво тангтар мешавад.

Суръати тағтирибии наво боиси ба таври ҳамвор ё нишеб сурат гирифтани ҳаракати наво мегардад. Масалан, яке аз ҳусусиятҳои оҳанги пурсиши умумӣ ин аст, ки наво дар ҳичои заданоқи предикати пурсиш якбора авҷ мегирад. Масалан, чумлаи 36/ Мудир омад? дар забони тоҷикий ду тарзи талаффуз дорад: вобаста ба мақсади пурсиш наво метавонад дар ҳичои аввал (дар сурати тасдиқ кардани омадани мудир) ё дар ҳичои дуюм (ҳангоми муайян кардани омадан ё наомадани мудир) баланд шавад. Оҳанги ин чумла дар мавриди дуюм бо он фарқ мекунад, ки наво бо суръати бештар ва якбора баланд мешавад.

Унсурҳои зикршудаи наво дар таҷкили оҳанги забонҳои мухталиф саҳми гуногун доранд.

Ҳусусиятҳои фардии гӯянда, мухиту лаҳзаи нутқ, контекст, бешубҳа, ба наво ва унсурҳои зикршудааш таъсир расонида, тархи умумии онро гуногурангу сершумор мекунанд, аммо ҳамаи навъҳои сершумори наво ду типи асосири ташкил медиҳанд. Навъҳои дигари наво зуҳуроти гуногуни ҳамин ду типи асосӣ мебошанд:

а) **навои том**, ки моили пастшавӣ буда, ҳоси синтагмаи ҳихой (оҳир) аст ва бештар дар оҳири гуфторҳои аҳборӣ, амрӣ ва дар баъзе навъҳои пурсиш истифода мешавад;

б) **навои нотамом**, ки ҳусусияти боловарӣ дошта, ҳоси синтагмаи ибтидой (аввалий ва дохилӣ) буда, бештар дар аввали мобайн ва гоҳо (дар гуфторҳои пурсишии нотамом) дар оҳири фраза истифода мешавад.

б. **Танфис** — бурида шудани талаффуз ва дам гирифтани (танаффус) дар байни ду порҷаи нисбатан мустакили нутки овозӣ (дар байни синтагмаҳо, фразаҳо) — унсури дигари оҳанг мебошад. Танфис дар ҷараёни нутқ аз зарурати на-фағсирий (аз ҳаво пур кардани шушҳо) ба амал меояд, вале ҷои пайдоиши он комилан тобеи маъност: танфис дар он нуқтаи ҷараёни нутқ падид меояд, ки дар он ҷо буриши ҷараёни нутқ мумкин бошад ва ба маъно ҳалале нарасонад. Ҳамин тарик, танфис аз зарурати физиологӣ пайдо мешавад, аммо нуқтаи ба вуқӯъ пайвастани онро маъно муайян мекунад.

Танфис вобаста ба сабабхон гуногун (хацму таркиби порчаҳои тактешуда, муносибати маъноии байни ин порчаҳо, ифодаи тобишҳои гуногуни маъноҳои эҳсосӣ, модалӣ ва ғайра) дарозии (мӯҳлати) мухталиф дошта метавонад.

Танфис ду навъ дорад: ҳатми ва потенциалий.

Танфиси ҳатми аз зарурати ташкили фонетикии воҳидҳои нисбатан мустакил: синтагма, фраза, бандҳо ва ғайра пайдо шуда, ду вазифаи ба ҳам алоқамандро адо мекунад: вай, аз як тараф, ҷараёни нутқро ба порчаҳои нисбатан мустакил чудо кунад, аз тарафи дигар, ин порчаҳоро бо ҳам алоқаманд месозад. Масалан, танфис бандҳои ҳаҷман гуногунро (ки аз як ё якчанд ҷумла иборат мешаванд) дар таркиби матн, ҷумлаҳои алоҳидаро дар таркиби ҷумлаҳои мураккаб ва синтагмаҳоро дар таркиби ҷумлаҳои содда чудо месозад ва дар айни замон онҳоро алоқаманд менамояд. Аммо танфиси байни ин воҳидҳо (синтагмаҳо, фразаҳо ва ғ.) як хел нест. Маъмулан танфиси байни фразаҳо нисбат ба танфиси байни синтагмаҳо, танфиси байни бандҳо (абзаҷҳои фонетики) нисбат ба танфиси байни фразаҳо дарозтар аст. Үмуман, танфиси байни фразаҳо ва бандҳо нисбатан монанд ва ҳамвазифа мебошанд, зеро онҳо ҳудуди воҳидҳои нисбатан мустакилу томро ифода мекунанд.

Аз нуктаи назари оҳанг танфисҳои доҳили фраза (гуфтор) рангорангу дикқатчалбунанда мебошанд, зеро онҳо на танҳо таҷзияи фраза (ё гуфтор)-ро таъмин менамоянд, балки ҳусусияти алоқаи маъноии порчаҳои таҷзияшударо низ инъикос мекунанд.

Мӯҳлати танфисҳои зикршуда гуногун аст. Тамдиҳи онҳо метавонад ба тамдиҳи овози алоҳида ё ҳичро (ҳадди поёнӣ) ё замони талафузи синтагма ё фраза баробар бошад. Вобаста ба тамдидашон се навъи танфисро фарқ мекунанд: кӯтоҳ, миёна ва тӯлонӣ. Ин се навъи танфис бо унсурҳои дигари оҳанг, ки таҷзияи маънои үмумии оҳангро таъмин менамоянд, мувофиқат мекунанд²⁷.

Танфис то ҳадде ба дарачаи алоқамандии порчаҳои тактешуда вобаста аст: алоқамандии байни ин порчаҳо ҳар қадар зичтар бошад, танфис ҳамон қадар кутоҳтар мешавад ва баръажс. Масалан, дар ҷумлаи мураккаби тобеъ танфиси байни сарҷумла ва ҷумлаи пайрав нисбат ба танфиси байни ду ҷумлаи мустакил дар гуруҳи ҷумлаҳои мураккаби пай-

²⁷ Ниг.: Т. М. Николаева. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969, с. 242.

васт күтохтар аст, зеро алоқан байни сарчумла ва چумлай пайрав нисбат ба алоқаи ду چумлаи мустакил зичтар мебошад:

37. Агар ту наимадӣ, ман мерафтам.

38. Ту наимадӣ ва ман нарафтам.

Танфиси потенциалӣ алоқамандона бо сабабҳои гуногун: лаҳзай нутқ, сабку ифодай тобишҳои гуногуни маъно ва ғайра падид меояд. Масалан, агар нутқ дар шароити мавҷуд будани садоӣ зиёди бегона ба вуқӯъ пайвандад, гӯянда мачбур мешавад, ки қобилияти шунавони нуткро зиёдтар кунад, яъне нерӯи талаффузро таквият дода, ҳар як воҳиди овозиро равшантар талаффуз намояд. Дар натиҷа гӯянда миқдори зиёди заҳираи ҳаворо сарф мекунад ва эҳтиёчи нафасгирий пеш меояд. Дар чунин шароит ҷараёни нутқ ба порчаҳои нисбатан күтохтар таҷзия ва мувоғикан миқдори танфисҳо зиёд мешавад. Ин ҳолат дар мавридиҳои маҳсус (митинг, мачлис ва ғ.) рӯй медиҳад. Гӯянда бо мақсади таъкиди маънои синтагма пас аз талаффузи равшани он лаҳзаша таваққуф мекунад.

Пайдоиши танфис ба бори маъноии порчаи нутқ низ во-бастагӣ дорад. Маъмулан, он порчаи нутке, ки бори бештари маънойи дорад, нисбат ба порчаҳои дигар бо суръати ҳамтар талаффуз мешавад, то ки шунаванда маълумоти муҳимро дар тӯли нутқ чудо карда дарк намояд.

Танфис алоқамандона бо ифодай тобишҳои эҳсосотӣ ва эмоционалӣ низ пайдо мешавад. Гӯянда нисбат ба маънои хабар бетараф шуда наметавонад. Вай ҳангоми нутқ ба маънои умумии нутқ метавонад тобишҳои гуногуни маъно (шодӣ, изтироб, ғаму андӯх, тааҷҷуб ва ғайра)-ро илова кунад ва ё як порчаи нуткро аз порчаҳои дигар чудо созад. Чунин ҳолат низ гоҳо боиси пайдоиши танфис мегардад. Пайдоиши ногаҳонии танфис метавонад нишонаи наздик шуда истодани ягон хабари муҳим бошад ва ғайра. Гоҳо ҳамин гуна танфисҳо дар ифодай маъно роли басо муҳим мебозанд.

в. **Тамдид /дарозӣ/** — суръати талаффузи порчаҳои нутки овозӣ (овозҳо, хичҳо, қалимаҳо ва ғайра) дар воҳиди вакт (мсек) низ яке аз унсурҳои оҳанг мебошад.

Тамдиди овозҳо ба омилҳои гуногун вобаста аст. Дарозӣ күтоҳ талаффуз шудани овозҳо пеш аз ҳама ба тамдиди ҳуди ҳамсадоҳо вобаста аст. Масалан, ҳамсадоҳои роғи бе-царанг (с, ш, ҳ, ҳ) маъмулаи нисбат ба ҳамсадоҳои сонорӣ (м, н, л, р, й) бо тамдиди бештар талаффуз мешаванд. **Там-**

диidi овозҳо ба овозҳои ҳамсоя, хусусияти ҳичо (заданокӣ ва безадагӣ, кушодагӣ ва бастагӣ) ва гайра вобастагӣ дорад. Аммо ҳамаи ин хусусиятҳои тамдид барои ташкили оҳанг аҳамияти надоранд. Онҳо хусусиятҳои овозҳои алоҳида мебошанд.

Суръати хондани лекция, маърӯза дар маҷlis ё митинг аз суръати сӯҳбат дар ҳалқаи дӯстон ё дар хона, дар сари дастарҳон фарқ меқунад. Суръати нутқ ба хусусиятҳои фардии нутқ (тез ё суст гап задан), аудитория (лекция барои 400 кас ё 20 кас) ҳам вобаста аст. Барои оҳанг суръати нисбии нутқ, талафғузи воҳидҳои овозӣ нисбат ба замон — суръати талафғузи ин ё он овоз (ҳичо, калима, синтагма ва р.) нисбат ба овозҳои (ҳичоҳои, калимаҳои, синтагмаҳои) дигари ҳамин калима, синтагма, фраза ва р., суръати талафғузи ин ё он овоз (калима, синтагма ва р.) дар як ҳолати фонетикий нисбат ба талафғуз ҳамин овоз (синтагма, фраза ва гайра) дар муҳитҳои дигари фонетикий муҳим мебошад.

Масалан, дар забонҳое, ки тамдид барои фонемафарқкуни (ва калимафарқкуни) истифода намешавад, дароз ё кӯтоҳ талафғуз карданни овозҳо симони умумии фонетикии калимаҳоро ҳалалдор намекунад ва аз ҳамин рӯ, тамдиди овозҳо метавонад барои ташкили оҳангӣ гуфтор истифода шавад. Аз чумла, тамдиди овозҳо дар забони тоҷикӣ барои таҷзияи синтагматикий истифода мешавад. Ин вазифаи тамдид дар он зоҳир мешавад, ки ҳичои (садоноки) оҳири синтагмаи тоҷикӣ ҳамеша нисбат ба ҳичоҳои дигари ҳамин синтагма қашидатар гуфта мешавад.

Гафиръёбии суръати нутқ ҳам ба бори маънои воҳидҳои он вобаста мебошад. Калима ва синтагмае, ки бори бештари маъной доранд, бо суръати ҷамтар талафғуз мешаванд; талафғузи калимаҳои мустақилмашно нисбат ба калимаҳои ёрирасон сүстгар сурат мегирад.

Гафиръёбии суръат ба соҳти синтаксисӣ низ вобаста аст: маъмулан, суръати талафғузи калимаҳо ва ҷумлаҳои истиснӣ, иловагӣ нисбат ба талафғузи ҷумлаҳои пайрав тезтар амалий мешавад. Баъзе забоншиносон вобастагии байни суръат /тамдид/ ва типҳои асосии муҳобиротии түфтторро низ қайд меқунанд: агар гуфторҳои пурсишӣ босуръаттар талафғуз шаванд, гуфторҳои хитобӣ суръати пасттари талафғуз доранд²⁸.

²⁸ Н. Д. Светозарова. Интонационная система русского языка. Л., 1982, с. 48.

Тағъири суръати нутқ барои ифодаи маъноҳои гуногуни экспрессию эҳсосотӣ истифода мешавад.

Пайдоиши танфисҳои гуногумӯҳлат дар ҷараёни нутқ бо суръати нутқ алоқаманд мебошанд: суръати нутқ ҳар қадар зиёд бошад, миқдор ва мӯхлату муддати танфисҳо ҳамон дарача кам мешавад ва баръакс.

Г. Танин — тобиши сифатии овозҳо, ки ба миқдор ва таносуби лаҳҳои асосию иловагӣ вобаста аст, низ аз чумлаи унсурҳои оҳанҷ мебошад. Тобишҳои гуногуни сифатӣ дар катори дарозӣ, интенсивӣ ва наво пеш аз ҳама моҳияти овозҳои нутқро ҳамчун ҳодисаҳои физикий муайян месозанд. Моҳияти фонетикии танин ҳам дар он аст, ки вай барои фарқ кардани овозҳои алоҳидай нутқ истифода мешавад. Аз ҳамин рӯ, саҳми танин дар ташкили соҳти оҳанги чумла нисбат ба дигар унсурҳо камтар аст. Аз нутқай назари оҳанг танин ҳоси нутқи эмоционалист. Дар ин маврид танин яке аз воситаҳои муҳими фарқ кардани оҳанги эмоционалий аз оҳанг муҳобиротӣ (гайриэмоционалий) мебошад.

Ба тавре ки дидем, унсурҳои оҳанг дар ташкили типу навъҳои асосии гуфтор саҳми гуногун доранд. Бо вучуди ин ҳамаи онҳо дар ташкили оҳанг иштирок мекунанд. Иштироки онҳо дар ташкили навъҳои гуногуни оҳанг дар заминай воҳиди хурдтарин оҳанг — синтагма амалӣ мешавад. Аз ҳамин рӯ, бояд ҳамаи ин унсурҳо дар тавсифи системаи оҳангии забон ба назар гирифта шаванд. Аммо, мутаассифона, унсурҳои оҳангги тоҷикӣ ҳанӯз омӯхта нашудаанд ва баёну тавсифи онҳо имрӯз барвакт аст. Бинобар ҳамин тавсифи оҳангни навъҳои асосии гуфтори тоҷикӣ дар заминай наво оварда мешавад. Наво нисбат ба дигар унсурҳои оҳанг осоитар дарк мешавад ва инъикоси он низ саҳлтар аст.

Дар тавсифи типҳои оҳанг ҷор ҷатҳи он ба назар гирифта шудааст, ки онҳо ба воситаи ададҳои 1, 2, 3, 4 нишон дода мешаванд.

1. Сатҳи поёни, ки ба лаҳни пасттарини овоз баробар буда, ба сатҳи тамомшавии навои гуфтори ахборӣ рост меояд ва навои томро далолат мекунад.

2. Сатҳи баланд — дарасаи баландтарин лаҳни овоз, ки маъмулан дар пурсиҷ истифода мешавад.

3. Сатҳи миёнаи аввал, ки ба сатҳи поёни наздиктар буда, мувофиқи лаҳни миёнаи овоз аст.

4. Сатҳи миёнаи дуюм, ки ба сатҳи баланд наздиктар буда, баландшавии лаҳни овозро дар дохили гуфтор (навои нотамомро) инъикос мекунад.

Дар тонограммахо хичои бэзада ба воситай аломати /—/, хичои дорой задай қавитар ба воситай /—/ ва хичои қавитарин ба воситай /—/ нишон дода шудаанд. Дар тонограммахо тарҳи умумии оҳанг ба таври схематикӣ оварда мешавад.

3. Таҷзияи ӯҳангии ҷараёни нутқ. Фраза ва синтагма

Нутқ ё ягон матн (масалан, матни маърӯза, лекция) маъмулан аз якчанд ҷумлаи (фразаи) аз нуқтаи назари маъно бо ҳам алоқаманд ташкил мешавад.

Воситай фонетикии алоқамандии ин ҷумлаҳо дар матн (нутқ) оҳанг мебошад. Оҳанг алоқамандона бо маънои умумии нутқ (матн) ин ҷумлаҳоро бо ҳам пайваст карда, шабакаи оҳангии ҷараёни нутқ (матн)-ро ба вуҷуд меорад. Аммо ҷунин шабакаи оҳангии нутқ таҷзияпазир аст, зеро ҳар як ҷумлаи таркиби матн дорой оҳанги ба ҳуд хос буда, тавасути он аз ҷумлаҳои дигар фарқ мекунад. Оҳанг ҳар як типи ҷумларо аз лиҳози фонетикий муташаккил сохта, ба ҳамин восита онҳоро аз ҳамдигар ҷудо мекунад ва таҷзияи ҷараёни нутқ (матн)-ро ба воҳидҳои маънодори том: фразаҳо (ҷумлаҳо) имкоҷпазир мегардонад.

Ҳамин тарик, ҷараёни нутқ пеш аз ҳама ба порчаҳои аз ҷиҳати маъною оҳанг тому муташаккил ҷудо мешавад, ки онҳоро дар фонетика **фраза** меноманд.

Фразаи фонетикий ҳамеша бо ҷумла рост намеояд. «Шарт нест, — менависад С. О. Карсеевский, — ки фраза шакли ҷумларо дошта бошад. Фраза умуман бо грамматика муносибате надорад. Фраза воҳиди муҳобироти амалигардида аст. Вай соҳти грамматикий надорад, вале дорой соҳтмони ба ҳуд хоси фонетикий, дорон оҳанги хоси ҳуд аст. Махз оҳанг фразаро ба вуҷуд меорад»²⁹.


Муташаккилии ҳар як типи фраза /аҳборӣ, амрӣ ва пурсишӣ/ дар он зоҳир мегардад, ки ҳар қадоми онҳо дорой тарҳи оҳанги муайян, маънои том ва аз лиҳози грамматикий комилан шакльёфта буда, маркази навою қувва (динамикӣ)

²⁹ S. O. Karsevskiy. Su la phonologie de la phrase. TCLP, IV, 1931, p. 190.

дорад. Маркази маъною оҳанги фраза ба уисури аз ҷиҳати маъно ва оҳанг муҳим — ба калимае, ки задаи қавитари фразаро қабул кардааст, рост меояд. Маркази муттаҳидкундандаи фраза ҳамаи унсурҳои дигари фразаро ҳамчун унсурҳои аз ҷиҳати маъною оҳанг дуюмдарача ба худ тобеъ соҳта, тарҳи умумии оҳанги фразаро ба вучуд меорад.

Ҳамин тарик, ташкилкундандаи маркази маъною оҳангӣ ва тарҳи умумии оҳанги ҳар як тили гуфтор задаи фраза мебошад. Калимае, ки ҳамчун маркази оҳанг задаи фразаро қабул мекунад, дар аксар мавридиҳо навои баландтар, кувватнокию ҷашиши бештар дорад.

Худуди фразаҳоро танғисҳои байнифразагӣ ва тағъири тарҳи умумии оҳанг муайян мекунад. Маъмулан дар сарҳади фразаҳо сустшавии унсурҳои оҳанг мушоҳида мешавад. Ба таври схематики соҳти оҳангии фразаро метавон ба шакли «камони оҳанг» нишон дод. Одатан фраза бо тақвияти тадриции унсурҳои оҳанг сар мешавад. Ин унсурҳои то маркази маъною оҳанг тадриҷан тақвият (афзоиш) ёфта, дар марказ ба авҷ мерасанд, баъд аз он тадриҷан суст шуда, дар охир барои танғис замина тайёр мекунанд:



Расми 3. Тарҳи оҳанг. Матн: Аз ҷо барҳезед!

Маркази маъною оҳанги фраза ҷои доимию устувор на-дорад. Дар фразаҳои ғайриэмоционалии аҳборӣ, ки бо тартиби маъмулии сараъзоҳо омадаанд, мавқеи асосиро хабар (фөъл) ишғол мекунад, зеро вазни хабаррасонии (информационивии) он бештар аст. Аз ҳамин рӯ, хабар (ё гурӯҳи хабар) синтагмаи алоҳидаро ташкил дода, задаи фразаро ба худ мекашад ва маркази маъною оҳангии фразаро ба вучуд меорад:

40. Донишҷӯён имтиҳонотро **тамом** карданд.

Вале агар тартиби сараъзоҳо риоя нашавад (мисоли 42) ё барои ягон лаҳзai нутқ маънои калимаи (синтагмаи) дигари фраза муҳимтар бошад (мисоли 40), маркази оҳангии фраза ҷои худро **тағъир** медиҳад:

40. Обу ҳавои имсола хуб набуд. 41. Бригадай Шохин
планашро ичро карда бошад?

42. — Ичро кард планашро бригадай Шохин.

43. Модар духтар дорад.

44. Модар духтар дорад.

Дар мавриди дигари гуфторҳои ахборӣ ва дар навъҳои дигари фраза (турсиши, амрӣ) маркази маъною оҳангии фразаро задаи таъкид муайян мекунад:

45. Салим аз саёҳат кай баргашт?

46. Салим аз саёҳат ҳафтаи гузашта баргашт.

47. Чумларо ҳонед!

48. Чумларо аз нав ҳонед!

49. Аз нав ҳонед чумларо!

Фразаҳо аз як ё якчанд синтагма иборат мешаванд. Аз ҳамин рӯ, ду навъи фраза: яксинтагмагӣ (ё содда) ва ҷанд-синтагмагӣ (ё муракқаб) фарқ жарда мешаванд.

Фразаҳо вобаста ба алоқаю муносибатҳои мантиқии байни компонентҳо ва тарҳи умумии оҳангашон яктаркиба ва дутаркиба мешаванд. Ҳар як фразаи аз ду ва ё зиёда компонети мустақилмаъно соҳташуда метавонад яктаркиба ё дутаркиба талафуз шавад. Талафуз ва оҳангӣ яктаркибаю дутаркибай фраза ба муҳити нутқу мароми гӯянда ва таҷзияи маънони он вобаста аст. Масалан, фразаи 50 «Дӯсти ман // ҷарроҳи хуб аст» дутаркиба буда, аз гурӯҳи мубтадо (дӯсти ман) ва ҳабар /ҷарроҳи хуб аст/ ташкил шудааст.

Фраза чун воҳиди нутқ маҷмӯи оддии калимаҳои пайхамомада нест ва дар он ҳамаи калимаҳо вазни якхелai маънӣ надоранд. Дар фраза ягон калима бо вазни маъноиаш фарқ мекунад, калимаҳои дигар чун унсурни дуюмдараҷа хиратар мемонад. Дар фраза тобишҳои рангоронги маъно, эҳсосоти гӯянда, муносибати он ба маънои дар фраза баёншуда ва ғайра зоҳир мешаванд.

Аммо матои яклухт ҳанӯз либоз нест. Барои он ки либос тайёр карда шавад, зарур аст, ки ин матоъ бурида шавад. Фраза ҳам бо вучуди воҳиди томи маъною оҳангӣ буданаш бурида шуда, ба воҳидҳои ҳурдтар, ба синтагмаҳо ҷудо мешавад. Синтагма воҳиди ҳурдтарини оҳанг аст. Масалан, фразаи 51. «Дар ҳамин асно // марди таҷуманди сафедмӯе // ба гап ҳамроҳ шуд» ба се сингама ҷудо мешавад.

Таҷзияи синтагматикий аз ҷудо карданӣ фразаҳо фарқ мекунад. Дар фразаҷудокунӣ мо бо воҳидҳое сару кор дорем, ки дорон маънои том ва муташаккилии пурраи грамматиқиу оҳангӣ мебошанд. Ба туфайли муташаккилии маъноӣ,

грамматикий ва охантиашсын фразаҳо ҳамчун воҳидҳои тайёр амал мекунанд, аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва ба осонӣ чудо мешаванд.

Аммо синтагмаҳо дар шакли тайёр вуҷуд надоранд. Онҳо ҳамеша дар ҷараёни нутқ-фикр вобаста ба муҳити нутқ, мароми гӯянда ва контекст пайдо мешаванд. Аз ҳамин рӯ, сарҳади синтагмаҳо дар ҷумла доимию устувор нест ва гӯянда метавонад як фразаро ба таври гуногун ба синтагмаҳо чудо кунад. Масалан, фразаи зеринро ин тавр ба синтагмаҳо чудо қардан мумкин аст:

52. Вай//чун ҳамеша// дар ғами дигарон аст.

Вай чун ҳамеша // дар ғами дигарон аст.

Бо вуҷуди ноустувории сарҳади синтагмаҳо синтагмаҷудокуниро амри субъективӣ донистан норавост, зоро гӯянда дар ҷудо қардани синтагмаҳо комилан озод нест: вай вобаста ба муҳити нутқ метавонад фразаро ба таври дилҳоҳи худ ба синтагмаҳо ҷудо кунад, ба шарте ки ин тарзи синтагмаҷудокунӣ муносибату алоқаҳои маънои грамматикии қалимаҳои таркиби онро ҳалалдор нақунад ва хилофи нормаи забон набошад. Сабаб ҳамин аст, ки гӯянда ҷумлаи болоиро ба таври:

Вай чун // ҳамеша дар ғами // дигарон аст.

Вай // чун ҳамеша дар // ғами дигарон аст ва ғайра ба синтагмаҳо ҷудо қарда наметавонад. Дар ақси ҳол ягонагии маънои оҳангии ҷумла ҳалалдор шуда, дарку фаҳмиши он мушкил мегардад.

Дар таҷзияи синтагматикий алоқаи маънои грамматикии байни қалимаҳо ва ташкили оҳангии онҳо басо муҳим аст. Маъмулан, алоқаи үнсурҳои як синтагма нисбат ба алоқаи үнсурҳои синтагмаҳои гуногун /алоқаи байни синтагмаҳо/ қавитар аст. Табиист, ки сарҳади синтагма бо нутқи заъифи алоқа рост меояд, аммо худуди синтагмаро ҳамеша аз рӯи дараҷаи алоқамандии қалимаҳо муайян кардан мумкин нест.

Худуди синтагмаро мисли аввали охири фраза таифиси муайян мекунад, аммо таифиси синтагма нисбат ба таифиси фраза кӯтоҳтар аст.

Таҷзияи синтагматикии ҷараёни нутқ, чи тавре ки зижӯ шуд, мавриди муайян дошта, ба контекст ва муҳити нутқу мақсади гӯянда вобаста аст. Аз ҳамин сабаб таҷзияи синтагматикий қондай устувору доимӣ надорад ва тарзу қондай таҷзияи синтагматикии ин ё он фразаро дар заминай ягон матни (шифоҳӣ ё ҳаттии) конкретӣ муайян мекунанд. Бо

вучуди ин баъзе омилҳои умумиеро, ки метавонанд нишонаи таҷзияи синтагматикий бошанд, зикр кардан мумкин аст. Ба-рои таҷзияи синтагматикий омилҳои зер сабаб шуда метавонанд.

а) Талаффузи дутаркибаи фраза, ки дар он яке аз тар-кибҳо баёни таркиби дигар аст: 53. Аҳмад пешқадами гурӯ-ҳи мост. 54. Пешқадами гурӯҳи мо **Аҳмад** аст.

б) Вобаста ба муҳити нутк зарурати чудо кардани яке аз калимаҳои чумла чун үнсури аз ҷиҳати маъно муҳим: 55. Му-род аз саёҳат баргашт 56. Мурод аз саёҳат// баргашт 57. Мурод // аз саёҳат баргашт.

в) Тафсильёбии чумла ба воситаи дохил кардани воҳид-ҳои тафсилдиҳандаи структураи чумла: 58. Саркор омад 59. **Дирӯз** // саркор омад.

г) Ҷавҷудияти баёнияҳо, калимаю ибораҳои туфайлию иловагӣ, муҳотаб: 60. **Мехнаткашони Тоҷикистон**, // байраки мусобиқаи социалистиро баланд бардоред! 61. Умедам ба шумо, // **амакҷон!**

Баръакси қоидаҳои синтагмаҷудокуни воситаҳои таҷзияи синтагматикий дар забон доимианд ва ҳангоми синтагмаҷудо-куни хамҷун нишонаҳои синтагма зоҳир мешаванд.

Синтагма воҳиди хурдтарини оҳанг аст. Тамоми типҳои асосии навъҳои гуфтор (аҳбор, пурсиш, амр ва хелҳои гуно-гуни онҳо) дар заминаи синтагма ташкил мешаванд. Синтаг-ма як порчай оҳангӣ гуфтор аст, ки дорои яклюхтию мута-шаккилии маънӣ, синтаксисӣ ва оҳангӣ мебошад.

Аз ҷиҳати маъно синтагма хамеша як порчай овозии таҷ-зияи солим буда, лоқақал як мағҳуми мураккабро ифода мекунад:

62. Дастан сайёҳон//пагоҳии барвакт//ба роҳ даромад.

Табиист, ки воҳиди аз ҷиҳати маъно саҳҳ таҷзияшуда дорои муташаккилии грамматикий низ мебошад. Ҷумлаи овардашуда ба се синтагмаи дорои маънӣ яклюхту муста-кил чудо шудааст, ки онҳо бо се аъзои чумла /мубтадо, ҳол ва хабар/ мувофиқат мекунанд. Аммо бояд дар хотир дошт, ки дар байнӣ аъзоҳои чумла ва синтагма мувофиқа-ти доимӣ мавҷуд нест. Масалан, ҷумлаи «Офтоб баромад» аз ду аъзо /саравъоҳо/ иборат аст, аммо метавонад чун як синтагма талаффуз шавад.

Муташаккилии фонетикии синтагмаро унсурҳои оҳанг таъмин менамоянд. Муҳимтарин воситаи фонетикие, ки син-тагмаро хамҷун воҳиди яклюхти фонетикий муттаҳид месозад, задаи синтагма мебошад. Чунин саҳми зада дар он зо-

хир мешавад, ки хичои охири /ё аввали/ заданоки синтагма нисбат ба ҳамаи хичоҳои дигари ҳамин синтагма қавитару. намоёнтар зохир шуда, хичоҳои дигарро чун унсурҳои ду-юмдарача дар атрофи ҳуд муттаҳид месозад.

Нишонай дигари муташаккилии синтагма ягонагии тарҳи навои он мебошад. Тарҳи умумии навои синтагмаро муносабатҳои маънӣ ва то дараҷае ҷон синтагма дар соҳтмони оҳангӣ фраза муайян мекунад.

Синтагмаҳо вобаста ба ҷояшон дар тарҳи оҳангӣ фраза ду ҳел мешаванд: а) ибтидой /ё доҳилӣ/, ки дар қисми болорави тарҳи оҳанг, дар аввал ё мобайни ҷумла истифода мешавад ва б) ниҳоӣ, ки дар қисми пастшави (охири) тарҳи оҳангӣ ҷумла меояд.

Синтагмаи ибтидой дар забони тоҷикӣ оҳангӣ умумии болорав (авҷгир) дорад. Вай аз аввали ҷумла /синтагма/ сар карда то хичои охири заданок тадриҷан баланд мешавад, аммо фосилаи навои ҳичоҳои заданоку безада қалон нест. Гоҳе чунин фосила дида намешавад ва тарҳи умумии навои синтагма ҳатти ростеро мемонад, ки дар охираш ба боло майл мекунад. Наво дар ҳичоҳои заданоки доҳили синтагма низ метавонад баланд шавад.

Синтагмаи ниҳоии тоҷикӣ дар фразаҳои аҳборӣ навои умумии пастшав дорад. Наво аз аввали синтагма тадриҷан паст мешавад. Ҳичоҳои заданок аз ҳичоҳои безада бо навои ҳуд фарқ кунанд ҳам, ин тафовути онҳо барҷаста ва доимӣ нест. Агар дар навои умумии пастшави синтагмаи ниҳоӣ тағъироте дида шавад, он нишонай иловашавии ягон тобиши маъност.

Тағъироти ҷузъии тарҳи умумии навои синтагмаҳо ба колабҳои заданокии компонентҳои синтагма, ҷои задаи синтагма ва тобишҳои гуногуни маънӣ вобаста мебошанд.

Дар забони тоҷикӣ тамдид (дарозӣ) низ яке аз унсурҳои синтагма мебошад. Ҳичои охири ҳар' як синтагмаи тоҷикӣ (доҳилӣ ё ниҳоӣ) нисбат ба ҳичоҳои дигараш қашидатар та-лаффуз мешавад ва як наවъ танғиси овозизро ба хотир меорад. Дар ин маврид заданокию безадагии ин ҳичо аҳамият надорад: 64. Ин китобро//бародараш ӯвард.

Хусусияти дигари синтагма тақсимназирии он аз ҷиҳати оҳанг мебошад. Синтагма воҳиди ҳурдтарини оҳанг аст. Дар доҳили синтагма танғис имконназир аст.

Бо вучуди мустакилияти нисбии маъногию оҳангшиаш синтагма унсури фраза аст. Оҳангӣ фраза маҳз ба синтагмаҳо — воҳидҳои ҳурдтарини оҳанг асос меёбад ва аз ҳамин са-

баб чудо кардани оханги синтагма аз сохтмони фонетикии фраза басо душвор аст.

Комилан возех аст, ки алоқаи байни синтагмаҳоро, аҳамияту арзиши як синтагмаро нисбат ба вазни маъногию охангии синтагмаҳои дигар (ҳоҳ синтагмаи асосӣ бошад, ҳоҳ иловагӣ, ҳоҳ амрӣ бошад, ҳоҳ саволӣ, ҳоҳ эмоционалий бошад, ҳоҳ ғайриэмоционалий) оханги фраза муайян мекунад. Синтагмаҳо берун аз фраза якхела, ҳушкухолӣ, камбағалу якранг мебошанд. Онҳо танҳо дар таркиби фраза чой ва вазни маъною охангии худро пайдо карда, серобуранг ва гӯногун мешаванд, vale моҳияти худро тағъир намедиҳанд.

Фраза танҳо аз маҷмӯи оханги синтагмаҳои таркиби худ иборат набошад ҳам, синтагма ҳамчун як унсури таркиби он як порчай оханги фразаро соҳиб аст. Беҳуда нест, ки маъмулан сатҳи навои синтагмаҳои ибтидой /навои баланд/, мобайни ва ниҳоӣ /авҷгирий ё пастшавӣ/-ро маҳз оханги фраза муайян мекунад ва мо аз рӯи соҳти фонетикии синтагма ба ин ё он фраза /амрӣ, аҳборӣ, пурсиши/ ва қисми он /аввал мобайни, охир/ мансуб будани онро муайян карда метавонем.

Ҳамин тарик, синтагма чун воҳиди хурдтарини оханг дорои яклюхтии маъно ва муташаккилии фонетикий мебошад. Муташаккилии фонетикии синтагмаро унсурҳои оханг таъмин менамоянд.

4. Задаи синтагма

Яке аз хусусиятҳои барчастай синтагма задаи он аст. Ба туфайли задааш синтагма дар ҷараёни нутқ аз синтагмаҳои дигар чудо шуда, чун воҳиди мустақил амал мекунад. Масалан, фразаи 65 „*Маҷлиси фаъолон*“//соати дувоздаҳ///ғоз шуд» ба се синтагма чудо шуда метавонад, ки ҳар қадоми онҳо дорои задаи худ мебошанд. Задаи синтагма яке аз унсурҳои муҳими оханг аст. Вай меҳварест, ки тамомӣ тағъироти охангии гуфтор дар заминаи он ба амал меояд.

Дар забони тоҷикӣ дар истеъмоли задаи синтагма дар структураи фраза ду тамоюли асосии хилофи якдигар мушоҳида мешавад:

а) дар як гурӯҳи синтагмаҳо зада маъмулан дар компоненти (калимаи) охир меояд. Ба ин гурӯҳ одатан синтаг-

май мубтадо, пуркунанда ва умуман синтагмаҳои ибтодой /номӣ/ дохил мешаванд:

66. Аз насими форами бомдодӣ // сайёҳон // ҳаловат мебурдан.

б) Дар гурӯҳи дигари синтагмаҳо зада ҳамеша дар компоненти аввали синтагма меояд. Ба ин гурӯҳ синтагмаҳои предикативии феълий ва зарфӣ /интиҳоӣ/ дохил мешаванд, ба шартеҳои якъинтагмаро ташкил диханд:

67. Ҷаҳонгардон // бâргаштанд.

68. Ҷаҳонгардон // дîрӯз баргаштанд.

Ду тамоюли зикршуда ба ду ҳолати асосии синтагмаҳо дар ҷумла вобаста аст.

Тамоюли якӯм /синтагмаҳои ибтидой/ одатан /ба истиснои ҳабарҳои номии содда/ дар ҳолатҳои ғайриоҳиро фраза мушоҳида мешавад. Тамоюли дуюм ҳоси синтагмаи охири /ниҳоии/ фраза мебошад. Агар аз баъзе ҷузъиёт сарфи назар кунем, метавонем тамоюли аввалро ҳоси задаи синтагматикий дониста, синтагмаҳои ибтидоиро номияни фâъолияти он ҳисобем ва тамоюли дуюмро /ба задаи фраза/ нисбат дода, синтагмаи ниҳоиро /предикативиро/ чои амалиёти он шуморем.

Чои задаи синтагма дар забони тоҷикӣ ҳамеша бо ҷои задаи қалима рост меояд ва тавассути тақвият пайдо кардани он амалӣ мешавад. Аз ҳамин рӯ, ҳичои заданоки синтагмаро аз рӯи қолаби заданокии қалима муайян кардан мумкин аст.

Моҳияти фонетикии задаи синтагмаи тоҷикӣ ҳанӯз таҳқиқ нашудааст. Аммо ба туфайли он ки задаи синтагма ба воситаи тақвияти воситаҳои фонетикии задаи қалима амалӣ мегардад, дар асоси ҳусусиятҳои фонетикии задаи қалимаи тоҷикӣ метавон оид ба воситаҳои фонетикии задаи синтагма маълумоте ба даст овард.

Дар забони тоҷикӣ унсурҳои физикии задаи қалима лаҳну қувва мебошанд³⁰. Ин воситаҳо дар ҷудо кардани ҳичои заданоки синтагма низ иштирок мекунанд. Фарқ танҳо дар он аст, ки ҳангоми ҷудо кардани ҳичои заданоки синтагма ин воситаҳо равшантару барҷастатар намоён мешаванд. Ҳамин тарик, ҳангоми задаи синтагмаро қабул кардани қалима ко-

³⁰ Ниг.: Т. Н. Ҳаскашев. Фонетическая природа словесного уда-
рения в современном таджикском литературном языке, АКД, Л., 1972,
с. 17—20.

лаби заданокий он тағыир намеёбад, вәле вобаста ба вазни маънони калима дар чумла дараҷаи заданоки он тағыир меёбад, тақвият пайдо мекунад.

Вазифаи асосии задай синтагма ташкили мебошад. Вай, аз як тараф, унсурҳои нутқи овозиро дар як воҳиди яклухт — синтагма муттаҳид кунад, аз тарафи дигар, ҳамин порчани яклухти овозиро аз порчахои дигаре, ки бо чунин зада муттаҳид шудаанд, чудо месозад. Задай синтагма дар якҷоятӣ бо наво ва тамдиду танғис ёбситай таҷзияи синтагматикии ҷараёни нутқ мебошад. Ба туфайли зада ҳар як синтагма дорон қолаби заданокии муайян мегардад. Задай синтагмаро ҳамчун порчани яклухти овозӣ ташкил дода, онро ба воҳиди зарб /ритм/ табдил медиҳад.

Задай синтагмаро аз задай фраза бояд фарқ кард. Дар зери мағҳуми задай фраза задай синтагмаи охирини фраза фаҳмида мешавад.

а) Фарқи ин зада аз задай синтагмаҳои дигар дар он аст, ки ин зада дар заминай задай синтагма зоҳир шавад ҳам, ба тамоми фраза мансуб аст ва типи фразаро муайян карда, вазифаи фразасозӣ /ё ташкили фрӯза/ -ро адо менамояд. Задай синтагмаҳои дигар воситаи ташкили синтагмаи алоҳида буда, ба синтагмаи худ мансуб мебошанд.

б) Задай синтагма дар соҳтмони фраза ҷои доимӣ дорад, аммо ҷои задай фраза вобаста ба лаҳзай нутқ, мақсади гӯянда тағыир мебёбад. Масалан, синтагмаи «пешқадамони истехсолот» дар қадом қисмати чумла ки ояд, дар он зада дар ҳичрои охирӣ компоненти дӯюм қарор мегирад:

69. Пешқадамони истехсолот^{“”}//дируз// ба тамошои намоишгоҳ рафтанд.

70. Дируз // пешқадамони истехсолот^{“”}// ба тамошои намоишгоҳ рафтанд ва ғайра. Аммо задай фраза вобаста ба мақсади гуфтор ҷояшро тағыир медиҳад:

71. Баходур омад.

72. Баходур омад.

в) Фарқи дигари задай фраза аз задай синтагма ин аст, ки задай синтагма то дараҷае вобастаи задай фраза мебошад: тағыиръбии ҷои задай фраза ва ташкили типҳои гуногуни оҳангӣ гуфтор метавонанд ба ташкили оҳангӣ синтагма ва задай он таъсир расонад.

Ба тавре ки гуфтем, ҷои задай фраза дар фраза доимӣ

нест. Задаи фраза вобаста ба мақсади гүяндаву гуфтор, навъхой гуфтор ва таҷзияи маънӣ ҷояшро тағиیر медиҳад. Бо вучуди ин бъзе коидаҳои ҷойгиршавии онро дар соҳтмони фраза нишон додан мумкин аст.

Дар фразаҳои пурсиҷӣ ва амри муайян қардани ҷои фраза кори душвор нест, зеро худи тарзи гуфтор ҷои онро муайян месозад:

73. Шумо ӯаз кор кай омадед?

74. Ман аз кор соати шаш омадам.

75. Дари берунро қушоед!

76. Шумо китоби навро ба ман дихед!

Дар гуфторҳои аҳборие, ки ягон қалимаи аз ҷиҳати маъно муҳими онҳо ба воситаи задаи таъкид ҷудо карда мешавад, муайян қардани ҷои задаи фраза ва маркази оҳангии чумла низ мушкил нест, зеро мисли фразаҳои пурсиҷӣ ва амр маркази маънои фразаро задаи таъкид муайян мекунад, ки он дар айни замон задаи фраза ҳисоб мешавад:

77. Бобо бобои пир дорад.

78. Бобо бобои пир дорад.

Муайян қардани ҷои зада маҳз дар гуфторҳои аҳборие душвортар аст, ки бо оҳангӣ маълум, бидуни таъкиди маънои қалимае гуфта мешаванд. Дар ин маврид бояд ду навъи фразаҳоро фарқ кард:

1) фразаҳои аҳборие, ки бо тартиби маъмули (объективӣ ё ғайриэмфатикии) аъзоҳои чумла /қалимаҳо/ гуфта мешаванд;

2) фразаҳои аҳборие, ки бо тартиби чаппай (инверсионии) аъзоҳои чумла талаффуз мешаванд.

Аз нуктаи назари задаи фраза боз ду хели гуфторҳои гурӯҳи аввалро бояд ҷудо кард:

а) гуфторҳои ҳуллас ва б) фразаҳои тафсилъёфта.

Ҳар як гуфтори ҳуллас дар ҷараёни нутқ ду тарзи талаффуз дошта метавонад: бетаҷзия /яксинтагмагӣ/ ва бо-таҷзия /дусинтагмагӣ/. Дар мавриди аввал субъект ва предикати чумла ба воситаи зада /оҳанг/ ҷудо карда намешаванд, ба ҳамдигар мӯқобил намеистанд ва ба воситаи як задаи муттаҳидкунанда дар як синтагма ҳамроҳ мешаванд.

Дар мавриди дуюм субъект ва предикати чумла ба воситаи оҳанг чун синтагмаҳои алоҳида ҷудо гардида, бо ҳам мӯқобил меистанд. Бо вучуди ин дар ҳар ду маврид маркази оҳангро хабар ба вучуд меорад ва задаи фразаро қабул мекунад. Ҷои задаи фраза вобаста ба қолаби заданокию таркиби морфологии хабар ба таври зер аст.

а) Дар хабархой соддаи феълӣ задаи фразаро ҳичои заданоки /аввал/ феъл қабул мекунад:

79. Зимишон гузашт.

80. Ҷамшед омад.

б) Дар хабархой соддаи /ва тафсилии/ номӣ зада дар ҳичои охир меояд;

Ҳаво — **безубор**. Мирзо — қаҳрамони гӯштингирий. Ба хабар илова гардидан бандакҳо /-ам, -ӣ, -аст, буд, мебошад, -ем, -ед, -анд/ чои задаро тағъир намедиҳад:

81. Дӯсти ман **духтур** аст.

в) Дар хабархой таркиби /феълӣ ва номӣ/ зада дар ҳичои охри чузыи асосӣ меояд:

82. Борон **борида** истодааст.

83. Барф **тамом** шуд.

Дар ин мавридиҳо миқдори компонентҳои хабар ба колаби заданокии фраза ҳалал намерасонанд.

84. Қарор **хонда** шуд.

85. Қарор **хонда** шуда истодааст.

86. Қарор **хонда** шуда истода будааст.

Ба таркиби хабар нигоҳ накарда зада ҳамаи унсурҳои таркиби онро дар як воҳиди фонетикий муттаҳид месозад, ки дар дохили он тағфис имконнозазир аст. Тағфиси бемаврид яклюҳтий маркази маъно ва оҳангӣ фразаро ҳалалдор карда, фахмиши онро душвор мегардонад.

б) Дар фрâзахои тафсилӣ /таҷзияшуда ё бетаҷзия/ задаи фразаро аъзои чумлае қабул мекунад, ки пеш аз хабар омадааст ва чои зада ба қолаби заданокии ҳамин аъзо во-баста аст. Чунин аъзои чумла метавонад мубтадо, пурқунанда ва ё хол бошад. Аъзои пеш аз хабар омада ба воситаи задаи фраза бо хабар муттаҳид шуда, як синтагмаро ба ву-чуд меоранд.

87. Эълонро **бародари** ман **хонд**.

88. Раҳим рӯзнома меконад.

89. Диқтор эълонро тез **хонд**.

Вале таҷзияи чунин синтатма имконнозазир аст. Дар ин сурат вазни маъною информативии хабар бештар гардида, мустакилият пайдо мекунад ва чун синтагмаи алоҳида чудо мешавад. Ин ҳолат ба фраза тобиши нави маъно — тобиши таъкидӣ мебахшад. Масалан, агар дар фразаи (88) хабар алоҳида талаффуз шавад (Раҳим//рӯзнома//меконад), он тобиши нави маъно пайдо карда, рӯзнома хондани Раҳимро тасдику таъкид мекунад. Муқоиса шавад:

1. Раҳим//рӯзнома мөхонад.
2. Раҳим//рӯзнома//мөхонад.

Аммо чунин зада задаи маъмулии фраза нест, балки як навъи задаи таъқид аст.

2. Дар гуфторхое, ки аъзоҳои чумла бо тартиби чаппа омадаанд, задаро хабар қабул мекунад. Ҷои зада низ ба қолаби заданокии хабар вобаста аст. Тафсувути ин навъ фразаҳо таҳҳ дар он аст, ки хабар аз ҷои маъмулии худ ба дарунтар ё аввали чумла мекӯчад. Аз нуктаи назари зада ин ваъ фразаҳо аз мавридиҳои зикршуда фарқ намекунанд.

3. Дар фразаҳои инкор задаро ҳиссачаи инкорӣ қабул мекунад. Зада баръакси қоиди зикршуда ба аъзоҳои пеш аз хабар омада намегузарад:

90. Раҳим наомад.
91. Раҳим рӯзнома намехонад.
92. Раҳим эълонро тез нахонд.

Ин навъ задаи фраза низ як навъ таъқидро ифода карда, ба задаи таъқид табдил меёбад.

5. Задаи таъқид

Фраза дар нутқи маъмулий (ғайриэмоционалӣ) дорои задаи худ мебошад, ки он вобаста ба типи муҳобиротии чумла ва маркази маъною оҳангӣ дар соҳтамони фраза ҷой мегирад. Масалан, дар чумлаи 93 «Намоишнома ба мо писанд омад» задаи фраза дар ҳичои заданоки калимаи писанд омадааст, ки он дар айни замон маркази маъною оҳангии ин фраза мебошад. Дар чунин фразаҳо вобаста ба типи чумла ин ё он факт тасдиқ ё рад ва ё ягон пахлуи маъно тавассути пурсиш равшан карда мешавад ва ғайра. Аммо ғоҳо вобаста ба муҳити нутқ ва контекст гӯянда меҳоҳад дикқати шунавандаро ба яке аз калимаҳои аз ҷиҳати ҳамин муҳити нутқ муҳим ҷалъ намояд, муҳимиҳи маънои ин калимаро барои ҳамин муҳити нутқ таъқид намояд. Вай бо ин мақсад ҳамин калимаро нисбат ба калимаҳои дигари ҳамин фраза барҷастатар, равшантару бокуваттар талаффуз мекунад. Масалан, ҳамаи калимаҳои мустақилмаъни чумлаи дар зер овардашуда мевонанд бо чунин зада талаффуз шаванд:

93. Намоишнома ба мо писанд омад.
94. Намоишнома ба мо писанд омад.
95. Намоишнома ба мо писанд омад.

Дар мавриди /93/ маҳз писанд омадани намоишнома /чиэй дигар не/, дар мавриди /94/ маҳз ба мо писанд ома-

дани он /шояд ба тамошобинөни дигар писанд наомада бoshad/ ва дар мисоли /95/ маҳз писанд омадани намошннома таъкид карда мешавад. Фарқи маънони мисолҳои болоиро унсурни дигари оҳанг — задаи таъкид таъмин менамояд.

Задаи таъкид задае мебошад, ки тавассути он калимаи барои ин ё он лаҳзан нутқ аз ҷиҳати маъно мухим аз калимҳои дигар чудо карда мешавад.

Задаи таъкид барча статтар дар ҷумлаҳои пурсиши зохир мешавад, ки калимаи савол надоранд. Дар ин мағрид калиме, ки пурсида мешавад, задаи таъкид мегардад ва ҷавоби пурсиш ба ҳамин калимаи мансуб аст:

96. Қитобро ту овардӣ?
97. — Ҳа, ман овардам.
98. Қитобро ту овардӣ?
99. — Ҳа, овардам.

Дар гӯфторҳои пурсиши, ки бо иштироқи калимаи саволӣ ташкил мешаванд, задаи таъкидро маъмулан /вале ҳамеша не/ калимаи саволӣ қабул мекунад. Дар ҷавоби чунин пурсишҳо задаи таъкид ба калимаи ҷавоби пурсиш мегардад.

100. Падарат кист?
101. Падарам коргар аст.

Фарқи задаи таъкид аз задаҳои дигари фраза /задаҳои фраза ва синтагма/ дар лаҳзаҳои зер ошкор мегардад.

а) Задаи синтагма ва фраза ҳамеша синтагма ва фраза-ро ҳамроҳӣ мекунанд, аммо задаи таъкид дар мухити контексти муайян падид меояд.

б) Задаҳои синтагма ва фраза ҳамеша дар соҳтмони фраза ва синтагма ҷои муайян доранд, дёқин ҷои задаи таъкид ба мухити нутқу калимаи барои ин мухити нутқ мухим ҷавобиши аст. Ин калимā метавонад дар ҷавоб, мобайн ва ё охирӣ фраза қарор гирад ва ҷавобиши аст, ки он задаи таъкид низ ҷояшро ишғол менамояд.

в) Задаи синтагма барои як қисми фраза, як синтагма /дар фразаи серсинтагма/ хос аст. Задаи таъкид дар як калима зохир шавад ҳам, ба тамомии фраза мансуб аст.

г) Задаҳои фраза ва синтагма барои ташкили зарбу маъзунияти /ритми/ нутқ, равшантару осонтар кардани дарки он хизмат кунанд, задаи таъкид ба фраза, тобиши аловагии маъно медиҳад.

д) Задаҳои фразаю синтагма хусусияти объективӣ доранд ва ба мақсаду мароми гӯянда ҷавобиши аст. Задаи таъкид бошад, комилан ба контекст ва мақсади гӯфтору гӯянд.

да вобаста аст. Гүянда дар мавриди задай синтагма ва фраза озод нест. Вай маңбур аст, ки синтагма ва фразаро бо задаоче, ки чои онхо барои ҳамаи соҳибони забон маълум аст, талаффуз намояд. Аммо дар мавриди задай таъкид вай дар бештари мавридо нисбатан озод аст ва метавонаид қалимаи дилҳоҳашро (вобаста ба талаби муҳити нутк) бо задай таъкид талаффуз намояд.

е) Задай таъкид маъмулан барои муқобилгузорӣ истифода мөшавад, аммо задай синтагма чунин хосият надорад.

ж) Задай таъкид дар ташкили хабари психологии чумла иштирок мекунад, ваде задай синтагма аз чунин вазифа маҳрум аст.

з) Задай таъкид дар фразаҳои пурсиши барои ташкили савол ёрӣ мерасонад, аммо задай синтагма ва фраза дар ташкили савол иштирок надоранд.

Задай таъкид аз задаҳои дигар бо моҳияту унсурҳои фонетикии худ низ фарқ мекунад.

Задай таъкид табиати мураккаби фонетикий дорад. Вай дар натиҷаи ҳамкории унсурҳои оҳанг падид меояд. Дар ташкили задай таъкид пеш аз ҳама саҳми қувваю шиддатнокӣ ва навою тамдид калон аст. Ин унсурҳои оҳанг дар ташкили задай таъкид ба воситаи задай қалима иштирок мекунанд. Дар сурати ба қалима илова шудани задай таъкид ҳамаи унсурҳои задай он тақвият пайдо мекунанд, ваде маҳсусан шиддатнокию қувватнокии он бештар мегардад. Задай таъкид навъҳои гуногун дорад.

Вай яке аз воситаҳои асосии чудо кардани хабари нав аз маълум, муҳим аз ғайримуҳим мебошад. Задай таъкид дар ин вазифааш дар шароити муайян пайдо шуда пеш аз ҳама вазифаи муқобилгузориро адо мекунад.

Дар муқобилгузорӣ метавонаид ҳар ду ҳодиса иштирок дошта бошад:

102. Ман имтиҳонро **имрӯз** не, **дирӯз** супурдам. Дар мисоли зер як аъзои тазод зикр шуда, аъзои дуюмаш дар назар дошта шудааст.

103. Ман китобро аз **Москва** овардам (аз ҷои дигар не — дар назар дошта шудааст). Пайдоиши задай таъкид ба истифодаи қалимаҳои қабили албатта, ҳатман, ҳусусан, **бешубҳа**, **бале**, **ore**, **маҳз**, **ҳама**, ки ба воситаи онҳо муносибати гүянда ифода мегардад, низ вобаста аст. Мавҷудияти ин қалимаҳо дар чумла нишонаи задай таъкид аст. Дар чумла задай таъкидро ё ҳамин қалимаҳо (агар заданок бошанд)

ё калимаҳо ба онҳо алоқаманд (агар ин калимаҳо безада бошанд) қабул мекунанд.

104. Шумо ин китобро албатта хонед!

6. Оҳанги навъҳои асосии гуфтори тоҷикӣ

Системаи оҳанги забонро бо ду роҳ метавон тавсиф кард: а) дар асоси тазодҳои оҳангӣ, яъне дар асоси колабҳои оҳангӣ ва зикри мавридиҳои истеъмоли онҳо ва б) дар асоси типҳои фраза, колабҳои синтаксисӣ ва оҳанги онҳо.

Аз нӯқтai назари фонетика роҳи аввал ба мақсад мувоғиқтар аст, зоро бо ин роҳ ҷиҳати соғ фонетикии оҳанг, типҳои асосии он ва воситаҳои ташкили онҳо равшан намоиш дода мешавад. Аммо дар ҳолати имрӯзai омӯзиши оҳангӣ тоҷикӣ, ки на танҳо қолабҳои асосии оҳанг ва мавридиҳои истеъмол, семантика ва тағъироти онҳо дар ҷараёни гуфтор муайян карда нашудаанд, балки оддитарин маълумоте дар бораи он дар иҳтиёр нест, бо роҳи аввал тасвир кардани оҳанги тоҷикӣ басо мушкил аст.

Дар чунин ҳолат тавсифи оҳанг бо роҳи дуюм ба мақсад мувоғиқтар аст. Оҳанги тоҷикиро дар заминай қолабҳои синтаксисӣ тавсиф карда истода, мо бояд ҳамеша ду лаҳзаи муҳимро формӯш накунем. Аввал ин, ки маъноҳое, ки ба воситаи қолабҳои синтаксисӣ ифода мегарданд, ҳамеша бо маъноҳои типҳои асосии оҳанг рост намооянд. Маъноҳои оҳанг нисбат ба маъноҳо ва муносибатҳои синтаксисӣ умумитар мебошанд ва аз ҳамин рӯ, Ҷисъёри маъноҳо ва муносибатҳои синтаксисӣ (масалан, муносибатҳои алоқаҳои байнӣ қалимаҳо, аъзоҳон ҷумла) дар тавсифи оҳанг инъикос намешаванд. Сониян, қолабҳои асосии ҷумла (фраза) бо типҳои асосии оҳанг мувоғиқат намекунанд. Фразаҳои аз ҷиҳати соҳти синтаксисӣ гуногун (масалан, ҷумлаҳои мурakkabi тобеъ, пайваст, соддай тағсилий) метавонанд оҳанги якхела дошта бошанд ва ё баръаҳои фразаҳои аз ҷиҳати соҳтмони синтаксисӣ монанд бо оҳангҳои гуногун талафуз шаванд.

Мубодилаи афкор дар се навъи асосӣ амалӣ мешавад: а) ба ҳамсӯҳбат ҳабаре расондан, б) аз ҳамсӯҳбат чизеро пурсидан ва в) ҳамсӯҳбатро ба иҷрои коре барангехтан (водор кардан). Вобаста ба ҳамин се навъи гуфтор ва ташкили оҳангии онҳо се типи асосии оҳанг фарқ карда мешавад: а) оҳанги аҳборӣ (ё ҳабар), б) оҳанги пурсиш, в) оҳанги ангезиш (водоркуниӣ).

Хар кадоми ин ти�о навъхой гуногун дорад. Масалан, гуфтори ахборӣ метавонад дар шакли нақл ё ҳикоя, ахборот, ҷавоби пурсиш, номбаркуйӣ, эълон ва ғайра зоҳир шавад, ки ҳар кадоми онҳо дар навбати худ ҳелҳои гуногуни ўслубӣ дорад. (Масалан, ахбор метавонад дар шакли рапорт, арз, шикоят, огоҳӣ, огоҳии ҷиддӣ ва катъӣ ва ғайра зоҳир шавад).


Баъзан ба туфайли семантика, соҳти грамматикий ва оҳангӣ “ҳосасӣ” хитоб низ чун як типи маҳсуси гуфтор ҷудо карда мешавад. Хитоб дар ҷараёни мубодилаи афкор аз ти�ои асосӣ фарқ мекунад. Ҳитоб, бешубҳа, категорияи оҳанг аст, аммо вай ҳамеша бо тобишҳои маъноҳои экспрессивию эмоционалий ҳамроҳ мебошад. Сабаб ҳамин аст, ки ҳар се навъи асосии гуфтор (ахбор, пурсиш ва ангезиш) бо оҳангӣ хитоб амалӣ шуда метавонанд.

а) Оҳангӣ ахбор

Оҳангӣ ахбор навъҳои гуногуни ҳабар — ҳабари соғ, нақл, шикоят, рапорт ва ғайраро дар бар мегирад. Навъҳои гуногуни ахбор аз ҷиҳати услуби фонетикий (фоностилистика) фарқ кунанд ҳам, аз лиҳози ташқили соҳти оҳанг тобеи як типи маъмултарини оҳанг—оҳангӣ ахбор мебошанд. Муҳимтарин нишонаи ҳамаи навъҳои ҳабар оҳангӣ томи баҳиррасанда мебошад.

Оҳангӣ ахбор вобаста ба овози гӯянда (овози паст ё баланд) метавонад аз сатҳи дуюм ё сеюм сар шавад ва дар тӯли талаффузи фраза ба тағириоти бешу кам дучор гардад, vale вай ҳамеша майли пастшавӣ дорад. Тарҳи оҳангӣ фразаи бо тартиби маъмулии калима ва бе тобишҳои эҳсосӣ талаффузшудаи тоҷикӣ ба таври зер аст: оҳанг аз сатҳи миёна сар шуда, то маркази маънои оҳангӣ унсурҳои оҳанг таквият пайдо мекунанд ва оҳанг ба авҷ мерасад. Баъд аз ин қисми марказӣ унсурҳои оҳангӣ рӯ ба сустшавӣ мекунанд ва оҳанг то сатҳи поёնтарин паст шуда, барои ба вуҷуд овардани танғис шароит фароҳам меоварад (расми 4). Қисми томарказӣ ва баъдмарказии оҳангӣ ҳатти мавҷдорро мемонад, ки дар он мавҷҳо ҳичкоҳои заданокро далолат мекунанд: наво бо навбат дар ҳичкоҳои заданок баланд шуда, дар ҳичкоҳои безада паст мешавад (расми 4). Дар ин маврид навою қувва метавонанд ҳамдигарро тақмил диханд: он ҷо ки наво паст аст, қувва тақвият пайдо мекунад ва баръаке. Чунин.

хүсусият бештар барои қисми томарказии фраза хос аст. Дар қисми баъдимарказӣ дар сурати мавҷуд будани якчанд калима оҳанги пастшави умумии чумла задай калимаро мутобики ҳуд месозад.



Расми 4. Оҳанги аҳборӣ. Матн: 105. Бобо омад. 106. Бахор гузашт.

Гуфтори аҳборӣ ду навъи асосӣ дорад: яктаркиба ва дутаркиба, ки ҳар қадоми онҳо дорои шаклҳои тасдиқӣ ва инкорӣ мебошанд.

Дар фразаи яктаркибай аҳборӣ ягон факти ҳаёти моддӣ тасдиқ ё инкор карда мешавад. Оҳанги яктаркибай аҳборӣ бо он фарқ мекунад, ки тарҳи умумии оҳанташ яклухт аст.

Фразаи яктаркибай аҳборӣ ин ё он ҳодиса ё воеаи ҳаётро зикр мекунад ва бештар ҳангоми тавсифи ин ё он воеа, ҳодиса, эълонҳо, дар ҳондан истифода мешавад. Дар ҷунин мазридҳо предметҳо, ҳодисаҳо, воеаҳо эҳтиёҷ ба ҷудо кардан надоранд. Дар ин гуна гуфторҳо муқобилгузории субъект ва предикати мантиқӣ мушоҳида намешавад. Аз ҳамин рӯ, ин навъи фразаҳо наҳои нисбатан ҳамвор ва тарҳи яклухти оҳангӣ доранд. Тарҳи умумии оҳанги фразаи дутаркиба болорави пастшав аст.

Фразаи дутаркибай аҳбории тоҷикӣ аз ду қисми оҳангӣ иборат аст: болорав ва пастшав (расми 5). Шикасти тарҳи умумии оҳанг ва ҷудо шудани ин қисматҳо дар ҳичрои заданоки калимае ба амал меояд, ки қисми болорав бо он тамом мешавад. Дар фразаҳои аҳборие, ки бо тартиби маъмули калима талаффуз мешаванд, қисми болорави оҳанг ҳамеша пеш аз қисми пастшав меояд. Қисми болорави оҳанг як навъ ҳабаре мебошад, ки интизорӣ (маъталро) талаб мекунад ва бо наҳои баландтарин талаффуз мешавад. Пас аз қисми болорав танфис ба вуҷуд меояд, ки он ё дар шакли катъи талаффуз (танфиси беовоз) ё ба сурати кашиши садо-

ноки охири қисми болорав (танфиси овозӣ) зохир мегардад. Қисми пастшави оҳанги ахборӣ як навъ ҷавобе ба қисми аввали он мебошад. Ин қисм аз навои баланд (вале аз қисми болорав пасттар) сар шуда, бо навои паст ба охир мепрасад.

Тазоди байни ин қисматҳо ҳар қадар равшан бошад, унсурҳои оҳанг пеш аз танфис ҳамон дараҷа тақвият пайдо мекунанд ва равшантар зохир мегарданд.



Расми 5. Оҳанги дутаркибаи ахборӣ. Матн: 107. Бобо бобо дорад.

Аммо мавҷудияти танфис ҳамеша шарт нест. Ин ду қисми фразаро шикасти тарҳи оҳанг метавонад фарқ кунонад. Сатҳи умумии навои қисми пастшавии фраза хеле паст аст. Аз ҳамин сабаб дар байни қисматҳои фраза фосилаи қобили таваҷҷӯҳӣ наво мушоҳида мешавад.

Қисматҳои болораву пастшави фразаи ахбории дутаркиба метавонанд як ё якчанд синтагмаро дарбар гиранд, вале онҳо тобеи як тарҳи умумии оҳанг мебошанд: синтагмаҳои қисми болорав бо навои болорав ва синтагмаҳои қисми пастшав бо навои пастшав гуфта мешаванд.

б. Оҳанги пурсиши

Гуфтори пурсиши дар забони тоҷикӣ қолаби маҳсуси синтаксисӣ надорад ва оҳанги пурсиши тоҷикӣ дорон тарҳи ягонаю доимӣ нест. Тарҳи умумии оҳанги пурсиширо навъ ва мақсади пурсиши, иштироқи воситаҳои лексикию грамматикий дар ташкили пурсиши, дараҷаи заданокӣ ва мавқеи онҳо дар (аввал, мобайн ва охири) соҳтмони фразаи пурсиши муайян менамояд. Бо вуҷуди роҳҳо ва тарзҳои гуногунаш воситай асосии ташкили пурсиши тоҷикӣ оҳанг мебошад. Вай ғоҳо мустақилона, ғоҳо дар якҷоягӣ бо воситаҳои дигари лексикию грамматикий дар ташкили пурсиши иштирок намуда, ҳелҳои гуногуни ин оҳангро ба вуҷуд меорад.

Дар забони точкىй пурсиши аз цихати сохти синтаксисий навъхой гуногун дорад ва онҳо ба таври зер ташкил мешаванд.

а) **Пурсиши умумий** бе иштироқи вотитаҳои лексикӣ ташкил мешавад ва ҷавоби тасдиқӣ («ҳа») ё инкории («не»)-ро талаб мекунад. Ин навъ пурсиши ду ҳел дорад: а) бо тартиби маъмулии (объективии) қалимаҳо: 108. Падару модар дорӣ? — пурсид Олег Иванович. (Ю. Акобиров), 109. Давлат Сафоев туй? (Ф. Ниёзӣ).

б) бо тартиби чаппай (инверсионии) қалимаҳо: 110. Сар кунем маҷлисро? 111. Бас кунам хонданро?

Воситаи асосии ташкили ҳар ду навъи пурсиши оҳанг мебошад, аммо тарҳи умумии оҳанг дар ин ду навъи пурсиши фарқ мекунад. Фарки байни ин ду навъи пурсиши ва оҳанги онҳоро маркази маъноии фраза ҷуайян мекунад. Дар пурсиши маъмулии ғайриинверсионӣ маркази маъноии фраза ҳабар аст, ки дар оҳири чумла ҷой мегирад ва аз ҳамин рӯ, оҳанги ин типи пурсиши болорав аст. Оҳанги болорав аз сатҳи якум ё дуюми миёна сар шуда, нисбатан ҳамвор (ё бо баязе тағъироти ҷузъӣ) то маркази маъно давом мекунад. Дар маркази маъно якбора баланд мешавад, аммо нуқтаи /ҳиҷои/ авчи оҳанг метавонад фарқ кунад. Оҳанг дар ду ҳиҷои ҳабар: ҳиҷои аввал /заданок/ ё оҳир баланд шуда метавонад. Вобаста ба ҳиҷои авчи оҳанг ду шакли оҳанги пурсиши умумӣ ба вучуд меояд: а) оҳанги болорави ҳолис, б) оҳанги болорави пастшав. Дар оҳанги болорави пастшав қисми асосии фраза бо навои болорав талафғуз мешавад. Ҷузъи пастшави он қисми нисбатан ҳурди фразаро дар баргирифта, танҳо бо қисми безадаи ҳабари феълий маҳдуд мегардад. Қисми безадаи ҳабари феълий вобаста ба микдори компонентҳо ва таркиби ҳичогиашон аз як ё якчанд ҳиҷои иборат шуда метавонад (расми 6). Бо вучуди ин ҳатти умумии оҳанг болорав аст ва ин навъи оҳангиро як навъи оҳанги болорав ҳисобидан бехтар аст.



Расми 6. Оҳанги болораву пастшави пурсиши. Матн: 112. Сардор омад? 113. Борон гузашт?


Ин ҷавъи оҳанги болорав пурсиши холисро бе тобишҳои иловагии маънӣ ифода мекунад ва барои фразаҳое ҳос аст, ки дар онҳо гурӯҳи предикативиро ҳабари феълий ё ҳабарҳои номие, ки бо бандакҳои ҳабарӣ /-ам, -ӣ, -аст/ буд, мебошад/, -ем, -ед, -анд/ омада бошанд, ташкил медиҳад.

Дар пурсишҳои умумӣ оҳанги болорави соғ дар мағридҳое ба амал меояд, ки ба пурсиш тобиши маънӣ иловагии ҳавасмандӣ (ё тобиши дигар) илова шавад. Муқ. шавад:

114. Сардор¹⁴ "омад? /пурсиши холис/.

115. Оардор омад? /пурсиши бо тобиши ҳавасмандӣ/.

Дар пурсиши бо тобиши ҳавасмандӣ /ё интизорӣ/ тархи оҳанг аз аввали фраза то ҳабари феълий мисли пурсиши соғ аст, аммо дар ҳабар оҳанг аз ҳичои аввали он сар карда, то ҳичои охираш тадриҷан боло меравад ва дар ҳичои охир ба авҷ мерасад (расми 7).



Расми 7. Оҳанги болорави пурсиш. Матн: 116. Сардор омад?

117. Маҷлис сар шуд?

Фразаҳои пурсишие, ки ҳабари онҳо ба воситаи хиссаҳои номии нутқ ифода шуда, бандакҳои ҳабариро нағирифтааст, низ бо оҳанги болорави холис талаффуз мешаванд ва пурсиши умумро бе тобишҳои иловагии маънӣ ифода мекунанд:

118. Ин дастҳати шумо?

119. Падарат муаллим?

120. Бобоят дұхтур?

121. — Барот?

122. — Бистум?

123. — Сафед?

Пурсишҳои умумие, ки дар ташкили онҳо хиссаҳои -мӣ, -чи иштирок мекунанд, низ бо оҳанги болорав талаффуз мешаванд.

Ҳиссачаҳои -мӣ ва -чӣ мустақилияти маънӣ надорад. Зада қабул намекунанд ва аз ҳамин рӯ, алоҳида маркази маъною оҳанги фразаро ба вуҷуд оварда наметавонанд. Маркази маъноии чумларо унсури пеш аз ин ҳиссачаҳо омадаи фраза ташкил медиҳад. Ин ҳиссачаҳо чун энклитикаҳо ба унсури асосӣ ҳамроҳ шуда, якҷоя талафуз мешаванд:

124. Дарс сар шуд-мӣ?

125. Ба хона дароем-чӣ?

Бо вуҷуди ин ин ҳиссачаҳо (алалхусус-мӣ) дар бисъёер мавридҳо дар нуктаи авчи оҳанг ҷарор мегиранд. Дар пурсишҳое, ки ин ҳиссачаҳо иштирок мекунанд, тархи оҳанг мисли нағъҳои оҳанги болорав то маркази маънӣ нисбатан ҳамвор аст, аммо дар маркази маънӣ ба авҷ мерасад ва баробари ба ин ҳиссачаҳо расидан якбора ба боло мечаяд. Дар натича як тархи оҳанги сезинадори дорои қисмҳои ҳамвор, авҷ ва ҷаҳиш ба боло пайдо мешавад.


Ин ҳиссачаҳо дар ташкили маънӣ асосии пурсиш саҳме надоранд ва як навъ воситаи зиёдатӣ ба назар мерасанд зоро аз набудани онҳо маънӣ пурсиш зарар намебинад:

126. Дарс сар шуд-мӣ?

127. Дарс сар шуд?

Оҳанге, ки дар ташкили он ин ҳиссачаҳо иштирок мекунанд, оҳанги пурсиши умумиро бо тобишҳои иловагии ҳавасманӣ, интизорӣ ва амсоли инҳо ба хотир меорад.

Оҳанги пурсишҳои умумии инверсионӣ акси оҳанги зикршуда аст. Дар гуфтарҳои инверсионӣ ба туфайли инверсия маркази маъноии гуфтар (ҳабар) ҷояшро тағъир дода, ба аввали (ё мобайни) фраза мекӯчад. Ҳабари феълии чумла дар ин ҳолат задаро танҳо дар ҳичкои (ё ҷузъи) якумаш қабул мекунад. Аз ҳамин рӯ, оҳанги ин навъи чумлаҳо аз нуктани баландтарин (ҳичкои аввали ҳабар) сар шуда, тадриҷан паст мешавад. Қисми оҳири оҳанги ин навъи пурсиш оҳири гуфтори аҳбориро ба хотир меорад (расми 8).



Расми 8. Оҳанги пурсиши бо тартиби ҷашни аъзоҳои чумла.
Мати: 128. Омаданд меҳмонон? 129. Сар шуд маҷлис?

б) Пурсиши хусусӣ бо иштироқи воситаҳои ёриясонӣ грамматикий (бештар бо ёрии ҷонишинҳои саволӣ ва зарфҳои ҷонишинӣ) ташкил шуда, ҷавоби муфассалро талаб мекунанд. Дар ташкили пурсиши хусусӣ бештар ҷонишинҳои саволӣ ва зарфҳои ҷонишинӣ: кӣ, чӣ, кучо, аз кучо, ба кучо, дар кучо, то кучо, қай, то қай, аз қай боз, барои кӣ, барои чӣ, ҷаро, аз чӣ сабаб, ҷанд, чӣ қадар, чӣ андоза, чӣ ҳел, қадом ҷа амсоли инҳо истифода мешаванд. Семантикаи асосии ҳамаи Ӣн навъ қалимаҳо бо пурсиши алокаманд бошад ҳам, онҳо маънои хусусии гуногуни пурсиши доранд ва ҷиҳатҳои мухталифи предметҳо, ҳолату аломуат ва амалро далолат мекунанд:

- а) барои пурсиши шахсу ғайришахс ҷонишинҳои кӣ, чӣ;
- б) пурсиши объект — қиро, ҷиро, қадом;
- в) пурсиши замон — қай, то қай, қай боз, аз қай;
- г) пурсиши макон — кучо, дар кучо, аз кучо, ба кучо, то кучо;
- д) пурсиши сабабу мақсад — ҷаро, барои чӣ, аз чӣ сабаб, бо қадом сабаб;
- е) пурсиши аломуату амал — чӣ ҳел, чӣ тавр, чӣ гуна, чӣ ранг, чӣ зайл;
- ё) пурсиши миқдору андоза — ҷанд, чӣ қадар, чӣ андоза ва ғайра истифода мешаванд.

Ин қалимаҳо дар соҳтмони фразаи пурсиши ҷои муайян надоранд. Аксарияти мутлаки онҳо метавонад дар аввал, мобайн ва охир ҷумла оянд ва ё алохида пурсишро ташкил диханд. Ҳамаи ин қалимаҳо дар ҷараёни нутқ дар бештари мавридҳо заданок (бо задаи таъқид) талаффуз шуда, маркази маъноии гуфтторро ташкил медиҳанд. Аз ҳамин рӯ, вобаста ба ҷои ин қалимаҳо дар соҳтмони фраза тарҳи умумии оҳанги он ҳиз тағъир мейёбад.

Вобаста ба ҷои қалимаҳои саволӣ дар соҳтмони фраза се навъи тарҳи оҳанги пурсиши хусусӣ ба вуҷуд меояд:

Агар қалимаи саволӣ дар аввал қарор дошта бошад, фраза бо оҳанги пастшав талаффуз мешавад (расми 5).

130. Барои чӣ ҳестӣ? — бо таҳдид пурсид Микола (Ю. Акобиров).

131. — Чӣ гуфтӣ? Ҳоло ту маро саг гуфтӣ?! — таҳдидомез шўрид доруға (С. Улуғзода).


Агар қалимаи саволӣ дар мобайн ояд, фраза бо оҳанги болорави пастшав талаффузи мешавад (расми 6). 132. Ту

аз кай боз дар Тоҷикистон кор мекунӣ? (Ю. Акобиров). 133. — Аспонӣ қиро меорӣ? (С. Улугзода). 134: Ту хушбахтии шаҳсии одамро чӣ гуна мефаҳмӣ? (Ю. Акобиров).

Агар қалимаҳои саволӣ дар охир оянд, тарҳи умумии оҳанги фраза болорав мешавад: 134. — Хуб, зиндагӣ чӣ хел? — ба пиёла чой рехта пурсиҷотиби партком (Ю. Акобиров). 135. — Ҳа, боз ин кист? (С. Улугзода).

Оҳанги болорав ва пастишав ба ду навъи оҳанги пурсиши умумӣ (расмҳои 7 ва 8) монанд аст, аммо оҳанги болораву пастишав дигар аст.

Оҳанги болораву пастишави пурсиши умумӣ, чи тавре жи зикр шуд, барои фразаҳои пурсишие хос аст, ки дар онҳо қалимаи саволӣ дар мобайн меояд. Дар ин гӯза фразаҳо оҳанг аз аввал то маркази маъно — қалимаи саволӣ тадриҷиан баланд мешавад (ё ба таври ҳамзор давом мекунад). Дар ҳичои заданоки қалимаи саволӣ якора баланд шуда, тез (дар ҳудуди ду—се ҳичо) пасти мешавад ва шакли қисми охир пурсиши аҳбориро мегирад. Гумбази тарҳи оҳанг маъмулан бо қалимаи саволӣ маҳдуд мешавад. Қалимаи саволӣ дар соҳтмони ҷумла ҷобаста ба таркиби лёксикю синтагматикиаш дар марказ: ё наздиқтар ба аввал, ё ба охир ҷумла қарор мегирад. Ҷобаста ба ҳамин гунбази оҳанги ҷумла ҷои ҳудро тафъир медиҳад ва қисмҳои томарказӣ ба баъди марказии ӯҳанг ҳаҷму андозаи ҳудро дигар мекунад (расми 9).



Расми 9. Оҳанги пурсиши ҳусусӣ. Матн: 136. Ту аз кай боз дар Тоҷикистон кор мекунӣ?

Оҳанги болораву пастишави пурсиши ҳусусӣ бо ҳамин ҳусусият аз оҳанги болорави пурсиши умумӣ, ки қисми баъди марказӣ низ дорад, фарқ мекунад.

Дар ташкили гуфторҳои пурсиши метавонанд ду ё зиёда қалимаҳои саволӣ истифода шаванд: 137. Ӯ аз кӣ чӣ ҳариддааст ва ба кӣ чӣ фурӯҳтааст (С. Айнӣ). Дар ин маврид дар

байни пурсишҳо муносибати тазоди пайдо шавад ҳам, яктои онҳо (пурсиши дуюм) маркази маънӣ қарор мегирад ва оҳанги фраза ба навъи тавсифшуда монанд мешавад.

Дар хусуси саҳми калимаҳои пурсишӣ сухан ронда, бояд дар хотир дошт, ки дар ҷаравӣ нутқ онҳо ҳамеша заданок нестанд ва маркази оҳангию маънӣни фразаро муайян карда наметавонанд ва ба тархи умумии оҳанг таъсир намерасонанд. Масалан, дар ҷумлаи 138 «Чаро ҳудат бардошта овардӣ, отай Ҳасан?» (С. Улуғзода) ба туфайли мӯқобилгузорӣ задаи таъкидро қалимаи ҳуд қабул ҷардааст, ки он маркази маъноиро ташкил медиҳад. Пурсишҷонишини «чаро» бошад, мисли унсурҳои дигари фраза тобеи тархи умумии оҳанг мебошад.

в) **Пурсиши мӯқоисавӣ** ба воситаи мӯқоисаи ин ё он предмет, амалу аломат ва ҳолати номаълум бо ин ё он предмет, амалу аломат ва ҳолати аз гузашта маълум соҳта мешавад:

139. Ту шеър менависӣ, 140. Мусикӣ ҳам менавозӣ? 141.— Парвиз ҳамаи имтиҳонхоро бомуваффакият супорид. 142. Аммо Шоҳин? (Шоҳин?, ё Шоҳин-ҷӣ?).

Хусусияти ҳоси ин навъ пурсишҳо ин аст, ки онҳо бе контексти ҳуд — ҷумлаи пешина вуҷуд дошта наметавонанд. Ҷумлаи пурсишӣ тӯё давоми мантиқии ҷумлаи пешина буда, як навъ ҷумлаи нотамомро ба хотир меоранд, ки ба ҷумлаи тамомшуда (ахборӣ) мӯқобил меистад. Хусусияти дигари ин навъи пурсишҳо ин аст, ки дар онҳо ҳиссачаҳои -ку, ҳам ва -ҷӣ дар ҳар ду ҷумла ба таври ҷуфт истифода мешаванд. Маъмулан ҳиссачаи -ку дар ҷумлаи пешина, «ҳам» ва «ҷӣ» дар ҷумлаи савоӣ меоянд:

143. Ту шеър-ку менависӣ. 144. Мусикӣ ҳам менавозӣ?

145. Ту ба театр-ку рафтан намехоӣ. 146. Кино равемҷӣ?


Мӯқобилистии ҷумлаи пурсишӣ бо ҷумлаи пешина дар оҳанги онҳо низ мушоҳида мешавад. Вобаста ба мақсади гуфтор ин ҳиссачаҳо ҷар ҳар ду ҷумла ҷои ҳудро озодона тағъир медиҳанд. Онҳо калимаҳои мӯқобил гузошташударо ҳамроҳӣ ҷарда, дар аввал, мобайн ва охир ҷумла смада метавонанд, аммо онҳо ба оҳанги умумии ҷумла тағъироти ҷолиби қайд дароварда наметавонанд. Тархи умумии оҳангӣ ин тип пурсишҳоро ҳабар муайян мекунад. Ҳабари ин навъ пурсишҳо дар охир меояд ва оҳанги умумии ҷумлаи пурсишӣ мисли як шаклӣ оҳангӣ пурсиши умумӣ болорав аст ва он бо оҳангӣ пастшави ҷумлаи аввал мӯқобил меистад.

г) Пурсиши хилофй ба воситай мүкобилгузории ду ё зиёд да предмет, амал, холат ва аломати юмаълуми бо ҳам зид ташкил мешавад ва аз ду ҷавоби мухолифи яқдигар якери талаф мекунад. Дар ташкили пурсишиҳои хилофй хиссачаи «ё» ҳамкорӣ мекунад. Ин хиссача дар ин маврид дар байнин аъзоёни тазод ҷо мегирад. Муносабати тазод дар байнин аъзоёни гуногуни чумла зохир шуда метавонад.

147. Шумо гармиро дӯст медоред ё сардиро? 148. — Вай ҳамин вартиш буд-мй ё дигараш? (С. Улуғзода). 149. — Отай Ҳасан, ҳобӣ ё бедор? (С. Улуғзода). 150. Ин ҷандумин бор? Садум ё саду якум? (Ю. Акобиров).

Пурсиши хилофй аз ҷиҳати маъно ва соҳти синтаксисӣ ба пурсиши умумӣ монандӣ дорад. Вай танҳо бо қисми дуҷуми ҳуд, ки бо қисми якум бо пайвандаки «ё» пайваст мешавад, фарқ мекунад.

Қаробати маъною синтаксисии пурсиши хилофй бо пурсиши умумӣ дар оҳанг низ инъикос мешавад. Қисми аввали пурсиши хилофй (то пайвандак) мисли оҳанги пурсиши умумӣ дори оҳанги болорав аст, вале қисми дуюми он бо навои пастишав талаффуз мешавад. Тархи умумии оҳанги ин навъ пурсиши болорави пастишав аст. Ин навъ оҳанг бо оҳанги фразаҳое, ки маркази маънои онҳо дар мобайн аст, монандӣ дорад. Мазмуни асосии пурсиши хилофй дар қисми якум (пеш аз пайвандак) ифода мешавад. Қисми дуюм як навъ илова ба мазмуни қисми аввал аст. Бо вучуди ин тархи умумии оҳанг, муносабати тазоди ҷунин пурсиши дар шакли ду марказ дар қисми якум ва дуюми фраза ҳамеша маълум аст (расми 10). Ин ду марказ ҷаҳонда ба лаҳзаи нутқ аз ҷиҳати вазни маъною оҳангӣ бо яқдигар табдил шуда метавонанд.



Расми 10. Оҳанги пурсиши хилофй. Мати; 152. Мехмонон имрӯз меоянд ё фардо?

Агар маркази дуюм ҳам бо оҳанги баланд талаффуз шавад, оҳанги фраза дутаркиба мешавад. Дар ҷунин фраза

маъни хилофии чузъх мемонад, аммо ба туфайли оҳанги болорав маркази якум шакли нотамомро мегирад.

д) **Пурсиши тақрорӣ** ба воситаи тақрори пурсиш ташкил мекардад. Пурсиши тақрорӣ метавонад бо ёрии калимаи са-вой ё бе иштирохи он сохта шавад.

Дар пурсиши тақрорӣ калимаҳои са-вой ширкат дошта метавонанд:

153. Шумо ҷандсолаед? — 154. Ман ҷандсолаам? 155. — Чилсола. 156. Ин асари кист? 157. — Ин асари кист? 158. — Асари Аҳмади Дониш. 159. Шумо чӣ хел ӯро намешиносад? — 160. Ман чӣ хел ӯро намешиносам? 161. — Ман ӯро надидаам.

Чумлаи аввали пурсишӣ мисли чумлаҳои маъмулии са-вой (бо калимаи са-вой) вобаста ба мақсади пурсиш ва ҷои калимаи са-вой оҳанги болорав, паствав, ё болорави паствав дорад, аммо пурсиши тақрорӣ одатан бо оҳанги болорав талаффуз мешавад. Наво дар ҷунин пурсишҳо дар ҳичои охир авҷ мегирад. Оҳанг аз аввали чумла то ҳичои охирӣ он — нуқтаи авҷ нисбатан ҳамвор давом мекунад. Ин тип оҳанг ба навъи дуюми оҳанги пурсиши умумӣ, ки тобиши ҳавасмандию мунтазириро ифода мекунад, шабоҳат дорад.

Пурсишҳои тақрорие, ки бе калимаи са-вой сохта мешаванд, низ бо ҳамин хел оҳанг талаффуз мешаванд:

163. Доруро ёфтед? 164. — Доруро ёфтам? 165. — Не наёфтам. 166. Операи нав маъқул шуд? 167. — Операи нав маъқул шуд? 168. — Ҳа, операи хуб!

Шакли мураккабтари пурсиши тақрорӣ пурсиши навъи зер аст:

169. План иҷро шуд? 170. — План иҷро шуд? 171. — Барфу боронро надидӣ?

Дар ҷунин фразаҳо маъни асосӣ (пурсиш ва ҷавоби он) дар чумлаи якум ва сеюм мутамарказ мешавад, ки онҳо бо ҳам муносабати тазоддоранд: чумлаи якум пурсиш ва чумлаи сеюм ҷавоби он аст. Аз ҳамин рӯ, ин ду чумла талаффузи равшани са-вой доранд. Чумлаи дуюм аз рӯи тарҳи оҳангаш ба оҳанги нотамон монанд аст, ҷале сатҳи навои он пасттар ва ба оҳанги ахборӣ наздиқтар аст. Ин фраза ҷун як қисми (нотамоми) чумлаи сеюм зоҳир мегардад.

в. Оҳанги ангезиш

Оҳанги ангезиш ё амр барои фразаҳои хос мебошад, ки гӯянда ба воситаи онҳо шунавандаро тавассути навъҳои гу-

ногуни амр (амр, фармон, илтимос, ходиши, маслиҳат, огоҳи ва ғайра) ба ичрои коре бармеангезонад, водор мекунад.

Дар забони тоҷикӣ оҳанги ангезиш дар се типи асосии ҷумлаҳо равшантар зоҳир мешавад:


а) ҷумлаҳои амрие, ки ҳабари онҳо бо шакли сиғаи амрии феъл ифода мешавад: 172. Бандед ўро! 173. Китобро ҳонед!

б) ҷумлаҳои амрие, ки дар онҳо барои ифодаи амр хиссаҳо, феълҳои ифодакунандай маъноҳои иродавӣ ба кор бурда мешаванд: 174. Қани, тезтар сар қунед! 175. Бигузор, ўаз ин ҷо равад!

в) ҷумлаҳои нопурраи амрие, ки дар онҳо ҳабар истифода намешавад, вале дар назар дошта мешавад: 176. Тезтар! 177. Ҳомӯш! 178. Баъс! 179. Марҳамат, як ҷиёла ҷой!

Дар забони тоҷикӣ оҳанги ангезиш низ баръакси оҳанги ахбор тарҳи ягонаву муайян надорад. Тарҳи оҳанги ангезишро мисли оҳанги пурсиш маркази маънӣ муайян мекунад. Вобаста ба маркази маънӣ дар ҷумлаҳои амрии дӯнавъи асосии оҳанги ангезишро метавон қайд кард.

а) Оҳанги пастшав барои ҷумлаҳои амрие хос мебошад, ки бо шакли амрии феъл сар мешавад. Дар ин шаклҳои феълӣ, ки маркази маънӣ ва оҳангии ҷумларо ташкил мебиҳанд, задаи фраза дар ҳичои аввал меояд. Аз ҳамин сабаб оҳанги амр бо навои баландтари ҷумла, аз сатҳи чорум сар шуда, зина ба зина паст мешавад ва бо сатҳи пасттарин мерасад, ки он аз интиҳои ҷумла дарак медиҳад.




Расми 11. Оҳанги пастшавии ангезиш. Матн: 180. Гиред ўро!
181. Ҳонед мактубро!

Ибтидои баланд ва интиҳои бисъёр пасти оҳанги ангезиш ва вобаста ба ҳамин фосилаи қалони оҳанг ин дӯнавъи амриро аз оҳанги ахбор фарқ мекунонанд, вале ба оҳанги пурсиш, ки бо қалимаи саволӣ оғоз мешаванд, наздиқ месозад. Аммо оҳанги амр аз оҳанги ин дӯнавъи пурсиш фарқ мекунад: дар ҷумлаҳои амрии оҳанг аз сатҳи баланд сар мешавад ва тад-

ридан, ба таври ҳамвор паст мешавад; дар ҷумлаҳои турсиши оҳанг аз сатҳи баланд сар мешавад, аммо бисъёр тез, дар тӯли як-ду ҳичро гоён мефарояд ва баъд нисбатан бетағир то охир давом мекунад.


б) Оҳанги болорави пастшав барои ҷумлаҳои амрие хос аст, ки бо тартиби маъмули қалима талаффуз мешаванд. Дар ҷунин ҷумлаҳо ҳабар дар ҷои маъмулии ҳуд, дар охири ҷумла меояд ва оҳанг аз сатҳи паст (дуюм) сар карда, то ҳабар маркази оҳанги ҷумла баланд мешавад. Дар ҳичон заданоки қалима ё синтагмае, ки



Расми 12. Оҳанги болорави ангезиш. Мати; 182. Тараддуватро дидан гир!

маркази маъни фразаро ташкил медиҳад, ба авҷ расида, пас аз он рӯ ба пастшавӣ мекунад (расми 12). Қисми пастшави ин навъи оҳанги амр ҷообаста ба таркиби ҳичогии ҳабар (шакли феълий) ва ҷои задаи фраза аз як ё якчанд ҳичро иборат мешавад. Ин навъи оҳанги ангезиш ба оҳанги ахборӣ шабоҳат дорад.

в) Оҳанги болорави ангезиш доираи нисбатан маҳдуди истеъмол дорад ва танҳо барои ҷумлаҳои амрие хос аст, ки дар онҳо ҳабар бартамом истифода нашудааст ё қисман омадааст. Масалан, дар ҷумлаи амрии «Марҳамат, як пиёла чой» ҳабар мавҷуд нест, вале дар ҷумлаҳои навъи Ҳомӯш! Бас! ба амсоли онҳо факат ҷузъи номии ҳабар омадааст: (Ҳомӯш бошед! Бас кунед!) Бинобар мавҷуд набудани ҳабар ё қисми феълии он (қисми поёнрави оҳанг) оҳанги ин тип фразаҳо болорав аст ва оҳанги нотамомро ба хотир меовоарад (расми 13).



Расми 13. Оҳанги ангезиш. Мати; Ҳомӯш! Оҳиста! Як пиёла чой!

Агар дар чунин чумлахо хабар (феъл ё чузъхой феълй) баркарор шаванд, оҳанги онҳо болорави пастшав мешавад: Хомуш бошед! Оҳиста гап занед! Як пиёла чой гиред!

Дар чумлаҳои амрӣ низ истифодаи задаи таъкид им-конпазир аст. Истифодаи задаи таъкид тархи умумии оҳангҳои зикршударо тағъир медиҳад. Масалан, агар чумлаи Гапро бас кунед!-ро бо оҳанги маъмулии амр гӯем, дорон оҳанги болорави пастшав мешавад ва агар қалимаи аввали онро ба воситаи задаи таъкид ҷудо ҷунем, ин чумла бо оҳанги пастшав талаффуз мегардад.

Ҷумлаҳои амрӣ ба туфайли семантикаи хосашон дар нутқ моили талаффузи ифоданоку эмоционалӣ мебошанд. Иловашавии тобищҳои гуногуни маънии эҳсосӣ низ тархи умумии оҳангро тағъир медиҳад. Масалан, оҳанги амри катъӣ, ки радиопазир аст, (Тез дастонашро бандед! — фармон дод сардор) аз оҳанги амри навозишкорона (184. Бигир садқаат шавам, духтари ҷоошино!) фарқ меқунад.

г. Оҳанги муроҷиат (муҳотаб)

Оҳанги муроҷиат (муҳотаб) — қалима ва ибораҳое, ки адресати (ба кӣ равона карда шудани) нутқро ифода мекунанд, аз соҳти оҳангии қисмҳои дигари чумла фарқ меқунад. Вай бештар ба оҳанги қалима ва ибораҳои иловагии чумла шабоҳат дорад.

Дар муроҷиат бештар исмҳо, ки номи шаҳс, предметҳои ҷондору бечон, ҳодисаҳои вожеахои гуногуни табиатро ифода мекунанд, истифода мешаванд. Ин гуна қалимаҳои ва ибораҳо дар қисмҳои муҳталиф (аввал, мобайн ва охир)-и чумла истеъмол шуда, тархи оҳаниги гуногун доранд.

Муроҷиат аз як ё якчанд қалима иборат шуда, синтагмаҳои яккалимагӣ ё ҷандкалимагиро ба вуҷуд меоварад. Оҳанги муроҷиат ба ҷони қалима ва ибораи ифодакунандай муроҷиат дар тархи умумии оҳант вобаста аст.

Агар муҳотаб бо қалимаҳои ифодакунандай муносибатҳои хешутаборӣ, дустона ҳамроҳ ояд, ин қалимаҳо ба синтагмаҳои гуногун ҷудо намешаванд, балки дар якчояғӣ бо қалимаҳои асосӣ як синтагмаро ташкил медиҳанд.

185. Додарам Салимҷон, шумо аз ин кор хабар надоред?


186. Акои Мирзо, ба шумо чӣ шуд?

Агар ин гуна қалимаҳо баъд аз муҳотаб оянд, низ бо он як синтагмаро ташкил медиҳанд ва унсурҳои оҳанг дар

хичои заданоки ҳамин қалима афзалият пайдо мекунанд, вале маркази маъни чумла дар ҷои дигар аст.

189. Сайд-ако, шумо ин гапҳоро нагӯед!


Агар муроциат дар аввали чумла ояд, вобаста ба тарки-баш дар як (ё бештар) синтагма талаффуз мешавад. Дар чунин мавридҳо баъди муроциат танғиси нисбатан тӯлонӣ падид меояд, задаи охири (ё аввали) синтагма бештар так-вият пайдо мекунад, садоноки хичои заданок қашидатар та-лаффӯз мешавад. Дар ҷудо ҷардани синтагмай муроциат маҳз саҳми қувваю шиддатнокӣ қалон аст. Навои муроциати аввали чумла нотамом ва болорав аст:



Расми 14. Оханги муроциат дар гуфтори ахборӣ. Матн:

190. Дӯстони азиз, ман бароятон ҳабари хуш овардам.

Агар қалимаи (синтагмаи) муроциат дар охири чумла ояд, оханги он тобеи тархи умумии оханги чумла тардида, бо оханги нотамом (дар чумлаи саволӣ) в том (дар чум-лаи ахборӣ ва ангезишӣ) талаффуз мешавад (расми 15).



Расми 15. Оханги муроциат дар охири фраза. Матн:

191. Ман ўро намешиносам, дорад!

Унсурхой оханги мухотаби охири чумла нисбат ба мухотаби аввали гуфтор заъифтар аст. Наво паст, танфис кутохтар мешавад ва ин ҳолат гоҳо боиси он мешавад, ки мухотаби охири чумла ба қисми пеш аз худаш омада муттаҳид гардида, як синтагмаро ташкил медиҳад.

Мухотаб метавонад тархи умумии охангро шикаста, дар мобайни юн қарор гирад. Вай дар ин маврид чун синтагмаи алоҳида аз ду тараф бо танфис ҷудо мешавад. Навои он нисбат ба сатҳи умумии оханти чумла пасттар ва нотамом аст, суръати талаффузи ён тезтар мегардад. Дар ин маврид оханги муроҷиат ба оханги калима ва ибораҳои иловагӣ шаҳодат пайдо мекунад.

Муроҷиат дар талаффуз майли ба қисми пешинаи чумла ҳамроҳ шудан дорад, аммо ба қисми баъдинаи чумла ҳеч гоҳ ҳамроҳ намешавад.

Агар мухотаб чида шавад, оханги он аз аъзои якум тадриҷан боло меравад ва дар ҳичои заданоки аъзои охир ба авҷ мерасад. Дар ин маврид ба оханги чида тобишҳои эмоционали ҳамроҳ мешаванд:

192. **Азизам, ҷонакам, ширинакам**, ту гуноҳҳои маро бу баҳш!

Дар нутқи маъмулӣ дар чумлаҳои мухотабдор (пурсиши, амрӣ, ахборӣ) тобишҳои гуногуни сершумори эҳсосӣ ифода мешаванд. Дар бештари мавриҷҳо ин тобишҳо ба воситаи мухотаб ифода мегарданд. Вобаста ба тобишҳои эҳсосотӣ оханги мухотаб тағыйир меёбад:

193. Дӯсти ман, **муаллим**, шуморо мешиносад.

194. Ана ҳамин ҳел, **муаллим**, шаб мегузараду таб мегузарад (Р. Чалил).

Дар чумлаи 194 мухотаби «муаллим» тобиши эҳсосии таъқидию гиламандӣ дорад ва аз ҷиҳати оҳанг фарқ мекунад: наво дар ҳичои заданоки ин калима якбора ва бо суръаттар баланд мешавад ва фосилаи қалонтари оҳангро ба вуҷуд меорад. Тамдид баъд аз ин калима тӯлонитар аст.

Тобишҳои гуногуни эҳсосотии муроҷиат ҳоҳо дар якҷояӣ бо нидоҳои ифодакунандай ҳолатҳои рӯҳӣ (э, эҳ, мана, оҳҳо, ҳайрият ва ғайра), ҳиссачаҳои гуногун (ҳо, ҳа, бале, рост, ҳамин таъвр, майлаш ва ғайра) ифода мейбанд.

195. **Кани, бародар**, шумо сар кунед!

196. **Ҳамин таъвр, саркор**, гап ҳамин! (Р. Чалил).

Дар ҷунин мавриҷҳо мухотаб бо ин наъвъ калимаҳо дар

як синтагма талаффуз мешавад ва вобаста ба ҷояш дар чумла тарҳи оҳанги жудро мегирад.

197. Майлаш, дӯстон, ман меравам.

198. Албатта, модарҷон, ман бармегардам (Р. Ҷалил).

д. Оҳанги номбарӣ

Оҳанги юмбари (ё номбаркуни) ҳангоми бо тартиб номбар кардани предметҳо, ҳодисаҳо, воеаҳо ва ғайра истифода мешавад. Масалан, ҳангоми ҳисоб бо тартиб номбар кардани ададҳо (як, ду, се, чор ва ф.) ё ҷавобан ба саволе (масалан, ҷавобан ба ҷурши Дар рӯи миз чист?) номбар кардани предметҳо (ашъёи рӯи миз: қофаз, қалам, китоб ва ф.) мо бо оҳанги номбари дучор мешавем.

Дар синтаксис дар зери мағҳуми номбари (чидашавӣ) такроран омадани аъзоҳои чумла (мубтадо, ҳабар, ҳол ва ф.) фахмида мешавад.

Предметҳои номбаршаванд (ё аъзоҳои чидашуда) оҳанги алоҳида доранд.

Аъзоҳои чидаи ҷумларо оҳанг ва пайвандакҳои пайваст-кунанда муттаҳид месозанд. Оҳанг чун воситаи фонетикии таҷзия ва ташкили ҷараёни нутқ ҳамеша дар ҷудо кардани аъзоҳои чида иштирок мекунад, аммо саҳми он маҳз дар мавридиҳо қалон аст, ки аъзоҳои чида бе ёрии воситаҳои грамматикий омада бошанд. Дар ин маврид воситаи ягонай ташкил ва ҷудо кардани аъзоҳои чида оҳанг аст.

Мо бо оҳанги номбари дар мавридиҳо сару кор дорем, ки предметҳо ё аломатҳои онҳо дорои алоқаи пайваст буда, ба тартиб ва паи ҳам номбар мешаванд:

199. Дӯсти ман одами хуб, доно, ростқавал, некандеш ва фурӯтан аст.

Ҳамин қалимâҳо дар таркиби ҷумлаи 200 Дӯсти ман одами хуби донои ростқавли некандеши фурӯтан аст» чида нашудаанд, зеро онҳо ба таври дигар (дорои алоқаи тобеъ) алоқаманд буда, оҳанги дигар доранд. Силсилаи изофи — «одами хуби донои ростқавли некандеши фурӯтан» як синтагмаи алоҳидаро ташкил медиҳад, ки он вобаста ба ҷояш дар тарҳи оҳангии чумла (синтагмаи ибтидо ё синтагмаи интиҳо) ба таври хоси фонетикий ташкил ва талаффуз мегардад. Ҳар як ҷунин синтагма бо танғис тамом шуда, дорои тарҳи муайянни наво, задаи ба худ хос ва суръати муайянни талаффуз мебошад.

Ҳамаи аъзоёни синтагмаи номбари (ба истиснои аъзи

ё синтагми охирин) бо оханги нотамом талаффуз мешаванд. Баландии навои онҳо нисбатан як хел аст. Оханги аъзои (синтагмаи) охирни номбаркунӣ ба чои он дар тархи умумии оханги чумла вобаста аст: агар аъзои охирни номбаркунӣ дар дохили чумла чо гирад, мисли аъзоёни дигари силсила ҳамчун синтагмаи ибтидой бо оханги нотамом гуфта мешавад: ҳичкои заданоки охирни ин синтагма нисбат ба синтагмаҳои дигар навои баландтар, дарозии бештар, танфиси тӯлонитар дошта, бо шиддатнокӣ ва равшани бештари талаффузи худ фарқ мекунад (расми 16).



Расми 16. Оханги номбарӣ. Матн: 201. Муҳочироми гармӣ, дарвозӣ, ҳуҷандӣ, уротеплагӣ, фарғонагӣ ва дигарон (дар он чо ҷой гирифта буданд).

Агар аъзои охирни силсилаи номбарӣ дар охирни чумла карор гирад, тобеи тархи умумии оханги чумла буда, бо оханги ахборӣ ё саволӣ талаффуз мешавад: Мо зироати гуногун мекорем: пахта, гандум, зазир, шолӣ ва арзан.

Агар дар силсилаи номбарии аз ду аъзо иборатбуда аъзоёнаш бо пайвандаки ва, ё, -у (-ю) пайваст шуда бошанд, аъзоҳои силсила бе танфис дар як синтагма ва вобаста ба ҷояшон дар чумла бо оханги нотамом (дар дохили чумла) ё том (дар охирни чумла) талаффуз мешаванд:

202. Майсара ҳайрон, парешон, нолон.

203. Майсара занӣ мешчашму мушкинмӯй, қадбаланду сафедрӯй буд.

Дар мисоли (202) калимаи охири номбарӣ нолон, ки дар охир омадааст, бо оҳанти афтон /тот/ ва қалимаи сафедрӯй (203) дар дохили ҷумла бо оҳанги бolerav /нотамом/ талаффуз мешаванд.

Агар силсила ду ё бештар аъзо дошта бошад ва ду аъзои охири он бо пайвандакҳои ва, -у (-ю) пайваст гарданд, онҳо як синтагмаро ташкил дода, вобаста ба ҷояшон дар ҷумла ба оҳанги нотамом /дар дохил/ ё том /дар охир/ талаффуз мешаванд:

204. Ғуломон, ятимон, батракон ва безаминони пештара... дар ин ҷо киштзор карда буданд (С. Айнӣ).

Агар аъзоёни силсилаи номбаркуни ба воситаи пайвандакҳо дутой муттаҳид шаванд, ҳар ҷуфтни ҷунин калимаҳо як синтагмаро ташкил медиҳад ва оҳангӣ онҳо мисли оҳангӣ номбаркуни маъмулист. Дар байни аъзоёни ҷунин ҷуфтни калимаҳо гоҳо муносабати мукоиса ё тазод пайдо мешавад, ки он дар оҳангӣ низ зоҳир мегардад. Ҳичои заданоки аъзои дуюми ҷунин ҷуфтни калимаҳо қавитару равшантар талаффуз мешавад:

205. Зану мард, писару духтар, хурду қалон, пири ҷавон — ҳама ба тамошо омада буданд.

Баъзан дар ҷумла ҳамзамон бо аъзоёни чидаи ҷумла калимаҳое истеъмол мешаванд, ки аъзоёни чидашударо ҷамъбаст менамоянд, ҳулоса мекунад. Ин нағъ калимаҳо (аз қабили ҳама, тамоми, хеле, якчанд, баъзе, як қисм ва ғайра) пеш ё баъд аз аъзоёни чида меоянд. Онҳо ба ҷояшон нигоҳ накарда ҳамеша тобиши таъкидӣ доранд ва задаи таъкидро ба ҳуд қашидат мейстанд. Аз ҳамин рӯ, нисбат ба унсурҳои номбаршаванд бо барҷастагии унсурҳои оҳангӣ ҳуд фарқ мекунанд.

Агар калимаи ҳулоساқунанда пеш аз аъзоҳои чида ояд, бо оҳангӣ нотамом талаффуз мегардад. Баъди калимаи ҳулоساқунанда танфиси қобили таваҷҷӯҳе мушоҳид мешавад:

206. Саҳни ҳавлиро гулҳои рангоранг: сафед, сурх, зард, сиёҳ оро медоданд. Агар калимаи ҳулоساқунанда баъд аз аъзоёни чида ояд, аъзои охири силсилаи номбаршаванд бо навои бolerav (нотамом) талаффуз мешаванд, калимаи ҳулоساқунанда ба синтагман баъдина ҳамроҳ мешавад, вале бо вазни оҳангӣ ҳуд — задаи таъкид аз аъзоёни ин синтагма фарқ мекунад:

207. Муаллимон, донишҷӯён, лаборантҳо — ҳамон кор-мандони факультет дар маҷлиси ҳозир буданд.

Мисолҳои боло намунаи номбари яккалимагӣ буданд: Ҷо

оханги номбар ибораҳо ва ҷумлаҳо низ талаффуз шуда мәтавонанд, аммо дар оханги онҳо фарқи ҷиддие дига намешавад ва он чи ки дар боло доир ба номбаркуни յаккалимагӣ гуфта шуд, дар мавриди ибораҳою ҷумлаҳо низ содик аст. Ҳусусияти ҳамаи ин воҳидҳои номбаркуни ин аст, ки:

а) аъзоёни силсилаи номбаркуни дар як синтагма талаффуз мешаванд; б) синтагмаҳо вобаста ба ҷояшон дар тарҳи оҳанг навои нотамом (ё том) дошта метавонанд; в) дар байни аъзоёни чида (синтагмаҳо) ҳамеша танғис мавҷуд аст, vale ҳамдиди он ба ифоданокии гуфтор вобаста аст: танғиси тӯлонӣ синтагмаро бештару равшантар ҷудо мекунад, танғиси кӯтоҳ—камтар; г) дар таҷзияи синтагматикии силсилаи номбаркуни. саҳми задаи синтагма қалон аст. Вай синтагмаҳо (аъзоёни чида)-ро чун унсурҳои зарб аз ҳам ҷудо карда, мавзунияти нутқро таъмин менамояд. Дар ҷудосозии чидаҳо ҳамдиди овозҳо, ки дар ҳичои охири синтагма зоҳир мешавад, низ саҳм дорад.

АДАБИЕТ

- Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
- Аванесов Р. И. Ударение в русском литературном языке. М., 1958.
- Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
- Бондарко Л. В. Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем. АДД, Л., 1969.
- Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. Основы общей фонетики. Л., 1983.
- Забони адабии хозираи тоҷик. Д., 1973.
- Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М., 1979.
- Интонация. Киев, 1978.
- Кравченко М. Г., Зыкова М. А., Светозарова Н. Д., Братусь И. В. Ударение и интонация в немецком языке. Л., 1973.
- Матусевич М. И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976.
- Николаева Т. М. Интонация сложного предложения славянских языков. М., 1969.
- Николаева Т. М. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
- Расторгуева В. С. Краткий очерк фонетики таджикского языка. Степнабад, 1955.
- Сатторий Н., Аминов А., Қозичонов М. Ҳониши ифоданок. Д., 1971.
- Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. Л., 1982.
- Соколова В. С. Фонетика таджикского языка. М.—Л., 1949.
- Торсунова И. Г. Теория интонации. М., 1974.
- Федъянина Н. А. Ударение в современном русском языке. М., 1976.
- Ҳаскашев Т. Н. Зада дар қалимаҳои иқтибосии забони тоҷикӣ. — Мактаби советӣ, № 9, 1968.
- Ҳаскашев Т. Н. Баъзе масъалаҳои фонетикии забони тоҷикӣ. — Мактаби советӣ, 1969, № 7.
- Ҳаскашев Т. Н. Ударения и длительность гласных в таджикском языке. — Вестник ЛГУ, № 2, 1972.
- Ҳаскашев Т. Н. Онд ба таърифи зада. — Известия АН Тадж. ССР, Д., 1975, № 4.
- Ҳаскашев Т. Н. Роль ва вазифаи зада дар забони тоҷикӣ. — Дар маҷ; масъалаҳои забон ва адабиёт, к. I—II, Д., 1975.
- Ҳаскашев Т. Н. Фонетикии забони адабии хозираи тоҷик, к. I. Садоноҳо ва ҳамсадоҳо. Д., 1983.
- Ҳаскашев Т. Н. Фонетическая природа словесного ударение в современном таджикском литературном языке. Д., 1983.
- Шерба Л. В. Фонетика французского языка. М., 1955.
- Шерба Л. В. Теория русского письма. Л., 1983.
- Buzurgzoda L. Fonetikaji zaboni adabiji točik. Stalinobod—Leningrad, 1940.
- Karcevskiy S. O. Su la phonologie de la phrase. TCLP, IV, 1931.
- Meillet A. La destinasion l'accent d'intensite en perse, J. A., mars-avril, 1900.
- Quathion R. De l'accent intensite iranien. MSL, t. XX, 1916.

МУНДАРИЧА

Пешгуфттор	3
Х и ч о	
1. Мафхуми хичо	5
2. Хичосозӣ	8
3. Хичоҷудокунӣ	10
а) Назарияҳои хичоҷудокунӣ	10
б) Хичоҷудокунӣ дар забони тоҷикӣ	17
4. Соҳти хичон тоҷикӣ	21
Задаи калима	
1. Мафхуми зада.	22
2. Моҳияти фонетикий ва навъни задаи тоҷикӣ	24
3. Қолаъбҳои заданокии забони тоҷикӣ	29
а) Калимаҳои тоҷикӣ	31
б) Калимаҳои иқтибосӣ	38
4. Калима ва морфемаҳои безада	40
5. Вазифаи задаи калима	42
О ҳ а н г	
1. Мафхуми оҳанг	47
2. Моҳияти фонетикии оҳанг	54
а) Наво	56
б) Танғис	57
в) Тамдид	59
г) Танин	61
3. Таҷзияи оҳангии ҷараёни нутқ. Фраза ва синтагма	62
4. Задаи синтагма	68
5. Задаи таъкид	73
6. Оҳангги гуфтори тоҷикӣ	76
а) Оҳангги аҳбор	77
б) Оҳангги пурсиш	79
в) Оҳангги ангезиш	81
г) Оҳангги муроҷиат	90
д) Оҳангги номбарӣ	93
А д а б и ё т	
97	

ХАСКАШЕВ Талбак Наботович
ФОНЕТИКА СОВРЕМЕННОГО
ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

ЧАСТЬ II
ПРОСОДИКА

(Учебное пособие)

Ответственный редактор — доц. С. Халимов

Редактор редакционно-издательского отдела ТГУ —
III. Махдиева

ФОНЕТИКАИ ЗАБОНИ АДАБИИ
ХОЗИРАИ ТОЧИК

КИСМИ II

ПРОСОДИКА

(Дастури таълим)

Мухаррири масъул — доцент С. Халимов
Мухаррири шўбай нашрии УДТ — Ш. Махдиева
Мухаррири техники — Н. Шарипова

95 1981

116-X
S-16h